

**АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИИ
ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Мачаллаи илмӣ-иттилоотӣ

**ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

Научно-информационный журнал

**№ 1 (57)
2023**

АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
МАЧАЛЛАИ ИЛМӢ-ИТТИЛООТИЙ

№ 1 (57)
2023

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон таҳти № 280/МЧ-97 аз 31 марта соли 2023 ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла соли 2009 таъсис дода шуда, дар як сол чор маротиба чоп мегардад

Муассис: Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон

Сармуҳаррир:	Ашурзода А.А. – Раиси Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон
Муовини сармуҳаррир:	Каримзода К.М. – муовини Раиси Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои сиёсӣ
Котиби масъул:	Сафарзода Н.Ф. – номзади илмҳои хукуқшиносӣ

Ҳайати таҳририя:

Ҷамshedzoda Ҷ.Н.	судя-котиби Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои хукуқшиносӣ
Хошимзода Д.Д.	сардори Раёсати коргузорӣ ва назорати Дастигоҳи иҷроияи Президенти Чумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои хукуқшиносӣ
Шарофзода Р.Ш.	узви Шурои илмӣ-машваратии назди Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор
Искандаров З.Х.	узви Шурои илмӣ-машваратии назди Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор

© Гурӯҳи муаллифон, 2023

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (57)
2023

Издание зарегистрировано в Министерстве культуры Республики Таджикистан за № 280/МЧ-97 от 31 марта 2023 года

Журнал выходит с 2009 года, издается 4 раза в год

Учредитель: Конституционный суд Республики Таджикистан

Главный редактор:	Ашурзода А.А. – Председатель Конституционного суда Республики Таджикистан
Заместитель главного редактора:	Каримзода К.М. – заместитель Председателя Конституционного суда Республики Таджикистан, кандидат политических наук
Ответственный секретарь:	Сафарзода Н.Ф. – кандидат юридических наук

Члены редколлегии:

Джамшедзода Дж.Н.	судья-секретарь Конституционного суда Республики Таджикистан, кандидат юридических наук
Хошимзода Д.Д.	начальник Управления делопроизводства и надзора Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, кандидат юридических наук
Шарофзода Р.Ш.	член Научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Таджикистан, доктор юридических наук, профессор
Искандаров З.Х.	член Научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Таджикистан, доктор юридических наук, профессор

© Коллектив авторов, 2023

МУНДАРИЧА – СОДЕРЖАНИЕ

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 23-юми декабри соли 2022 6

МАҚОЛАҲОИ ИЛМИЙ – НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Ашурзода А.А.	Нақши паёмҳои Пешвои миллат дар ташаккули фаъолияти Суди конститутсионӣ	28
Каримзода К.М., Сафарзода Н.Ф.	Нақши санадҳои Суди конститутсионӣ дар раванди ҳуқуқэҷодкунӣ	34
Джамшедзода Дж.Н., Алифбеков А.Н.	К вопросу о сущности конституционно-правовой ответственности в Республике Таджикистан и Российской Федерации	45
Абдураҳимзода Д.Р.	Конститутсия ва ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	52
Искандаров Ш.Ф.	Ҳақиқат ва ҳуқуқи инсон	62
Сафарзода Н.Ф., Розикзода Д.З.	Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тандурустӣ	68
Олимзода Д.А.	Танзими давлатии ҳуқуқи шаҳрвандон ба мусофират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	77
Хуршеди А.А.	Нақши тамаддуни зардуштӣ дар бавучудоӣ ва ташаккули муносибатҳои байналмилали	85
Зуҳурзода Ш.А.	Асосҳои ҳуқуқии конститутсионии бунёди давлати дуняйӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	92
Амирхониён М.	Ҳуқуқи истифодабарӣ (узуфрукт) ва маҳсусиятҳои он дар давраи тоинқилобӣ	100
Тирандозова Т.У.	Особенности договорного регулирования семейных отношений	106

САНАДҲОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИЙ – АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Таъиноти Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рад намудани оғози мурофиаи судии конститутсионӣ оид ба дарҳости раиси Ҳазинаи сӯгуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ	118
Faфуров А.А. «Дар ҳусуси муайян намудани мутобиқатии санадҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (таъинот аз 16 марта соли 2022, қарори марҳилаи кассатсионӣ аз 26 апрели соли 2022 ва таъинот дар бораи рад намудани супоридани парванда барои моҳиятн баррасӣ намудани он дар суди марҳилаи назоратӣ аз 16 августи соли 2022) ба талаботи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»	

Определение Конституционного суда Республики Таджикистан об отказе в возбуждении конституционного судопроизводства по ходатайству председателя Фонда страхования сбережений	124
---	-----

физических лиц Гафурова А.А. «Об определении соответствия актов Высшего экономического суда Республики Таджикистан (определение от 16 марта 2022 г., постановление кассационной инстанции от 26 апреля 2022 г., и определение об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции от 16 августа 2022 г.) требованиям статьи 84 Конституции Республики Таджикистан»

**НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНӢ –
НОВОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА**

Навидҳои Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон	129
Новости Конституционного суда Республики Таджикистан	134
Талабот ба мақолаҳое, ки барои напр дар мачаллаи «Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешниҳод мешаванд	139
Требования, предъявляемые к статьям для публикации в журнале «Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан»	140

**ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
«ДАР БОРАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА
ХОРИЧИИ ҶУМҲУРӢ»
АЗ 23-ЮМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2022**

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!
Ҳамваташони азиз!

Соли 2022 барои Тоҷикистони мо, дар маҷмӯъ, соли бобарор буд.

Ба шарофати заҳмати содиконаи мардуми кишвар раванди созандагиву ободкорӣ бомаром идома ёфта, нақшаву барномаҳои пешбинигардида ҷиҳати таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат ҳадафмандона амалӣ карда шуданд.

Чунонки ба ҳама маълум аст, солҳои охир вазъи сиёсиву иқтисодии ҷаҳон хеле мураккаб гардида, ҳоло инсоният дар давраи ниҳоят ҳассос ва душвортарини таърихи қариб сад соли охири худ қарор дорад.

Аз ҷумла, дар панҷ соли охир таъсири манфии барҳӯрдҳои геосиёсӣ, низоъҳои тиҷоратӣ, паҳншавии бемориҳои сироятӣ, инчунин, пайомадҳои тағйирёбии иқлими ба иқтисоди кишварҳои ҷаҳон шиддат ёфта, яроқнокшавии бошитоб ва оғози марҳалаи «ҷангӣ сард» боиси халалдор шудани низоми муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратии байни давлатҳо ва ба вуқӯъ омадани буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ гардид.

Бахусус, соли 2022 таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ вусъат гирифта, занчираҳои мавҷудаи таъминоти молу маҳсулот кандашуданд, истеҳсоли маҳсулот коҳиш ёфт ва нарҳҳо, маҳсусан, нарҳи маводи ғизӣ ба таври бесобиқа боло рафтанд.

Сарфи назар аз таҳаввулоти дар иқтисоди ҷаҳон идомадошта ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ба иқтисоди миллии мо, дар натиҷаи татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ, амалӣ намудани стратегияву барномаҳо ва тадбирҳои зиддибуҳронӣ дар панҷ соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7,3 фоиз таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1,5 баробар афзоиш ёфт.

Аз ҷумла соли 2022 корҳо ҷиҳати устувор нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, коҳиш додани таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, фаъолияти босуботи низоми бонкӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ тақвият пайдо карда, рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8 фоиз таъмин карда шуд.

Дар панҷ соли охир сатҳи некуаҳволии мардум тадриҷан баланд шуда, даромади пулии аҳолӣ аз 41,1 миллиард сомонии соли 2018 ба 87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 расонида шуд, яъне 2,1 баробар зиёд гардид.

Музди миёнаи меҳнат дар кишвар якуним баробар ва андозаи нафақаи ниҳоӣ 1,3 баробар афзоиш ёфт.

Дар натица сатҳи камбизоатӣ аз 27,4 фоизи соли 2018 то 22,5 фоиз дар соли 2022 коҳиш дода шуд.

Дар ин давра беш аз 900 ҳазор, аз ҷумла дар соли 2022-юм 190 ҳазор ҷойи кории нав таъсис дода шуд, ки ба беҳтар гардидаи вазъи шуғли аҳолӣ дар кишвар мусоидат намуд.

Ҳаҷми умумии ҳарочоти буҷети давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз 9,1 миллиард сомонии соли 2018 то 14,7 миллиард сомонӣ дар соли 2022 ё 62 фоиз зиёд гардида.

Дар панҷ соли охир танҳо барои рушди соҳаҳои маориф ва тандурустӣ 36 миллиард сомонӣ равона гардида, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии ҳарочоти буҷети давлатӣ 44 фоизро ташкил кард.

Дар давраи зикршуда аз ҳисоби ҳамаи сарҷашмаҳои маблағгузорӣ 842 бинои муассисай таълимӣ барои 382 ҳазор хонанда, аз ҷумла дар соли 2022-юм 190 бинои таълимӣ барои 87 ҳазор хонанда соҳта, ба истифода дода шудааст.

Ҳамзамон бо ин, ба маълумоти вакилони муҳтарам ва ҳамватанони азиз расонида мешавад, ки дар 31 соли истиқлоли давлатӣ 3430 муассисай нави таълимӣ барои қариб якуним миллион хонанда соҳта, ба истифода дода шудааст.

Ҳол он ки дар 70 соли замони гузашта ҳамагӣ 3229 муассисай таълимӣ бунёд гардида буд.

Бо вучуди ин, корҳои то имрӯз дар ин самт амалигардида ҳоло ҳам басанда нестанд.

Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар 2 миллиону 300 ҳазор нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.

Соли 1991 ин нишондиҳанда ҳамагӣ 1 миллиону 325 ҳазор нафарро ташкил медод.

Инчунин, агар то соли 1991, яъне дар 70 соли замони гузашта дар мамлакат ҳамагӣ 2862 муассисаву иншооти тандурустӣ бо 52 ҳазору 800 нафар корманд фаъолият дошта бошад, пас дар даврони соҳибистиқлолӣ, ҳусусан, дар 25 соли охир 2827 муассисаву иншооти тандурустӣ соҳта, ба истифода дода шудааст.

Ҳоло шумораи муассисаҳои тандурустии мамлакат нисбат ба соли 1991 қариб ду баробар зиёд гардида, ба 5116 ва кормандони онҳо ба 79 ҳазор расидааст.

Ҳамчунин, дар панҷ соли охир аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузории буҷети давлатӣ барои дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тавассути пардоҳти нафақа, қумакпулӣ ва ҷубронпулиҳо, нигоҳдории муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва уҳдадориҳои дигар зиёда аз 19 миллиард сомонӣ, аз ҷумла танҳо дар соли 2022-юм 4,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Дар баробари ин, то охири соли 2022 ба 475 ҳазор шаҳрванди эҳтиёҷманди кишвар, аз ҷумла қӯдакони ятим ва бесаробон, маъюбон, оилаҳои камбизоат ва гирандагони нафақаи иҷтимоӣ қумаки молиявии

яквакта дар ҳачми 600 сомонӣ иловатан пардохт карда мешавад ва ба ин мақсад 285 миллион сомонӣ равона мегардад.

Тавре ки борҳо зикр намудам, ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат мунтазам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми азизамон мебошад.

Дар робита ба ин, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки пешрафти устувори минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии кишварро нигоҳ дошта, соли 2023 суръати рушди иқтисодиро дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин намояд.

Дар ин замина, соли 2023 даромади умумии пулии аҳолӣ 15 фоиз афзоиш ёфта, ба 100 миллиард сомонӣ баробар мегардад.

Бо ин мақсад, такроран таъкид менамоям, ки бояд таваҷҷуҳи асосӣ ба рушди босуботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пешгирий кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба он, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватаний, тақвияти содирот, ташаккули «иқтисоди сабз», суръат бахшидан ба раванди рақамиқунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи неруи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ равона карда шавад.

Вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади татбиқи ҳадафу афзалиятҳои рушд бояд раванди банақшагирии стратегиро дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ пурра ҷорӣ карда, барои иҷрои нишондиҳандаҳои дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ пешбинишуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд.

Барои нигоҳ доштани рушди босуботи иқтисодӣ, таъмин намудани устувории молияи давлат, афзоиши даромад ва баланд бардоштани самаранокии буҷет заминаи зарурии қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда, корҳо дар самти мукаммал гардонидани низоми миллии молия ва андоз идома доранд.

Дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда ҳачми буҷети давлатӣ ҳамасола афзоиш ёфта, дар соли 2022 қисми даромади он ба 33 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2018-ум 38 фоиз зиёд мебошад.

Вазорати молияро зарур аст, ки тибқи принсипҳои банақшагирии стратегӣ ва низоми байналмилалии баҳисобгирии молиявӣ минбаъд низ доир ба масъалаҳои интизоми молиявӣ, тақсимоти самараноки заҳираҳо, шаффоғияту тобеият ва таҳияи босифати буҷети давлатӣ, инчунин, рақамиқунонии соҳа чораҳои амалӣ андешад.

Кумитаи андоз вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо мақомоти марбута ҷиҳати беҳтар гардонидани хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, мукаммалсозии маъмуриқунонии андоз ва дар ин замина бартараф намудани таъсири омили инсонӣ ба раванди андозсупорӣ, инчунин, истифодаи ҳатмии дастгоҳи назоративу ҳазинавии дар речая вақти воқеӣ амалкунанда ва низоми ҳазинаҳои маҷозӣ ҳангоми анҷом додани ҳисоббаробаркуниҳои пулий бо аҳолӣ тадбирҳои иловагиро амалӣ гардонад.

Дар самти сиёсати пулию қарзӣ нигоҳ доштани устувории қурби пули миллӣ, баланд бардоштани қобилияти пардохти низоми бонкӣ, дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ доштани таваррум, инчунин, таъмин намудани фаъолияти самараноки низоми пардохтҳо аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим боқӣ мемонанд.

Дар соли 2022 қурби пули миллӣ мӯтадил нигоҳ дошта шуда, сатҳи таваррум 4,2 фоизро ташкил намуд.

Вале ҳавфҳои эҳтимолӣ водор месозанд, ки дар ин ҷода тадбирҳои таъхирнапазир андешида шаванд.

Дар охири соли 2022 бақияи умумии пасандозҳои аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқӣ дар бонкҳои кишвар 13 миллиард сомониро ташкил дод.

Ҳарчанд ки нишондиҳандай мазкур нисбат ба соли 2021-ум қариб 28 фоиз зиёд мебошад, вале ҳанӯз ба талабот дар самти рушди фаъолияти низоми бонкӣ ҷавобғӯ нест.

Ҳаҷми қарзҳои дар соли 2022 аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба аҳолӣ ва соҳибкорон додашуда 14,1 миллиард сомониро ташкил кард, ки дар муқоиса бо соли 2018-ум 85 фоиз зиёд мебошад.

Ҳамчунин, дар панҷ соли охир шумораи қарзгирандагон аз 564 ҳазори соли 2018 то ба 2 миллиону 336 ҳазор дар соли 2022 расида, 4,1 баробар афзоиш ёфтааст, ки фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ ва соҳибкоронро нишон медиҳад.

Дар ин давра ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 55 миллиард сомониро ташкил кард, ки 36 фоизи он ба соҳибкории истеҳсолӣ рост меояд.

Лекин ин нишондиҳандаҳо барои расидан ба ҳадафҳои стратегии мо, аз ҷумла саноатикунонии босуръат ҳоло ҳам нокифоя мебошанд.

Таъкид менамоям, ки масъалаи таъмини саривақтии талаботи иқтисодиёт ба маблағузорӣ, ҳусусан, қарздиҳӣ бояд ҳамеша дар меҳвари фаъолияти низоми молия ва бонкҳои кишвар қарор дода шавад.

Зеро ҳар қадар, ки аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ба аҳолӣ ва субъектҳои хоҷагидор қарзҳои дастрас зиёд пешниҳод карда шаванд, суръати рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ ҳамон қадар баланд мегардад.

Аз ин рӯ, Бонки миллӣ якҷо бо Вазорати молия, «Амонатбонк» ва «Саноатсадиротбонк» вазифадор карда мешаванд, ки ҷиҳати ҳавасмангардонии пасандозгузорон ва паст намудани фоизи қарзҳои ба соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт, маҳсусан, ба соҳибкории истеҳсолӣ пешниҳодшаванд, инчунин, бо фоизи дастрас афзоиш додани пешниҳоди қарзҳои ипотекӣ ҷорҷӯй намояд.

Бо мақсади мусоидат ба рушди бахши молиявӣ зарур аст, ки аз 1-уми июли соли 2023 пардохти ҳамаи андозҳо ва бочҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, ҷаримаҳо, маблағи сугуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ пурра ба таври гайринақдӣ ба роҳ монда шавад.

Вобаста ба ин, аз ҷониби Вазорати молия ва Бонки миллӣ ҷиҳати таъсис додани маҳзани ягонаи маълумот доир ба суратҳисоби ҳамаи

сохтору мақомоти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо, тавсеаи инфрасохтори пардоҳти ғайринақдӣ ва ташкили равзанаи ягонаи пардоҳти тамоми хизматрасониҳо давлатӣ бояд тадбирҳои зарурии фаврӣ ва қатъӣ андешида шаванд.

Ба Бонки миллӣ зарур аст, ки якҷо бо Вазорати молия ва дигар вазорату идораҳои даҳлдор бо мақсади тавсеаи фарогирии молиявӣ дар кишвар барои рушди шабакаи хизматрасониҳо молиявии рақамӣ, таъмин намудани гуногуншаклии хизматрасониҳо молиявӣ, ҳимояи ҳуқуқи истифодабарандагони хизматрасониҳо молиявӣ ва баланд бардоштани маърифати молиявии онҳо ҷораҷӯй намояд.

Вакилони муҳтарам!

Дар доираи сиёсати пешгирифтаи давлату Ҳукумат доир ба дастгирии фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, дар ин самт барои соҳибкорон имтиёзу сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шуданд.

То имрӯз ба онҳо беш аз 120 намуди имтиёзу сабукиҳои андозиву гумруқӣ пешниҳод шуда, шумораи сохторҳои бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1 кам гардида, хизматрасонӣ дар ин самт ба таври ройгон ба роҳ монда шудааст.

Дар соли 2022 маблағи имтиёзҳои андозиву гумруқии истифодагардида зиёда аз 12 миллиард сомониро ташкил медиҳад.

Аз ҷумла аз ҳисоби паст ва бекор кардани меъёрҳои 5 намуди андоз зиёда аз 1,5 миллиард сомонӣ ҳамчун дастгирӣ дар ихтиёри субъектҳои соҳибкорӣ боқӣ мемонад.

Дар натиҷа соли 2022 шумораи субъектҳои соҳибкорӣ ба 339 ҳазор расид, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 76 ҳазор зиёд мебошад.

Қобили зикр аст, ки соҳибкорони мамлакат, дар навбати ҳуд, дар раванди саноатиқунонии босуръати кишвар, бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, иншооти иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои кории нав саҳми назаррас гузошта истодаанд ва бовар дорам, ки чунин иқдомоти созанд аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст вусъати боз ҳам бештар пайдо мекунанд.

Танҳо дар панҷ соли охир аз ҷониби соҳибкорони мамлакат ба маблағи умумии беш аз 12 миллиард сомонӣ қариб 18 ҳазор иншооти таъиноти истеҳсоливу иҷтимоӣ соҳта, ба истифода супорида шудааст.

Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ, маҳсусан, сармоягузории мустақим, таъмин намудани иҷрои кафолату имтиёзҳо ва ҷораҳои дастгирии давлатӣ, ҳавасмандгардонӣ ва қадрдонии соҳибкорон, инчунин, рушди инфрасохтори сармоягузориву соҳибкорӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намояд.

Дар ин самт, пешниҳод менамоям, ки бо мақсади идома додани ислоҳоти соҳа ва танзими муносибатҳои иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ қонунгузории соҳа такмил дода шуда, муносибатҳои зикршуда дар доираи

як санади меъёрии ҳуқуқӣ танзим ва шумораи онҳо то 60 фоиз ихтисор карда шавад.

Ҳамчунин, роҳбарони вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадоранд, ки ташаббусҳои созандай соҳибкорону сармоягузоронро ҳамаҷониба дастгирӣ намоянд ва доир ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба фаъолияти онҳо ва бартараф кардани мушкилоту монеаҳои ҷойдошта тадбирҳои бетаъхир андешанд.

Зикр бояд кард, ки тайи бист соли охир ба кишвар беш аз 152 миллиард сомонӣ сармояи ҳориҷӣ, аз ҷумла 60 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда шудааст.

Аз маблағи зикршудаи сармояи мустақим зиёда аз 36 миллиард сомонии он танҳо барои рушди соҳаи саноат ҷалб гардидааст.

Дар панҷ соли охир ба соҳаҳои муҳталифи иқтисоди миллӣ беш аз 15 миллиард сомонӣ сармояи мустақими ҳориҷӣ ҷалб карда шудааст, вале ин нишондиҳанда ҳанӯз ба талаботи рушди иқтисодиёт ҷавобгӯй нест.

То соли 2025 дар кишвар татбиқи беш аз 200 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ пешбинӣ гардида, танҳо ба бахши воқеӣ ва инфрасоҳтор зиёда аз 82 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ карда мешавад.

Таъқид менамоям, ки дар шароити таҳаввулоти босуръату пешӯинашавандай иқтисоди ҷаҳонӣ, рақобатҳои шадид барои дастрасӣ ба заҳираҳо ва пайомадҳои тағйирёбии иқлим бояд дар кишвар тамоми воситаҳои муосири фаъолгардонии сармоягузорӣ ба таври васеъ истифода бурда шаванд.

Аз ин лиҳоз, механизми маблағгузории фондҳои маҳсус дар самти татбиқи «лоиҳаҳои сабз», хусусан, барои роҳандозии барномаву лоиҳаҳои мақсадноки рушди иқтисоди сабз», аз ҷумла «энергияи сабз» бояд васеъ ҷорӣ карда шавад.

Вобаста ба ин, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, корҳои ҳориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар соҳторҳои даҳлдорро зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби «маблағгузории сабз» барои татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои саноат ва инфрасоҳтори кишвар, хусусан, лоиҳаҳои дори ҳаммияти экологӣ ва озуқаворӣ ҷораҷӯй намоянд.

Тадбирҳои дар самти рушди саноат ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа андешидашуда имкон фароҳам оварданд, ки дар панҷ соли охир афзоиши номгӯйи маҳсулоти саноатии истеҳсоли ватанӣ ба зиёда аз 40 фоиз расонида шавад.

Дар ин давра 1382 коргоҳу корхонаи саноатӣ бо таъсиси 15 ҳазор ҷойи кории нав соҳта, мавриди истифода қарор дода шуд.

Умуман, агар соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ бо 33 ҳазор ҷойи корӣ фаъолият дошта бошад, пас дар замони соҳибистикӯлӣ 2500 корхонаи истеҳсолӣ бунёд гардида, соли 2022-юм 2800 корхонаи саноатӣ бо 85 ҳазор ҷойи корӣ фаъолият карда истодаанд.

Танҳо соли 2022-юм беш аз 500 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо 6 ҳазор ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз карданд ва барои то 43 миллиард

сомонӣ афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2022 мусоидат намуданд.

Вале ин нишондиҳандаҳо, бо дарназардошти захираву имкониятҳои кишвар, аз ҷумла ашёи хоми ватаний, иқтидорҳои истеҳсолӣ, захираҳои меҳнатӣ, «Энергияи сабз» ва талаботи афзоянда ба маҳсулоти саноатӣ дар доҳил ва ҳориҷи кишвар, ҷиҳати ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мо – саноатикунионии босуръат ҳанӯз нокифоя мебошанд.

Ҳамчунин, хотирнишон месозам, ки нишондиҳандаҳои содироти мамлакат ҳоло ҳам дар сатҳи паст қарор доранд.

Бинобар ин, Вазорати саноат ва технологияҳои навро зарур аст, ки якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳои марбута, роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорону сармоягузорон корро ҷиҳати таъсиси корхонаҳои саноатӣ бо технологияҳои муосир, муҳайё намудани ҷойҳои кории нав ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда вусъат баҳшад.

Дар ин раванд, ба таъсиси маҷмааҳои саноатӣ, паркҳои технологӣ, таҳия ва татбиқ намудани лоиҳаҳои шарикии давлат ва баҳши ҳусусӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои инноватсионӣ, истифодаи таҷхизоти каммасрафи барқӣ ва ҷалби боз ҳам бештари сармояи мустақим бояд эътибори аввалиндарача дода шавад.

Аз ҷумла дар се соли минбаъда барои бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ бояд ҷиҳати таъсис додани 30 парки технологӣ ва минтақаи саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат ҷораҳои зарурӣ андешива шаванд.

Ҳамчунин, ба Вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода мешавад, ки якҷо бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон ҷиҳати бунёди корхонаҳои саноати коркард, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе аз оғози соли 2023 марҳала ба марҳала соҳта, ба истифода додани 4 корхонаи то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ коркард кардани металлҳои қиматбаҳо тадбирҳои зарурӣ андешад.

Ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ба масъалаи истихроҷу коркарди металлҳои ранга аз конҳои муайяншуда, аз ҷумла сурма, литий, волфрам, никел ва дигар металлҳо аҳаммияти хосса дода, барномаи азхудкуниӣ ва дар доҳили мамлакат то маҳсулоти ниҳоӣ коркард намудани онҳоро таҳия ва амалӣ созад.

Дар баробари ин, Вазорати саноат ва технологияҳои нав бояд дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои даҳлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади истифодаи пурраи имкониятҳои кишвар дар самти рушди саноати сабук стратегияи миллии рушди истеҳсолу коркарди пахта ва саноати нассочиро таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд.

Дар ин саҳт, Вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор аст, ки якҷо бо Вазорати кишоварзӣ, вазорату идораҳои даҳлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо ҷалби сармоя

ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ чиҳати дар се соли минбаъда бунёд кардану ба кор андохтани маҷмааҳои коркарди ниҳоии нахи пахта дар 5 шаҳру ноҳия, аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе ва Кӯлоб чораҳои саривактӣ андешад.

Ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад, ки фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноатии давлатӣ ва хусусиро, ки аз кор бозмондаанд ё нопурра фаъолият мекунанд, таъмин созанд.

Вазорату идораҳои зикршуда дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон дар соли 2023 корхонаҳои равғанбарории шаҳрҳои Душанбе, Боҳтар ва Конибодомро тавассути муҷаҳҳазгардонӣ бо технологияҳои муосир бо иқтидори истеҳсолии солҳои қаблии онҳо барқарор намоянд.

Ҳоло талаботи бозори истеъмолии мамлакат аз ҳисоби равғани истеҳсоли ватанӣ ҳамагӣ 22 фоиз таъмин гардида истодааст.

Дар сурати ба фаъолият оғоз кардани корхонаҳои зикргардида талаботи аҳолии мамлакат бо равғани истеҳсоли худӣ беш аз 70 фоиз таъмин мегардад.

Гарчанде саноати дорусозӣ солҳои охир тадриҷан рушд ёфта, ҳоло дар кишвар истеҳсоли 540 намуди доруворӣ ба роҳ монда шудааст ва ҳачми маҳсулоти соҳа соли 2022 нисбат ба соли 2021-ум се баробар афзоиш ёфтааст, вале имкониятҳои истифоданашуда дар ин самт ҳанӯз хеле зиёданд.

Дар зарфи ду соли охир ба кишвар ба маблағи қарib 84 миллион доллар доруворӣ ворид шудааст.

Бо мақсади рушди минбаъдаи саноати дорусозӣ ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зарур аст, ки якҷо бо дигар соҳтору мақомот ва бо ҷалби сармояи мустақим таъсис додан ва ба кор андохтани корхонаҳои муосири истеҳсоли доруворӣ, коркарди васеи гиёҳҳои шифобаҳш ва аз лиҳози экологӣ тозай ватанӣ ва боз ҳам зиёд намудани ҳачми истеҳсоли маҳсулоти дорувориро таъмин намоянд.

Хотирнишон менамоям, ки дастрасӣ ба манзил яке аз самтҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ буда, аз ҷониби Ҳукумати мамлакат то имрӯз дар ин самт корҳои зиёд ба анҷом расонида шудаанд.

Аз соли 2000-ум то соли 2022-ум ҳачми солонаи ба истифода супоридани манзил аз 245 ҳазор метри мураббаъ ба зиёда аз 1,5 миллион метри мураббаъ расидааст.

Бо мақсади беҳтар кардани шароити зиндагии мардуми кишвар танҳо дар 10 соли охир 7,2 ҳазор гектар заминҳои наздиҳавлигӣ барои бунёди беш аз 14 миллион метри мураббаъ манзили истиқоматӣ ба аҳолии мамлакат чудо гардидааст.

Дар зарфи солҳои соҳибистиклолӣ ба 1 миллиону 450 ҳазор оила замини наздиҳавлигӣ барои бунёди манзил чудо карда дода шудааст.

Бо ин мақсад 139 ҳазор гектар замин чудо гардида, беш аз 9 миллион нафар шаҳрвандони мо имконият пайдо карданд, ки шароити истиқоматии худро беҳтар намоянд.

Хотирнишон месозам, ки дар 70 соли то замони истиқлол ба аҳолӣ ҳамагӣ 77 ҳазор гектар замин дода шуда буд.

Ҳоло, ки корҳои ободониву созандагӣ, соҳтмони биноҳои таъиноти гуногун, аз ҷумла биноҳои истиқоматии баландошёна ва иншооти иҷтимоӣ торафт вусъат гирифта истодаанд, талабот ба масолеҳи соҳтмон, аз ҷумла сангҳои ороишӣ зиёд гардида, як қисми онҳо то ҳанӯз аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад.

Дар солҳои 2021-2022 ба кишвар ба маблағи қариб 10 миллион доллари амрикӣ сангҳои ороишӣ ворид гардида, танҳо ҳарочоти интиқоли онҳо беш аз 2 миллион долларро ташкил додааст.

Дар Тоҷикистон захираи сангҳои бинокорӣ, аз ҷумла мармару хоро фаровон аст, ки дар дохил ва хориҷи кишвар ба онҳо талабот зиёд мебошад.

Бо дарназардошти имкониятҳои зикршуда, пурра ба роҳ мондани истиҳроҷ ва коркарди онҳо, аз ҷумла сангҳои ороишӣ метавонад яке аз манбаъҳои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, зиёд намудани содироти маҳсулот ва дар маҷмӯъ, таъминкунандаи рушди иқтисоди кишвар гардад.

Аз ин лиҳоз, Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва Агентии содирот вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо Саридораи геология ва корхонаҳои соҳа дар ояндаи наздик истиҳроҷ намудан ва то маҳсулоти ниҳоии соҳтмон коркард кардани сангҳои ороишӣ ва содироти онҳоро ба хориҷи кишвар ба роҳ монанд.

Инчунин, бо мақсади афзоиши додани истеҳсол ва содироти маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияи Ёвон бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ, аз ҷумла гаҷсанг корхонаи бузурги истеҳсоли масолеҳи соҳтмон соҳта, соли 2023 ба кор андохта шавад.

Бо дарназардошти афзоиши ёфтани аҳолӣ, инчунин, зиёд шудани талабот ба бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ ва манзилҳои истиқоматӣ бори дигар таъкид менамоям, ки роҳбарону мутахассисони Кумитаи меъморӣ ва соҳтмон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти марбута ҳангоми бунёди иншооту биноҳо ба риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва соҳтмон эътибори аввалиндарача зоҳир намоянд.

Дар ин самт, зарур аст, ки истифодаи васеи унсурҳои меъмории милливу замонавӣ, технологияҳои мусоир ва масолеҳи сифатноки соҳтмон таъмин карда шавад.

Тоҷикистон яке аз давлатҳои дорои захираҳои бузурги истеҳсоли неруи барқи аз лиҳози экологӣ тоза мебошад.

Чунонки борҳо таъкид кардаам, ҳоло 98 фоизи барқ дар неругоҳҳои барқи обӣ истеҳсол карда мешавад ва аз рӯйи ин нишондиҳанда, яъне фоизи истеҳсоли «энергияи сабз» кишвари мо дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол менамояд.

Аз рӯйи кам будани ҳаҷми партови газҳои гулхонай низ Тоҷикистон дар яке аз ҷойҳои баландтарин қарор дорад.

Дар сурати истифодаи нерӯи барқи «тоза»-и дар кишвар истеҳсолшаванда дар воситаҳои нақлиёти барқӣ метавон талаботи мамлакатро аз маҳсулоти нафтӣ қоҳиш дода, ба ин васила ба ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологиии мамлакат мусоидат намуд.

Дар робита ба ин, ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав ва нақлиёт супориш дода мешавад, ки ҷиҳати дар доҳили кишвар ба роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ тадбирҳои мушаҳҳас андешанд.

Инчунин, ҷиҳати таблиғу муаррифӣ кардани бартарии экологиии маҳсулоти саноатии бо истифода аз «Энергияи сабз» истеҳсолгардидаи кишвар зарур аст, ки корхонаҳои ватанӣ барои гирифтани сертификати «истеҳсоли сабз» аз мақомоти маҳсусгардонидашудаи байнамилалӣ ҷораҷӯй намоянд.

Бо мақсади расидан ба истиқоли энергетикӣ ва истифодаи самараноки неруи барқ дар идомаи корҳои дар солҳои соҳибистиқлолӣ баанҷомрасида ҳоло татбиқи боз 20 лоиҳа ба маблағи 17 миллиард сомонӣ идома дорад.

Аз ҷумла имсол таҷдиди неругоҳҳои барқи обии «Сарбанд» бо тавоноии 270 мегаватт ба маблағи 1 миллиарду 360 миллион сомонӣ пурра ба охир расида, таҷдиди неругоҳҳои барқи обии «Норак» ба маблағи 7 миллиард сомонӣ ва «Қайроққум» ба маблағи умумии 2 миллиард сомонӣ, инчунин, соҳтмони неругоҳи барқи обии «Себзор» ба маблағи 612 миллион сомонӣ дар ноҳияи Рошқалъаи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва неругоҳҳои бодиву офтобӣ дар ноҳияи Мурғоб ба маблағи умумии 170 миллион сомонӣ бомаром идома дорад.

Бояд гуфт, ки байди 50 соли фаъолият агрегати якуми неругоҳи «Норак» пас аз таҷдид бо ҳарчи беш аз 800 миллион сомонӣ бо тавоноии 375 мегаватт моҳи октябри соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.

Бо пурра ба анҷом расидани корҳои таҷдиду азnavsозӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷхизоту технологияҳои мусоир ба неругоҳи «Норак» умри дубора баҳшида шуда, иқтидори кории он иловатан 775 мегаватт зиёд мегардад.

Инчунин, корҳои соҳтмон дар неругоҳи барқи обии «Роғун» бомаром пеш рафта истодаанд.

Бо ин мақсад дар соли 2022-юм 3,2 миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки солҳои охир талафоти техникии барқ ба вазъи молиявии ширкату корхонаҳои соҳа таъсири манғӣ расонида истодааст.

Барои таъмиру таҷдиди шабакаҳои барқии кишвар дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10,7 миллиард сомонӣ ҳарочот шудааст.

Вале талафоти барқ то ба ҳол нигаронкунанда буда, дар даҳ моҳи соли ҷорӣ 20,4 фоизро ташкил додааст.

Аз ин лиҳоз, Вазорати энергетика ва захираҳои об ва Ҷамъияти саҳҳомии «Ширкати тақсимоти барқ»-ро зарур аст, ки татбиқи босифату саривақтии лоиҳаҳои кам намудани талафоти неруи барқро ба маблағи 2,4 миллиард сомонӣ ва нааси беш аз 800 ҳазор ҳисобкунаки барқиро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар муҳлатҳои муқарраршуда ва бо сифати баланд таъмин намоянд.

Вазорати энергетика ва захираҳои об, ҳамчунин, вазифадор карда мешавад, ки якъо бо ширкату корхонаҳои соҳа барои таъсис додани низоми ягона ва мутамаркази биллингӣ, нааси ҳисобкунакҳои зеҳнӣ ва ба ин васила то охири соли 2025 то сатҳи 9 фоиз паст намудани талафот ва ҷамъоварии пурраи маблағи барқи истифодашуда, инчунин, истифодаи самараноки захираҳои мавҷудаи соҳа чораҳои фаврӣ андешад.

Дар баробари ин, таъқид менамоям, ки мардуми шарифи кишвар бояд маданияти истифодаи нерӯи барқ, яъне сарфакориро риоя кунанд ва тавассути истифодаи таҷҳизоти каммасраф ва паст кардани талафот самаранокии истифодаи онро таъмин намоянд.

Ҳамзамон бо ин, бо дарназардошти имконияту захираҳои «энергияи сабз» дар кишвар, вазоратҳои энергетика ва захираҳои об, саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Академияи миллии илмҳо бо таъсиси гурӯҳи кории байниидоравӣ масъалаи имконият ва дурнамои рушди энергетикаи водородӣ, яъне нерӯи гидрогениро ҳамаҷониба омӯхта, ба Ҳукумати мамлакат пешниҳоди мушаҳҳас манзур намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!

Бо мақсади беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар 5 соли охир дар соҳаи нақлиёт 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 5 миллиарду 130 миллион сомонӣ амалий гардида, дар натиҷа 250 километр роҳҳои мошингард, 42 пул, 4 долон ва якчанд эстакада бунёд карда шуданд.

Ҳоло дар соҳа боз 17 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 11 миллиард сомонӣ амалий гардида истодааст.

Дар се соли оянда 6 лоиҳа ба маблағи 7,4 миллиард сомонӣ ба анҷом расида, 317 километр роҳи байналмилалии мошингард, 32 пул, 5 нақб бо дарозии 11,2 километр ва 7 долон ба истифода дода мешавад.

Корҳои дар соҳа анҷомдодашуда имконият фароҳам оварданд, ки мавқеи Тоҷикистон дар зарфи чор соли охир тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар раддабандии ҷаҳонии сифати роҳҳо дар байни 138 давлати ба таҳқиқот фарогирифташуда зинаи 50-умро устувор нигоҳ дорад.

Ҷиҳати идомаи корҳои таҷдиду азnavsозии роҳҳо ва тақвияти имкониятҳои транзитии кишвар дар соли 2022 татбиқи 3 лоиҳаи сармоягузорӣ, аз ҷумла таҷдиди як қисми роҳи мошингарди Данғара –

Бохтар (29 километр) ва роҳи мошингарди Душанбе – Кулма дар қитъаи Қалъаиҳумб – Ванҷ – сарҳади ноҳияи Рӯшон (93 километр) оғоз гардид.

Ҳамзамон бо ин, татбиқи лоиҳаи соҳтмони роҳи мошингарди Роғун – Обигарм – Нуробод (76 километр) бомаром идома дорад.

Соли 2022 корҳои лоиҳакашӣ оид ба таҷдиду бунёди роҳҳои мошингарди Хуҷанд – Конибодом ва Рӯшон – Ҳоруғ – деҳаи Варшез оғоз шуданд.

Илова бар ин, соли 2023 татбиқи 5 лоиҳаи дигар, аз ҷумла соҳтмони роҳҳои мошингарди Гулистон – Кӯлоб (32,5 километр), Дангара – Гулистон (49,2 километр), Гулистон – Фарҳор (40 километр), Бохтар – Левакант – Дангара (40 километр), 4 қитъаи роҳ дар вилояти Суғд (52 километр) ва соҳтмони пулҳо дар болои дарёҳои Ғунд, Шорфдарё ва долонҳо дар минтақаи Барсем (4,6 километр) дар Вилояти Муҳтори Қуҳистони Бадаҳшон оғоз мегардад.

Дар ин ҷода, ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат зарур аст, ки бо истифода аз имконияту ташаббусҳои созандай соҳибкорону шаҳсони саховатманд корҳоро дар самти бунёду азnavsозии роҳҳои дохиливи байни деҳаҳо, маҳалҳои аҳолинишин ва марказҳои шаҳру ноҳияҳои фаъол гардонанд.

Ҳамчунин, барои вусъатбахшии корҳои бунёдкориву созандагӣ, ободу зебогардонии ҳамаи гӯшаву канори мамлакат ва дар навбати аввал, таъмин намудани рушди ҳамаҷонибаи деҳоти кишвар ба ифтиҳори 35 – солагии истиқлоли давлатӣ гузаронидани озмунҳои шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи беҳтарин ба роҳ монда шавад.

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки барои тавсееи имкониятҳои транзитии кишвар, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои соҳаи авиаатсияи гражданиӣ ва таъмин намудани рақобатнокии онҳо ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми «Фазои кушод» чораҷӯй намояд.

Рушди соҳаи алоқа, баҳусус, таъмин намудани суръати баланди интернет ва дастрас будани нарҳи он барои рушди иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ, таъмин намудани амнияти иттилоотӣ, ҷалби сармоя ва ташкили паркҳои технологиву инноватсионӣ зарур мебошад.

Ҳоло дар кишвар шумораи муштариёни интернет ба 4,5 миллион расидааст, ки ба 100 нафар аҳолӣ 45 муштарӣ рост меояд.

Вале таъқид менамоям, ки суръат ва арзиши интернет ҳанӯз қонеъкунанда нест.

Аз ин лиҳоз, Ҳадамоти алоқа вазифадор аст, ки якҷо бо ширкатҳои дар соҳа фаъолияткунанда барои беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, паст кардани арзиши хизматрасониҳои алоқаи мобилий ва интернет ва дастрас гардонидани интернети баландсуръат дар тамоми минтақаҳои кишвар, аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои дурдаст тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд.

Ҳамчунин, ҷиҳати фароҳам овардани заминаи муосири ҳуқуқӣ барои ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти пешравию таҳаввулоти

дар ин соҳа дар миқёси ҷаҳон бавуҷудомада сохтору мақомоти марбута вазифадор карда мешаванд, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи барқӣ»-ро дар таҳрири нав таҳия ва пешниҳод намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!

Вазъи ҳассоси ҷаҳони имрӯза, баҳусус, ба танқисии шадиди озукаворӣ дучор гардидани ҷоряки қишварҳои дунё моро водор месозад, ки ҷиҳати таъмин намудани ҳадафи стратегиамон – ҳифзи амнияти озукаворӣ тадбирҳои иловагӣ андешем.

Солҳои охир, бо вучуди таъсири манфии омилҳои берунӣ, пайи ҳам омадани хушксолӣ ва маҳдудсозии содироти озукаворӣ аз ҷониби қишварҳои ҷаҳон, маҳз бо заҳмати шабонарӯзии қишоварзони мамлакат амнияти озукаворӣ ва фаровонии бозори доҳилӣ бо маҳсулоти қишоварзӣ таъмин карда шуд.

Аз ҷумла соли 2022 истеҳсоли ғалладонагиҳо ба 1 миллиону 600 ҳазор тонна, картошка ба 1 миллион ва меваю сабзавот ба 3 مليونу 200 ҳазор тонна расонида шуд.

Дар натиҷа тайи панҷ соли охир суръати рушди солонаи истеҳсоли маҳсулоти қишоварзӣ ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7 фоиз нигоҳ дошта шуда, 1,4 баробар афзоиш ёфт.

Истеҳсоли гӯшти паранда дар ин давра 8 баробар зиёд шуда, ҳачми воридоти он 11 баробар кам гардид.

Дар панҷ соли охир ҳолати мелиоративии 50 ҳазор гектар замин беҳтар гардонида, 13 ҳазор гектар замини нав аз худ ва 23 ҳазор гектар замини аз гардиши қишоварзӣ берунмонда ба гардиш ворид карда шуд.

Дар доираи супоришҳои додашуда таҷрибаи қишоварзони мамлакат вобаста ба маданияти заминдорӣ, баҳусус, дар қиши тақрорӣ ва гирифтани ҳосили иловагӣ беҳтар гардида, майдони қиши заминҳои тақрорӣ дар панҷ соли охир аз 90 ҳазор гектар ба 213 ҳазор гектар расид.

Бо вучуди ин, имкониятҳо дар самти самаранок истифода бурдани обу замин, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ ва ҳосилнокии зироатҳо то ҳол пурра истифода нашудаанд ва чунин вазъ аз роҳбарону масъулин андешидани тадбирҳои иловагиро талаб менамояд.

Тибқи маълумот 85 фоизи заминҳои корами қишвар обёрий карда мешаванд ва беш аз 90 фоизи ҳачми истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ аз ин ҳисоб таъмин мегардад.

Дар баробари ин, истифодаи зиёда аз 40 фоизи заминҳои обёришаванда аз кори пойгоҳҳои обкашӣ вобаста мебошад.

Аз ин лиҳоз, роҳбарону мутахассисони Вазорати қишоварзӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрий, Академияи илмҳои қишоварзӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки бо дарназардошти афзоиши аҳолӣ ҷиҳати зиёд кардан ҳачми истеҳсоли маҳсулоти қишоварзӣ ба беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва таҷдиду барқарорсозии иншооти обёрий эътибори аввалиндарча диханд.

Бо ин мақсад, зарур аст, ки лоихаи барномаи давлатии азхудкуни заминҳои нави обёришаванд ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда барои давраи миёнамуҳлат таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод карда шавад.

Саридораи геология ва Академияи илмҳои кишоварзӣ захираҳои мавҷудаи қанданиҳои фоиданокро ҳамаҷониба таҳлил карда, доир ба имкониятҳои азхудкуни онҳо барои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳодҳои мушахҳас манзур созанд.

Инчунин, Вазорати саноат ва технологияҳои нав якъо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорон ҷиҳати таъсис додани корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои минералӣ тадбирҳои зарурӣ андешад.

Вакилони муҳтарам!

Солҳои охир таваҷҷӯҳи маҳсуси Ҳукумати кишвар ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод, ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватаниӣ низ зиёд гарданд.

Дар панҷ соли охир ба кишвари мо беш аз 3,9 миллион нафар, аз ҷумла соли 2022-юм 1 миллион нафар сайёҳон ворид гардидаанд.

Дар ин давра барои пешниҳоди хизматрасонӣ ба онҳо беш аз 600 ва танҳо соли 2022-юм 100 иншооти инфрасоҳтори сайёҳӣ соҳта, мавриди истифода қарор дода шудааст.

Хотирнишон менамоям, ки Тоҷикистон аз 1-уми январи соли 2022 ҷиҳати ҷалби бештари сайёҳон ва сармоягузорони хориҷӣ барои шаҳрвандони 52 кишвари хориҷӣ иқдоми яктарафаи воридшавии бидуни раводид ҷорӣ намуд ва зарур аст, ки ин раванд ба таври самаранок амалӣ карда шавад.

Инчунин, бо ин мақсад барои шаҳрвандони 126 давлати хориҷӣ пешниҳоди раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби соддакардашуда ҷорӣ гардидаст.

Барои таъмин намудани рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст, ки Кумитаи рушди сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кардани номгӯйи хизматрасониҳои сайёҳӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо дар соҳа, роҳандозии васеи сайёҳии табобатӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш бахшад.

Дар ин раванд, бояд ба масъалаҳои самаранок ва бо сифати баланд татбиқ намудани лоихаҳои сармоягузории соҳа, идома додани бунёди инфрасоҳтори сайёҳии ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, баланд бардоштани мавқеи байналмилалии кишвар, ташаккули бренди миллии фарогири имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин, таъмини иқтидори кадрии соҳа дикқати ҷиддӣ дода шавад.

Бо шуғли пурмаҳсул таъмин намудани аҳолӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ба ҳисоб рафта, барои татбиқи он қабули барномаҳои соҳавию минтақавӣ зарур аст.

Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолиро зарур аст, ки барномаҳои миёнамуҳлати рушди шуғлро омода ва амалӣ намояд.

Бо мақсади соҳибкасб намудани шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонон Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки дар асоси таҳлили вазъи бозори меҳнати дохиливу хориҷӣ лоиҳаи барномаи миёнамуҳлати тайёр кардани қадрҳои касбии зинаи ибтидоӣ ва миёнаро аз ҳисоби ҷавонон барои соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳия ва амалӣ намояд.

Вазоратҳои меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, ҳамчунин, вазифадор карда мешаванд, ки дар асоси таҳлили ҳамаҷониба ҷиҳати самаранок гардонидани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва қасбомӯзии қалонсолон оид ба гузаронидани ислоҳот дар низоми идорақунии ин муассисаҳо ҳулосаҳои ҳудро дар муҳлати ду моҳ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд.

Дар ин ҷода таъсис додани ҷойҳои корӣ ва фарогирии пурраи аҳолӣ бо шуғл вазифаи аввалиндарачаи тамоми шоҳаҳои ҳокимијати давлатӣ, ҳар як роҳбари соҳтору мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон ба шумор меравад.

Вобаста ба ин, супоришеро, ки қаблан дода шуда буд, бори дигар таъкид менамоям.

Ҳукумати мамлакат то соли 2026 бо истифода аз тамоми имкониятҳо дар бобати ба қасбу ҳунаромӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандони аз 18-сола боло, ки қасбу ҳунар надоранд ва саросар соҳибкасб гардонидани аҳолӣ ҷораҷӯй намояд.

Дар ин самт зарур аст, ки ба беҳтар гардонидани сифати таҳсилоту қасбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ба омӯзиши ихтисосу ҳунарҳои барои бозори меҳнат зарурӣ фаро гирифтани аҳолӣ, ҳусусан, ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои фаврӣ андешида шаванд.

**Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакilonи Маҷлиси намояндагон!
Ҳамвatanони азиз!**

Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози соҳибиستикӯлӣ пешрафти бомароми соҳаҳои муҳимми ҳаёти ҷомеа – ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро яке аз самтҳои асоситарин ва афзалиятноки сиёсати худ қарор дода, барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст.

Ҳоло бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати аз 1-уми июля соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд кардани андозаи қумакпулии унвонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат, яъне аз 512 сомонии амалқунанда то 836 сомонӣ ва иловатан барои ҳар як кӯдаки оилаҳои мазкур мутобиқан ба ин давра аз 34 сомонӣ то 152 сомонӣ ҷудо кардани маблағҳо ҷораҷӯй намояд.

Илова бар ин, бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ пешниҳод менамоям:

– аз 1-уми марта соли 2023 музди меҳнати амалқунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ 25 фоиз ва дигар кормандони ин мақомот 20 фоиз зиёд карда шавад;

– аз 1-уми июля соли 2023 музди меҳнати кормандони муассисаҳои маориф, илм, тандурустӣ, соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳо 20 фоиз зиёд карда шаванд;

Ҳамчунин пешниҳод менамоям, ки аз 1-уми июля соли 2023:

– андозаи нафақаи заминавӣ 20 фоиз зиёд карда шавад;

– нафақаҳои сугуртавие, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои сугуртавӣ ва давлатӣ» таъин ва пардоҳт мегарданд, ба андозаи сатҳи таварруми ду соли охир, вале на кам аз 16 фоиз индексатсия, яъне зиёд карда шаванд;

Дигар нафақаҳои амалкунанда ба андозаи 20 фоиз аз меъёри нафақаи заминавӣ зиёд карда шаванд.

Мо мактабро ба ҳайси боргоҳи илму дониш, саводу маърифат ва омӯзгорро чун шахси мағкурасозу тарбиятгари насли наврас эътироф карда, ба онҳо арҷу эҳтиром гузоштанро аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин медонем.

Зоро агар мактаб ва омӯзгор набошад, сатҳи маърифатнокии мардум паст мегардад, миллат бесавод мемонад, ҷомеа ба ҷаҳолат гирифтор мешавад ва дар натиҷа оромиву сулҳу субот, амнияти осоиш ва муҳимтар аз ҳама, рушди давлат саҳт ҳалалдор мегардад.

Вобаста ба ин, бори дигар таъкид менамоям, ки бунёди миллати мутамаддин аз маориф оғоз мейбад.

Бинобар ин, ғамхорӣ кардан ба илму маориф, яъне ҳалли масъалаҳои дар ин самт ҷойдошта – сармоягузорӣ ба хотири рушди неруи инсонӣ мебошад.

Маҳз ба ҳамин хотир, мо дар сиёсати иҷтимоии давлату Ҳукумат рушди бонизоми соҳаи маориф, мақому манзалати омӯзгор ва фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтарро барои наврасону ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятнок дониста, барои рушди ин соҳаи муҳимми низоми иҷтимоӣ ҳамаи ҷораҳои заруриро роҳандозӣ карда истодаем.

Мақсад аз амалӣ соҳтани тамоми иқдомот дар самти рушди илму маориф баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии миллат, мунтазам беҳтар гардонидани сатҳу сифати таълим ва тарбияи кадрҳои ба талаботи замона ҷавобгӯй мебошад.

Фаромӯш набояд кард, ки пешрафти давлат ва ояндаи ободи Ватан аз сатҳи донишу маърифатнокии мардум вобастагии мустақим дорад.

Зоро бесаводӣ, ҷаҳолат ва хурофот ба инсон танҳо бадбаҳтӣ меоварад ва боиси ақибмонии ҷомеа ва қасодии давлат мегардад.

Зимнан, бояд гуфт, ки дар сӣ соли охир шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва хонандагони онҳо беш аз ду баробар, таҳсилоти ибтидой ва миёнаи қасбӣ 1,6 баробар ва донишҷӯёни ин зинаҳои таҳсилот сеюним баробар, мактабҳои олий ҷорӣ баробар ва донишҷӯён зиёда аз се баробар афзудааст.

Соли 2022 аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба соҳаи маориф 6 миллиарду 304 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 707 миллион

сомонӣ ё худ 12,6 фоиз зиёд буда, қариб 19 фоизи ҳаҷми умумии ҳарочоти буҷетро ташкил медиҳад.

Бо истифода аз имкониятҳое, ки давлат ва Ҳукумати мамлакат фароҳам оварда истодааст, муассисаҳои илмиву таҳқиқотӣ ва таҳсилоти олий бояд бо роҳи анҷом додани қашфиёту ихтироот, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии пешбуруди таҳқиқоти илмӣ ва техниказу технологияҳои муосир дар рушди минбаъдаи иқтисоди миллиамон саҳми фаъолтар гузоранд.

Вазъи имрӯзаи илми қишвар тақозо менамояд, ки ҷиҳати ба равандҳои ҷаҳони имрӯза мутобиқ намудан ва тибқи талаботи замони муосир ба роҳ мондани фаъолияти муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олий тадбирҳои муассисӣ андешидар шаванд.

Дар ин самт, вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолиро зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо тавассути роҳандозии барномаҳои таълими қасбу ҳунарҳои муосир ва васеъ ҷорӣ намудани омӯзиши амалии донишҷӯён бо роҳи пайванди илм ва истехсолот ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати омодасозии мутахассисони соҳаҳои саноат ва технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, инчунин, иқтисоди рақамий тадбирҳои судмандро амалӣ созанд.

Ҳамзамон бо ин, вобаста ба таъсиси донишгоҳҳои муштарак бо давлатҳои пешрафтаи дунё оид ба омӯзиши илмҳои муҳандисиву технологӣ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳодҳои мушахҳас манзур намоянд.

Ҳозирини арҷманӣ!

Дар солҳои соҳибиستиклолӣ шумораи аҳолии мамлакат аз 5 миллион нафар дар соли 1991 то ба 10 миллион нафар дар моҳи июли соли 2022 афзоиш ёфтааст, яъне ду баробар зиёд гардидааст.

Барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он бунёди муассисаҳои нав, азнавсозии муассисаҳои мавҷуда ва бо таҷхизоти муосир мӯчаҳҳаз гардонидани онҳо зарур мебошад.

Бо ин мақсад, танҳо дар ду соли охир аз ҷониби Ҳукумати мамлакат ба муассисаҳои тандурустии қишвар ба маблағи зиёда аз 1 миллиард сомонӣ беш аз 200 номгӯй таҷхизоту дастгоҳҳои муосир дастрас карда шудаанд.

Бо вуҷуди он ки дар самти пешгирий кардан ва табобати беморон дастоварду пешравиҳои муайян ба назар мерасанд, вале ҳанӯз масъалаҳои тарбияи кадрҳо, ҳусусан, дар коллечҳои тиббии чи давлатӣ ва чи ҳусусӣ, аз рӯйи ҳамаи ихтисосҳо бо кадрҳои баландиҳтисос таъмин намудани муассисаҳои тандурустӣ ва сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳбудӣ металабанд.

Вобаста ба ин, бори дигар хотиррасон менамоям, ки рушди саноати дорусозӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин мебошад.

Тайи солҳои соҳибистиклолӣ Ҳукумати мамлакат бо мақсади дастгирии занону бонувон ва баланд бардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа бисёр тадбирҳои судмандро амалӣ намуд.

Ҳоло аз шумораи умумии хизматчиёни давлатӣ 25 фоиз, аз чумла кадрҳои роҳбарикунанда қарib 20 фоизро бонувону занон ташкил медиҳанд.

Инчунин, бонувону занон дар соҳаи маориф 73 фоиз, тандурустӣ 71, фарҳанг 47, бонкдорӣ 39, алоқа 25, аз чумла дар соҳаи хизматрасонии иттилоотӣ қарib 40 фоиз мебошанд.

Таъсиси грантҳои президентӣ ба густариши фаъолияти соҳибкории занону бонувон мусоидат намуд ва онҳо дар баробари беҳтар соҳтани шароити оилавии худ ҳоло ба рушди иқтисоди кишвар низ таъсири назаррас расонида истодаанд.

Соли 2022 ба зиёда аз 600 ҳазор занону бонувон аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ ба маблағи беш аз 3 миллиарду 400 миллион сомонӣ қарз дода шудааст, ки нисбат ба соли 2018-ум 2,4 баробар зиёд мебошад.

Умуман, дар панҷ соли охир маблағи қарзи ба занону бонувон пешниҳодшуда 12,1 миллиард сомониро ташкил кардааст.

Рақамҳои зикршуда гувоҳи равшани фаъол будани занону бонувон дар иқтисодиёти кишвар мебошанд.

Дар 21 соли охир беш аз 504 ҳазор духтарону бонувон муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилоти касбиро ҳатм карда, соҳибкасб шудаанд.

Аз ин ҳисоб 239 ҳазор нафари онҳо соҳиби маълумоти олӣ гардида, ҳоло боз 100 ҳазор нафар духтарон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳсил карда истодаанд.

Мо тасмим дорем, ки ҷалби бонувонро ба корҳои давлатӣ ва ҷамъияти минбаъд низ густариш баҳшем, зеро онҳо дар ҷомеаи мо қувваи бузург мебошанд ва мо ба неруву ташаббусҳои онҳо ҳамеша эътиmod дорем.

Мо, ҳамчунин, ба нақши зан – модар, ки мавҷуди муқаддас мебошад, ҳамеша арҷ мегузорем, чунки ӯ насли инсонро ба вучуд меоварад, тарбия мекунад ва ба камол мерасонад.

Ҷавонони Тоҷикистони соҳибистиқлол неруи созандай Ватан буда, нақши онҳо дар тараққиёти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа бисёр арзишманд ва назаррас мебошад.

Мо бо ҷавонони кишвари худ ифтихор дорем, зеро онҳо дар рушди давлат ва ободии Ватан фаъолона саҳм мегузоранд, марзу буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя мекунанд, ватандӯсту ватанпараст, бонангӯ номусанд ва ба ҳалқу давлати Тоҷикистон содик мебошанд.

Маҳз ҷавононанд, ки дар оммавигардонии варзиш нақши асосӣ дошта, ба шарафи пирӯзиҳои онҳо парчами Тоҷикистони маҳбуби мо дар гӯшаҳои гуногуни дунё парофшонӣ мекунад.

Бо дастгириву ғамхорӣ фаро гирифтани ҷавонон, ҳаллу фасли мушкилоти ҳаёти онҳо ва истифодаи дурусту оқилона аз ин захирай стратегии миллӣ ба хотири ободиву пешрафти Ватан ва таъмини амнияту суботи ҷомеа аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарине мебошанд, ки таҳти таваҷҷӯҳи хоссаи Ҳукумати мамлакат қарор доранд, зеро Тоҷикистон худ кишвари ҷавонон аст.

Мо имсол «Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026» ва «Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳқими хувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027»-ро қабул намудем.

Дар ин замина, зарур аст, ки аз ҷониби Кумитаи ҷавонон ва варзиш якъо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати қабули барномаҳои маҳаллии кор бо ҷавонон тадбирҳои амалӣ андешидан шаванд.

Ҳозирини гиромӣ!

Рушди устувор ва босуръати мамлакат, маҳсусан, амалӣ намудани стратегияҳо, барномаҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати қишвар тақозо менамояд, ки заминаҳои ҳуқуқии онҳо сари вақт ва босифат таъмин карда шаванд.

Ин вазифа аз мақомоти ҳуқуқэҷодкунанда, пеш аз ҳама, аз парламенти қишвар талаб менамояд, ки фаъолияти худро ҳамаҷониба тақвият баҳшад.

Вазифаҳои дар назди мо қарордошта тақозо менамоянд, ки фаъолияти Маҷлиси Олий ҷиҳати қабули қонунҳои саривақтии мукаммал ва босифат боз ҳам тақвият баҳшида шавад.

Ин масъала дар навбати худ ҳамкории доимии парламентро бо дигар мақомоти ҳуқуқэҷодкунанда, аз ҷумла бо субъектҳои дорои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ва татбиқи ҳуқуқ талаб менамояд.

Бо дарназардошти рушди минбаъдаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, таҳқими кафолатҳои судии субъектҳои ин муносибатҳо зарур аст, ки фаъолияти мақомоти судӣ пайваста таҳқиму такмил дода шавад.

Бинобар ин, Суди Олий ва Суди Олии иқтисодиро зарур аст, ки оид ба бартараф намудани камбудиву норасоиҳои ҷойдошта, интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, баланд бардоштани сатҳи таҳассусӣ ва омодагии касбии судяҳо тадбирҳои муассир андешанд.

Имрӯзҳо гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ барои даъват ва ҷалб намудани шаҳрвандон ба сафҳои худ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ роҳу усулҳои навро истифода карда, ҷавонони камтаҷрибаву ноогоҳро бо ғояҳои тундгарӣ гумроҳ месозанд.

Аз ин лиҳоз, мақомоти даҳлдорро зарур аст, ки ҳамоҳангсозии фаъолиятро дар самти ошкор ва пешгирий намудани ҳавфу ҳатарҳои террористиву экстремистӣ боз ҳам вусъат баҳшида, бо роҳи тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ пеши роҳи гароидани ҷавононро ба равияҳои ифротгаро гирифта, онҳоро дар рӯҳияи садоқат ба ҳалқу Ватан ва эҳтиром ба арзишҳои умумиинсонӣ тарбия намоянд.

Дар робита ба ин, ҷиҳати пешгирий намудани ҷиноятҳои ҳусусияти экстремистиву террористидошта ва ҷиноятҳое, ки бо истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ содир карда мешаванд, зарур аст, ки Маркази ягонаи иттилоотӣ таъсис дода шавад.

Аз ин рӯ, ба Прокуратураи генералий, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва Вазорати корҳои дохилий супориш дода мешавад, ки якъо бо

дигар вазорату идораҳо масъалаи таъсиси маркази зикршударо омӯхта, пешниҳодҳои худро ба Ҳукумати мамлакат манзур намоянд.

Хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби ҷавонмардӣ маҳсуб ёфта, дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ тарбия намудани хизматчиёни ҳарбӣ ва барои онҳо муҳайё намудани шароити ҳуби хизмат, инчуни, риояи талаботи ойинномаҳои ҳарбӣ муҳимтарин самти сиёсати мудофиавии кишвар маҳсуб меёбад.

Вазъи мураккаби ҷаҳони муосир моро водор менамояд, ки ҷиҳати суръат баҳшидан ба навсозӣ ва муҷаҳазгардонии Қувваҳои Мусаллаҳ, баланд бардоштани омодабошии ҳарбӣ ва тақвияти иқтидори мудофиавии кишвар тадбирҳои зарурии иловагиро амалӣ намоем.

Бинобар ин, Ҳукумати мамлакат, Вазорати мудофиа ва дигар соҳторҳои низомӣ вазифадор карда мешаванд, ки ҷиҳати баланд бардоштани иқтидори мудофиавии кишвар Консепсияи мудофиаи миллиро таҳия ва пешниҳод намоянд.

Вакилони муҳтарам!

Ҳозирини гиромӣ!

Имрӯзҳо равандҳои геополитики ҳамоно мураккабу печида боқӣ монда, боиси афзоиши муҳолифату низоъҳо, шиддат гирифтани рақобат ва талоши кишварҳо барои тавсеи нуғуз дар минтаҳои гуногуни ҷаҳон гардидаанд.

Ин ҳолат боиси ба миён омадани таҳдиу хатарҳои бесобиқаи амнияти гардида, дар маҷмӯъ, ба соҳтори бунёдии муносибатҳои байналмилалӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад.

Дар чунин шароит Тоҷикистон ба хотири таъмин намудани манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи арзишҳои анъанавии ҳуд сиёсати ҳориҷии мутавозин ва санцидаро идома медиҳад.

Дар ин замина, давлати мо азм дорад, ки дар асоси сиёсати «дарҳои кушода»-и ҳориҷии ҳуд робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории мутақобилан судманду созандай дучониба ва бисёрҷонибаро бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳон тавсее баҳшида, рушд диҳад.

Соли 2022 Тоҷикистон сисолагии барқарор намудани робитаҳои дипломатиашро бо аксари давлатҳои ҷаҳон таҷлил намуд.

Идомаи робитаҳои фаъол ва рушду таҳқими маҷмӯи муносибатҳо бо шарикони стратегӣ, анъанавӣ ва боэътиҳодӣ самти муҳимми сиёсати ҳориҷии моро ташкил медиҳад.

Дар баробари ин, мо саъю талошро ҷиҳати таъмин намудани рушди устувор ва тақвияти рӯҳияи ҳусни ҳамҷаворӣ, эътиҳодӣ ва дӯстии пойдор дар минтақаи Осиёи Марказӣ идома медиҳем.

Тоҷикистон ҳамкориҳои худро бо шарикони байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони ҳамкории Шанҳай, Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Созмони

ҳамкории исломӣ ва дигар сохторҳои бисёрҷониба ҳамчун узви фаъол идома хоҳад дод.

Дар ин раванд, ҳамкории мо бо сохторҳои байналмилалии молиявӣ ва дигар шарикони рушд дар сатҳи баланд қарор дошта, минбаъд низ густариш дода мешавад.

Тоҷикистон дар оянда низ дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҷомеаи байналмилалӣ, аз қабили мубориза бо терроризм, ифратгарӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, қочоқи силоҳ ва маводди муҳаддир, ҷиноятҳои киберӣ, ҳамчунин, мутобиқшавӣ ба пайомадҳои тағйирёбии иқлими ва рафъи оқибатҳои он саҳми босазо хоҳад дошт.

Мо ҷонибдори ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ ва низоъҳои минтақавӣ бо роҳи муколама ҳастем ва аз тақвияти нақши қалидии Созмони Милали Муттаҳид дар ин раванд пуштибонӣ мекунем.

Боиси қаноатмандист, ки Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлими эътироф шудааст.

14-уми декабря соли ҷорӣ Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи «Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо» эълон кардани соли 2025 ва 21-уми март ҳамчун «Рӯзи ҷаҳонии пиряҳҳо», ки аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳод шуда буд, якдилона қарор қабул кард.

Мувоғиқи ин қатънома дар ҷаҳорҷӯби Созмони Милали Муттаҳид Фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряҳҳо таъсис ёфта, вобаста ба ин мавзӯъ соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси сатҳи баланди Созмони Милали Муттаҳид баргузор мегардад.

Мояи ифтиҳор ва сарфарозии ҳамаи мост, ки панҷумин ибтикори ҷаҳонии кишвари мо оид ба масъалаҳои об ва иқлими дар миқёси сайёра амалӣ хоҳад шуд.

Воқеан, қабули ин қатънома дар миқёси ҷаҳон иқдоми муҳим ва таъриҳӣ буда, тавассути он ҷомеаи ҷаҳонӣ имкон пайдо мекунад, ки барои ҳифзи бузургтарин манбаъҳои оби ошомидани тадбирҳои муштараки зарурӣ андешад.

Бо истифода аз фурсат, ба тамоми кишварҳо, сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилаливу минтақавӣ барои дастгирӣ аз ин ташаббуси Тоҷикистон миннатдорӣ изҳор менамоям.

Бори дигар мардуми шарифи Тоҷикистонро ба муносибати қабули ин қарори муҳимму таърихии Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид самимона табрик мегӯям.

Ҳамвatanони азиз!

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакiloni Maҷlisi namoyandagon!

Пешрафту дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар солҳои охир ва мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби ҳаёти ҷомеа ва давлат ин ҷо баён шуданд ва вазифаҳо барои бартараф намудани онҳо низ муайян гардиданд.

Таъкид менамоям, ки танҳо саъю талоши содиконаву софдилона, ҳисси баланди масъулият дар назди ҳалқу Ватан ва иқдому ташаббусҳои созанда моро ба ҳадафҳои олиамон наздик мерасонанд.

Бовар дорам, ки мардуми шариғу сарбаланд, ватандӯсту ватанпарвар ва қавииродаву заҳматдӯсти мо аз уҳдаи иҷрои ҳама гуна амалҳои нек ва бартараф намудани тамоми мушкилот мебароянд, Тоҷикистони азизамонро боз ҳам ободу зебо ва пешрафта мегардонанд ва барои зиндагии аз имрӯза беҳтар шароит фароҳам меоваранд.

Ҳар яки мо – роҳбарони сохтору мақомоти давлатӣ ва қулли хизматчиёни давлатӣ дар ин ҷода масъулият дорем ва вазифадорем, ки ба ҳалқи азизи Тоҷикистон софдилонаву содикона хизмат кунем.

Яъне мо бояд боз ҳам бештар заҳмат қашем ва барномаҳои созандаву нақшаҳои бунёдкоронаи барои рушди давлат ва ободии Ватан тарҳрезикардаи ҳудро сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонем.

Мо бояд ватандӯсту ватанпараст бошем ва ҳаргиз фаромӯш насозем, ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ҳисси баланди миллӣ омили асоситарин ва роҳи муҳимтарини рушди давлат ва ҷомеа мебошад.

Яъне ҳар яки мо бояд минбаъд низ мағҳумҳои «ватандӯстӣ» ва «рушд»-ро шиори кору фаъолияти ҳаррӯзai ҳуд қарор диҳем.

Илова бар ин, ҳифзи истиқлолу озодии Тоҷикистони маҳбубамон ва дастовардҳои он – сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ бояд қарзи инсонӣ, вазифаи шаҳрвандӣ ва рисолати имонии ҳар як фарди бонангӯ номус ва ватандӯсту ватанпарости ҷомеа бошад.

Мо бояд тамоми донишу таҷриба, маҳорату малака ва саъю талоши ҳудро минбаъд низ ба рушди давлати соҳибихтиёрамон ва Ватани аҷдодиамон равона қунем, кишвари маҳбубамонро пешрафта гардонем ва барои наслҳои оянда як мулки обод мерос гузорем.

Ба қулли мардуми шариғи Тоҷикистон, ба ҳар қадоми шумо – вакилони ҳалқ ва ҳозирини гиромӣ саодати рӯзгор, муваффақият ва барори кор орзумандам!

Ҳамеша сарбаланду комёб бошед, ҳамвatanони азiz!

МАҚОЛАҲОИ ИЛМӢ – НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Ашурзода Абдулҳафиз Абду*

НАҚШИ ПАЁМҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛИ ФАҶОЛИЯТИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИЙ

Калидвожаҳо: Суди конституционӣ, Пешвои миллат, Конституция, Паём, ҳокимияти судӣ, ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ, назорати конституционӣ, қонунгузорӣ, хуқуки инсон.

Ключевые слова: Конституционный суд, Лидер Нации, Конституция, Послание, судебная власть, судебно-правовые реформы, конституционный контроль, законодательство, права человека.

Keywords: Constitutional Court, Leader of the Nation, Constitution, Message, judiciary, judicial and legal reforms, constitutional control, legislation, human rights.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даҳсолаи охири қарни сипаришуда, ки вазъияти бисёр мураккаби сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро паси сар намуд, агар аз як тараф роҳи эъмори давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявӣ ва ягонаро ҳамчун унсурҳои марказии низоми давлатдории худ амиқан дар сатҳи конституционӣ муайян намуда бошад, аз тарафи дигар баҳри риоя ва таъмин намудани меъёрҳои конституционӣ ниҳоди маҳсуси салоҳиятдор, яъне Суди конституциониро таъсис дод, ки он дар марҳилаи бунёди давлати миллӣ нақши муҳимро иҷро менамояд.

Дурнамои фаҷолияти давлат аз қабул ва амалисозии санадҳои меъёрии ҳуқуқие вобастагӣ дорад, ки онҳо бо меъёрҳои конституционӣ мутобиқат дошта, ҳадафҳои давлат ва ормонҳои халқро дар худ инъикос намудаанд. Маҳз бо дарназардошти муайянсозии мутобиқат доштан ва ё надоштани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба меъёрҳои қонуни асосӣ, яъне Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурат ба таъсиси Суди конституционӣ пайдо шуд, ки чунин ниҳод имрӯз дар зиёда аз 140 давлатҳои дунё арзи ҳастӣ менамояд¹. Суди конституционӣ мақоми мустақили ҳокимияти судӣ оид ба назорати конституционӣ буда, бо мақсади таъмини волоият ва амали бевоситаи меъёрҳои Конституция таъсис дода шуда, адолати судии конституциониро дар кишвар амалӣ месозад. Албатта, фаҷолияти Суди конституционӣ тавассути Конституция², Қонуни конституционии

* Раиси Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 918782350

¹ Муфассал ниг.: Саломатин А.Ю. Идеальная модель органа конституционного правосудия (компаративистский анализ верховных и конституционных судов ведущих стран мира) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 101–111.; Органы конституционного правосудия [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://www.concourt.am/ru/library/organs-of-constitutional-justice> (санаи муроҷиат: 14.04.2023).

² Ниг.: Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябрин соли 1994 бо тайириру иловваҳои солҳои 26-уми сентябрин соли 1999, 22-юми июняи соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016 (моддаи 89). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 64 с.

Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон»¹ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад². Вале, бояд қайд намуд, ки дар муайян намудани дурнамои фаъолияти Суди конститутсионӣ ва амалӣ соҳтани адолати судии конститутсионӣ нақш ва аҳамияти паёмҳои Президенти Чумхурии Тоҷикистон назаррас маҳсуб меёбанд.

Маврид ба тазаккур аст, ки меъёрҳои Конститутсиияи Чумхурии Тоҷикистон мустақиман амал намуда, тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар заминаи онҳо таҳия ва қабул карда мешаванд. Яке аз меъёрҳои бунёдӣ, ки дар моддаи 55 Конститутсия инъикос ёфтааст, ин ироа гардидани Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва хориҷии чумхурӣ» дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон мебошад. Бояд ишора намуд, ки таҷрибаи ироа гардидани Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий пас аз таъсис додани парлумони қасбӣ, дубора барқарор намудани шакли идоракунии президентӣ ва ба роҳбарӣ гирифтани низоми давлатдории демокративу ҳуқуқбунёд рӯйи кор омада, аз ибтидои қарни бистияк то имрӯз ҳамасола анҷом дода мешавад. Дар Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон масъалаҳои муҳим, ки марбут ба татбиқи сиёсати доҳилӣ ва хориҷии қишвар мебошанд, баррасӣ гардида, дастуру супоришҳои мушахҳас ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ оид ба фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба аҳолии қишвар, таъмини адолати иҷтимоӣ, эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, риояи қонунгузорӣ, таъмин намудани адолати судӣ ва ғ., дода мешаванд. Чунин дастуру супоришҳо ва талаботи Паёми Президент бояд, ки аз ҷониби субъектони ваколатдор саривақт ва бо сифати баланд ичро гарданд. Зоро, амалӣ гаштани онҳо боиси афзудан ва боло рафтани шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва таъмини адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа мегарданд. Маҳз бо ҳамин назардошт, Суди конститутсионӣ аз нахустин солҳои татбиқи таҷрибаи ироаи Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий онро ҳамчун ҳучҷати барномавӣ ба роҳбарӣ гирифта, дар заминаи он нақша-чорабинҳои далҳдорро қабул менамояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нахустсолҳои ироаи паёмҳои хуб ба мақоми намояндагии қишвар ҳокимияти судиро ҷузъи асосии ҳокимияти давлатӣ маънидод намуда, амалӣ гаштани ҳадафҳои

¹ Қонуни конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон» аз 26 июли соли 2014 (Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, соли 2014, №7 к.1, мод.379; соли 2015, №3, мод.197; №7-9, мод.697; соли 2017, №5, к.1, мод.266; соли 2021 №12, к.1, мод.678, мод.679)

² Ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимқунандай фаъолияти Суди конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон метавон инҳоро доҳил намуд: Қонуни конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Чумхурии Тоҷикистон» аз аз 26 июли соли 2014; Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо» аз 25 июни соли 2021; Низомномаи Суди конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2018; Дастури Суди конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2019 ва ғ.

давлатро аз фаъолияти самаранок ва босифати ниҳоди мазкур вобаста медонанд. Аз ҷумла, зимни ироаи Паёми худ ба Маҷлиси Олий таърихи 30 апрели соли 2001 таъкид доштанд, ки «адолати том ва таъмини ҳаққи манфиатҳои ҳамаи аъзои чомеа, муассисаҳою созмонҳо дар ниҳоят ҳалли худро дар фаъолияти мақомоти судӣ меёбанд. Соҳтмони чомеаи ҳуқуқбунёд ва пешрафти муносабатҳои бозорӣ маҳз ба фаъолият ва кафолати судӣ эҳтиёҷ доранд»¹. Воеан, дар ибтидои қарни бистуяк, ки Тоҷикистон дар роҳи эъмори давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд қарор дошт, бидуни риоя намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмин намудани тартиботи ҷамъияти ва татбиқи адолати судӣ имконияти бунёд намудани чунин чомеа имконнозазир маҳсуб меёфт. Бо ин мақсад, Пешвои муazzами миллат барои баланд бардоштани мақоми ҳокимияти судӣ ва рушду такомули минбаъдаи он пайваста тадбирандешӣ намуда, зимни ироаи паёмҳои худ дар солҳои 2006, 2009, 2010, 2014 ва 2018 қабул намудани барномаҳои ислоҳи судӣ-ҳуқуқиро ба мақсад мувоғиқ шумориданд. Дар заминаи онҳо, аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ, аз ҷумла Суди конституционӣ чор барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ барои солҳои 2007-2010, 2011-2013, 2015-2017 ва 2019-2021 омода карда шуданд. Барномаҳои ишорашуда барои такмили соҳтор ва таҳқими фаъолияти судҳо ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилотҳо, қонунияти адолат, назорати иҷрои саривақтии санадҳои судӣ, баланд бардоштани сифат ва самаранокии кори судҳо, беҳтар намудани вазъи иҷтимоии судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо, инчунин такмили қонунгузорӣ дар ин самт мусоидат карданд.

Пешвои муazzами миллат зимни ироаи Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2006 иброз намуданд, ки «барои боз ҳам пурра ва самаранок истифода бурдан имконияти назорати конституционӣ салоҳият ва ваколатҳои Суди конституционӣ такмил дода шавад»². Дар партави Паёми мазкур, бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2007 тасдиқ карда шуд. Дар барномаи ишорашуда пешбинӣ гардида буд, ки «бо дарназардоши таҷриба ва амалияи фаъолияти Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағйироти сифатан куллие, ки тайи солҳои охир дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии кишвар рӯҳ доданд, зарур аст, ки салоҳияти Суди конституционӣ бо додани хулоса оид ба лоиҳаи тағйиру иловаҳои ба Конституция воридшаванд, инчунин лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳое, ки ба раъйпурсии умуниҳалқӣ пешниҳод карда мешаванд, мукаммал карда шавад»³. Маҳз бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 30-юми апрели соли 2001. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2023).

² Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 20-уми апрели соли 2006. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2023).

³ Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2010. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://soi.tj/wp-content/uploads/2018/10/2007-2010.pdf> (санаи муроҷиат: 12.04.2023).

боловикр, пурра ва самаранок ба амал баровардани назорати конституционӣ дар мамлакат, 20 марта соли 2008 ба Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағириу иловаҳои даҳлдор ворид карда шуданд. Аз ҷумла, дар асоси тағириу иловаҳои воридгардида салоҳияти Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон такмил дода шуда, доираи субъектони муроҷиат ба он васеъ гардид.

Маврид ба тазаккур аст, ки Пешвои миллат зимни ироаи паёмҳои худ ба Маҷлиси Олий аз 15 апрели соли 2009 ва 24 апрели соли 2010 масъалаи таҳия ва қабул намудани барномаи нави ислоҳоти судӣ-хуқуқиро дар кишвар voguzoштанд. Дар заминаи он бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013 аз 3 январи соли 2011 тасдиқ карда шуд. Барномаи фавқуззикр масъалаи дар таҳрири нав қабул шудани Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 3 ноября соли 1995-ро пешбинӣ намуд. Зоро, аз қабул шудани ин қонуни конституционӣ зиёда аз понздаҳ сол сипарӣ гардида, ба он 12 маротиба 112 тағириоту иловаҳо ворид гардиданд. Бо мақсади амалисозии Барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ қонуни нави конституционӣ «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июли соли 2014 қабул карда шуд, ки нисбат ба қонуни конституционии қаблӣ 4 боб ва 23 модда зиёд мебошад¹.

Бояд қайд намуд, ки барномаҳои дигари ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ, ки дар заминаи паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017 ва 2019-2021 қабул гардиданд, ҷиҳати боз ҳам мустаҳкам намудани мавқеи судҳо, аз ҷумла Суди конституционӣ дар чомеа нақши боризро иҷро намуданд. Аз ин рӯ, бо дарназардошти гуфтаҳои боло метавон иброз намуд, ки паёмҳои Пешвои муazzами миллат ҳамчун ҳуҷҷати роҳнамо дар таҳқими фаъолияти Суди конституционӣ, баланд бардоштани нақши он дар ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои қонуни давлат, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, ҳамзамон мукаммал намудани қонунҳои миллӣ нақши муҳим ва ҳалкунандай худро гузоштаанд.

АДАБИЁТ:

1. Ашурзода А. Аз таърихи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон // 25 сол дар ҳифзи Конститутсия ва қонунияти конституционӣ. Ба 25-солагии таъсисёбии Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида мешавад. Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ. – Душанбе: Таъминот-2009, 2022. – С. 31-33.

¹ Ниг.: Ашурзода А. Аз таърихи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон // 25 сол дар ҳифзи Конститутсия ва қонунияти конституционӣ. Ба 25-солагии таъсисёбии Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида мешавад. Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ. – Душанбе: Таъминот-2009, 2022. – С. 31-33.

2. Барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2010. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://soi.tj/wp-content/uploads/2018/10/2007-2010.pdf> (санаи муроҷиат: 12.04.2023).

3. Даствури Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Таъиноти Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2019).

4. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябрисоли 1994 бо тағири иловаҳои солҳои 26-уми сентябрисоли 1999, 22-юми июнисоли 2003 ва 22-юми майисоли 2016 (моддаи 89). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 64 с.

5. Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июли соли 2014 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2014, №7 қ.1, мод.379; соли 2015, №3, мод.197; №7-9, мод.697; соли 2017, №5, қ.1, мод.266; соли 2021 №12, қ.1, мод.678, мод.679)

6. Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз аз 26 июли соли 2014

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо» аз 25 июни соли 2021

8. Низомномаи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони Раиси Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябрисоли 2018).

9. Органы конституционного правосудия [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://www.concourt.am/tu/library/organs-of-constitutional-justice> (санаи муроҷиат: 14.04.2023).

10. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 20-уми апрели соли 2006. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2023).

11. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 30-юми апрели соли 2001. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2023).

12. Саломатин А.Ю. Идеальная модель органа конституционного правосудия (компаративистский анализ верховных и конституционных судов ведущих стран мира) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 101–111.

Ашурзода А.А.

Фишурда

НАҚШИ ПАЁМҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛИ ФАҶОЛИЯТИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНӢ

Дар мақолаи мазкур нақши паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули фаҷолияти Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф бар он назар аст, ки паёмҳои Пешвои муazzами миллат ҳамчун хучҷати роҳнамо дар таҳқими фаҷолияти Суди конституционӣ, баланд бардоштани нақши он дар ҳифзи ҳамаҷонибаи хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи

манфиатҳои қонуни давлат, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, ҳамзамон мукаммал намудани қонунҳои миллӣ нақши муҳим ва ҳалкунандай худро гузоштаанд. Бо ин назардошт, Суди конститутсионӣ аз нахустин солҳои татбиқи таҷрибаи ироаи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Оли онро ҳамчун ҳӯҷҷати барномавӣ ба роҳбарӣ гирифта, дар заминаи он нақша-чорабиниҳои далҳдорро қабул менамояд.

Ашурзода А.А.

Аннотация

**РОЛЬ ПОСЛАНИЙ ЛИДЕРА НАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА**

В данной статье рассматривается роль посланий Президента Республики Таджикистан в формировании деятельности Конституционного суда Республики Таджикистан. Автор считает, что послания Лидера нации служат руководящими документами в усилении деятельности Конституционного суда, повышении его роли в комплексной защите прав и свобод человека и гражданина, защите законных интересов государства. Необходимо отметить, что в совершенствовании национального законодательства также сыграли важную и решающую роль предприятия, учреждения и другие организации. С первых лет донесения послания Президента Республики Таджикистан до Маҷлиси Оли Конституционный суд воспринял его как важный документ, на основе которого осуществляется реализация будущих планов и действий.

Ashurzoda A.A.

Annotation

**STATE REGULATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO TRAVEL IN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article discusses the role of the message of the President of the Republic of Tajikistan in shaping the activities of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. The author believes that the messages of the Leader of the Nation serve as a guiding document in strengthening the activities of the Constitutional Court, increasing its role in the comprehensive protection of human and civil rights and freedoms, protecting the legitimate interests of the state, enterprises, institutions and other organizations, as well as in improving national legislation, played an important and decisive role. With this in mind, the Constitutional Court, from the first years of implementing the experience of delivering the message of the President of the Republic of Tajikistan to the Majlisi Oli, perceived it as a program document and adopted productive plans and actions on its basis.

Каримзода К.М.*
Сафарзода Н.Ф.**

НАҚШИ САНАДХОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИЙ ДАР РАВАНДИ ХУҚУҚЭЧОДКУНӢ

Калидвожаҳо: фаъолияти хуқуқэчодкунӣ, конститутсионализм, санадҳои Суди конститутсионӣ, қонунэчодкунӣ, ҳокимияти судӣ, Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, назорати конститутсионӣ.

Ключевые слова: правотворческая деятельность, конституционализм, акты Конституционного суда, законотворчество, судебная власть, Конституция Республики Таджикистан, конституционный надзор.

Key words: law-making activity, constitutionalism, acts of the Constitutional Court, lawmaking, judiciary, Constitution of the Republic of Tajikistan, constitutional supervision.

Фаъолияти хуқуқэчодкунӣ инъикоси воқеии ҳаёти чомеа ва давлат аст, ки он аз раванди рушди ҳаррӯзаи муносабатҳои ҷамъиятӣ маншаъ гирифта, далолати ҳанӯз ҳам ба доираи танзими хуқуқӣ фаро гирифта нашудани доираи бемаҳдуни масъалаҳои сиёсӣ, хуқуқӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғ. арёзбӣ мегардад.

Суҳан на танҳо дар бораи нав кардан, беҳтар кардан, тағиیر додан ва аз байн бурдани меъёрҳои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии хуқуқӣ, балки дар бораи ташаккули институтҳои наве меравад, ки қабул ва рӯйи кор овардани онҳоро шароити моддии ҳаёти инсоният, агар ба замони имрӯза нисбат диҳем, шароити нави иқтисодӣ, талаботи давлати хуқуқбунёд, чомеаи шаҳрвандӣ, мавқеъ ва манзалати инсон дар замони муосир тақозо дорад.

Мафхуми хуқуқэчодкунӣ одатан дар адабиёт бо ду мазмун фаҳмида мешавад: ба вучуд овардани хуқуқ ва ба вучуд овардани қонуни алоҳидай хуқуқӣ ё санади меъёрии хуқуқии нисбатан васеътар.

Ба андешаи олимон-назариячиёни шуравӣ, хуқуқэчодкунӣ тартиби фаъолияти ба расмиятдаровардашудаи даврагӣ оид ба ташаккул ва мустаҳкам кардани иродай синфҳо (халқ) дар санади хуқуқӣ оид ба тағиир ва бекор кардани ин санадҳо мебошад¹.

Мавқеи дигар дар маънидодкунии васеи хуқуқэчодкунӣ ифода меёбад, ки он ба комёб шудан ба ҳадафҳои чомеа, фаъолияти ташкилии ба расмиятдаровардашудаи давлат оид ба ошкор кардани талабот ба танзими меъёрии хуқуқии муносабатҳои ҷамъиятӣ дар хусуси ба вучуд овардани

* муовини Раиси Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои сиёсӣ; Тел.: (+992) 918670532

** номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, ёрдамчии судияи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 939259828; E-mail: nekruz-0101@mail.ru

¹ Ниг.: Правотворчества в СССР / Под ред. Мицкевич А.В. – М., 1974. – 319 с.; Ковачев Д.А. Механизм правотворчества в социалистическом государстве. Вопросы теории. – М., 1977. – 112 с.

меъёри нави ҳуқуқӣ, тафийр ва бекор кардани меъёрҳои амалкунанда равона карда шудааст¹.

Дар таҳқиқоти имрӯза, қонунэҷодкуни ҳамчун навъи ҳуқуқэҷодкуни – тамоми раванди ба вучуд овардани меъёри ҳуқуқӣ, аз ҷумла ба миён омадани ғоя ё андеша оид ба оғариҷани санади ҳуқуқӣ вобаста ба ошкор кардани талабот ба танзими ҳуқуқӣ, қабул ва мавриди амал қарор гирифтани онро дар бар мегирад².

Ҳамин тариқ, бо назардошти тадқиқоти устувори илмии солҳои охир, ҳуқуқэҷодкуни ҳамчун раванди дарк кардан ва баҳо додани талаботи ҳуқуқии чомеа ва давлат, тибқи тартиби муқарраршуда ташаккул ва қабули санади ҳуқуқӣ аз тарафи субъекти ба ин ваколатдор, маънидод мегардад.

Дар ин мағҳум якчанд унсурҳои муҳим инъикоси худро ёфтаанд:

Якум, дарк кардан, омӯзиш ва таҳлили зухурот ва равандҳо, ки танзими ҳуқуқиро тақозо доранд;

Дуюм, муайян намудани мақомот ва дигар субъекте, ки ваколати қабули ин ё он санади меъёрии ҳуқуқиро дорад;

Сеюм, интиҳоби шакли санади дарназардошташуда;

Чорум, тайёрӣ, қабул ё тафийри он дар доираи тартиби мавҷуда³.

Дар тадқиқотҳои илмӣ омилҳои ба ҳуқуқэҷодкуни таъсиррасонанда, таснифи онҳо, субъектҳои ваколатдори ҳуқуқэҷодкуни, давраҳои ҳуқуқэҷодкуни, намудҳои ҳуқуқэҷодкуни ва дигар масъалаҳои ба ин раванд алоқаманд мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор дода шуданд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, имрӯзҳо ҳам дар масъалаи таносуби ҳуқуқ ва қонун андешаи ягона вучуд надорад. Масалан, М.Н. Марченко чунин меҳисобад, ки давлат дорои салоҳияти истиснӣ оид ба ташаккули қонун аст, на ҳуқуқ. Ӯ иброз менамояд, ки «давлат қонунэҷодкуниро монополия мекунад, на фаъолияти ҳуқуқэҷодкуниро, зеро қонун натиҷаи раванди қонунэҷодкуни буда, ҳуқуқ маҳсули ҳуқуқэҷодкуни мебошад»⁴. Аммо мақсади мо на таҳлили раванди ҳуқуқэҷодкуни ва баҳодиҳӣ ба андешаи олимон, балки таҳлили фаъолият ва нақши мақомоти назорати конституционӣ дар ин раванд мебошад.

Бояд таъкид дошт, ки алоқамандии суд ба фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни, баъди солҳои навадуми асри XX, баъди дар лексикони сиёсию ҳуқуқии чомеаи мо арзи вучуд кардани назарияи «таҷзияи ҳокимият» ва «ҳокимияти судӣ» арзи вучуд кард. Ҳол он, ки таҷзияи ҳокимият аз зумраи он назарияҳое мебошад, ки ҳанӯз таъриҳшиноси Юнони қадим Полибий (200-120 то солшумории мо) аз мавҷудияти он дар Республикаи Рим изҳори қаноатманӣ мекард ва аз замони татбиқи амалии он, ки ба қабули

¹ Научные основы советского правотворчества / Отв. ред. Халфина Р.О. – М.: Наука, 1981. – С. 16-22.

² Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – 146 с.

³ Марченко М.Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др. / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Норма, 2013. – С. 158.

⁴ Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2005. – 512 с.

нахустин Конститутсия дар ИМА рост меояд, зиёда аз дусад сол сипарӣ гардидааст¹.

Дар Иттиҳоди Шуравӣ он ҳамчун назарияи вайронқунандай ҳокимияти номаҳудуи ҳизби коммунист, яъне яккаҳокимияти ва бо ҳамин аз байнбарандай ягонагии институтҳои давлатӣ ва ба миён оварандай бенизорӣ дар Иттиҳоди Шуравӣ арзёбӣ мегардид.

Мафхуми ҳокимияти судӣ, аз чумла мақомоти назорати конститутсионӣ дар қонунгузорӣ ва адабиёти илмӣ во намехӯрд ва фаъолияти ҳуқуқии суд ҳеч гоҳ ба сифати ҳокимият арзёбӣ намегардид.

Суд гуфта, ба амал баровардани адолати судӣ, яъне тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавӣ дидани корҳои гражданӣ ва ҷиноятӣ ғаҳмида мешуд. Таъиноти асосии суд чун дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ: арбитраж, нотариат, прокуратура, мақомоти корҳои доҳилӣ, амният ва ғ. ба ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ нигаронида шуда буд ва ҷуноне ки В.В. Ершов қайд менамояд «то соли 1990 дар қонунгузорӣ ва адабиёти илмӣ ба сифати яке аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳисоб намудани суд ҷойи тааҷҷуб нест»².

И.П. Петрухин ташаккули ҳокимияти судиро ба иродай сиёсии давлат вобаста медонад. Ба андешаи ў «ташаккули ҳокимияти судӣ чун қоида натиҷаи худмаҳдудкунии давлат аст, ки ба мақоми мустақил ва қудратманд – суд барои аз болои худ назорат бурданро иҷозат медиҳад»³.

Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди таҳқими назарияи таҷзия шароити мусоиди ташкилию ҳуқуқӣ ва илмӣ фароҳам овард.

Ҳақ бар ҷониби И.П. Петрухин аст, ки ба андешаи ў «маҷмӯи судҳо ин ҳанӯз ҳокимияти судӣ нест. Ҳокимияти судӣ танҳо дар қаринаи назарияи таҷзияи ҳокимият, ки он ҷамъшавии зиёдатии ҳокимиятро истисно карда, озодии воқеиро ба шаҳрванд кафолат медиҳад, имконпазир ва самаранак мебошад»⁴.

Ҳамин тарик, дар давлати мо ҳокимияти судӣ арзи ҳастӣ кард, ки он шоҳаи соҳибхтиёр ва мустақили ҳокимияти давлатӣ аст, ки дар асоси ҳуқуқ низоҳои иҷтимоиро ҳал карда, ба мувоғиқати санадҳои меъерӣ ва татбиқи ҳуқуқ ба Конститутсия ва қонунҳо назорат намуда, инчунин ҳолатҳои барои ҳуқуқ аҳамиятнокро муқаррар менамояд.

Вобаста ба ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Суди конститутсионӣ ҳамчун мақоми маҳсусгардонидашудаи назорати конститутсионӣ, ки мақоми мустақили ҳокимияти судӣ мебошад ва фаъолияти худро бо мақсади ҳифз ва таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсия, инчунин

¹ Общая теория государства и права. Академический курс в двух томах. Учебник для вузов. Том 1. / Ответ. ред. М.Н Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – С. 378.

² Ершов В.В. Суд в системе органов государственной власти // Государство и право. – 1992. – № 8 – С. 33.

³ Петрухин И.П. Проблема судебной власти в современной России // Государство и право. – 2000. – №7. – С.15.

⁴ Судебная власть. Научное издание / Ответ. ред. И.П. Петрухин. – М.: Проспект, 2003. – С. 2.

хифзи ҳуқук ва озодии инсон ва шаҳрванд амалӣ мекунад, таъсис дода шудааст.

Аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми ҳуқуқии худ ҷой додани адолати судии канститутсионӣ шаҳодати он аст, ки давлат ваколати қабул кардани қарорро оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ-канститутсионӣ ба зиммаи мақомоти маҳсусгардонидашуда voguzor менамояд. Зоро маҳсусияти мақомоти назорати канститутсионӣ чун ҳамаи ҳокимияти судӣ дар нисбатан беғаразӣ ва фаъолияти мустақилонаи он ифода мейбад.

Таҷрибаи давлатҳои Аврупо нишон медиҳад, ки мақомоти назорати канститутсионии баъд аз ҷанг дар Аврупо таъсисёфта ба сифати яке аз вазифаҳои асосии худ ҳифзи Конститутсия ва таъмини волоияти меъёрҳои он, инчунин самаранок татбиқ намудани принсипи таҷзияи ҳокимияти давлатии дар канститутсияҳои онҳо пешбинишударо арзёбӣ намуданд.

Бо ҳамин, ба амал баровардани таъмини бонизом, муназзам ва мувофиқашудаи корҳои ҳокимияти қонунгузор, икроия ва судӣ функсияи муҳимми назорати конститутсиониро ба вучуд овард.

Ба нақш ва ҷойи Суди конститутсионӣ дар низоми ҳокимияти давлатӣ ва судӣ аҳаммияти маҳсус дода, салоҳияти он дар моддаи алоҳидаи Конститутсия (моддаи 89) мустаҳкам карда шудааст, то ки он имконияти самаранок ба амал баровардани ҳокимијатро дошта бошад. Ҳокимиите, ки натиҷаи ҳудмаҳдудкуни давлат аст ва давлат аз болои худ назоратро аз тарафи ҳокимияти муайяни судӣ роҳ медиҳад.

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳусусияти худ ва пешбури ҳама гуна назорат, аз ҷумла назорати пешакӣ ва баъдӣ, мушаҳҳас ва абстрактӣ, ҳатмӣ ва иловагӣ ва ғ. ба табиат ва таъиноти мақомоти муосири назорати конститутсионии ҷаҳон пурра мувофиқат мекунад.

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти худ ҳамаи андешаҳо ва масъалаҳоро оид ба фаъолияти муосири мақомоти назорати канститутсионӣ пайваста пайгирий менамояд ва роҳҳои нисбатан ба низоми ҳуқуқии мо мувофиқро, ки ба фаъолияти Суди конститутсионӣ даҳл доранд, интихоб ва ба роҳбарӣ мегирад. Ин на танҳо ба ташаккули конституционализм ва қонунгузории канститутсионӣ, балки ба тамоми низоми ҳуқуқии Тоҷикистони муосир даҳл дорад.

Ба вазъи ҳуқуқии мақоми назорати конститутсионӣ даҳл карда, зикр кардан бамаврид аст, ки мағҳуми «назорати конститутсионӣ» бевосита ба конституционализм, яъне мавҷудияти конститутсияи навишташуда, ҳифзи меъёр ва принсипҳои мустаҳкамшудаи конституционализм, ки ба таъмини мувозинаи муқарраршудаи ваколати мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ равона шудаанд, алоқамандии ногусастаний дорад.

Дар адабиёт конституционализм ҳамчун институти муҳимми сиёсӣ ва ҳуқуқии дар худ муттаҳид ва ғункунандай чунин арзишҳои умумиэътирофшудаи демократӣ, аз қабили системай сиёсӣ-ҳуқуқӣ, ки яке нишонаҳои он ба ҷомеа пешниҳод ва дохил намудани асосҳои ҳамоҳангӣ

ва адлу инсоф¹, идеологияи муттаҳидкунандай умумидавлатӣ ва ғайриҳизбӣ², мавҷудияти шакли конституционии идоракунӣ ва идоракунии давлатии аз тарафи Конституцияи маҳдудкардашуда³, худмаҳдудкунии давлат⁴ ва г. арзёбӣ мегардад, асоси ғоявӣ, заминаҳои арзишӣ ва принсипҳои зерпоявии дигаргуниҳои сиёсии Тоҷикистон гардиð.

Конституционализм новобаста аз мавҷудияти зиёди тадқиқоти илмӣ, маҳсусан дар илмҳои ҷамъиятии Ғарб ва Русия, дар тӯли садсолаҳои охир яке аз проблемаи мубрами рушди ҷамъиятӣ буд ва боқӣ мемонад. Ин ба он вобаста аст, ки назария ва таърихи илмҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин амалияи байналмилалии рушди давлатҳои миллӣ ҳодиса ва амсолеро ёд надорад, ки ягон давлати демократӣ бе асосҳои бунёдӣ-консептуалӣ ва назарияи идоракунии давлат фаъолияти самаранок анҷом дода бошад.

Вобаста ба ин, вазъи ҳуқуқии мақомоти назорати конституционӣ аз маҳсусияти салоҳият ва мавқеи он дар низоми мақомоти ҳокимиyaти давлатӣ аз конституционализм бармеояд. Он дар як радиф бо дигар шоҳаҳои ҳокимиyaт меистад ва тавассути татбиқи салоҳияти конституционии худ ба раванди меъёрэҷодкунӣ дар мамлакат таъсири бевосита мерасонад.

Вазифаи асосии назорати конституционӣ дар таъмини волоият ва суботи Конституция, инчунин ҳифзи таъмини мувозинаи таҷзияи ҳокимиyaт зоҳир мегардад. Он ҳамчун механизми боздориву мувозина баромад мекунад ва вазифаи асосии он ошкор кардан, баҳо додан ва барқарор кардани мувозинаи вайроншуда мебошад. Ҳамчунин, ҳусусияти вазъи суди конституционӣ дар voguzor намудани функцияи қонунгузорӣ ба судҳои конституционӣ зоҳир мегардад. Ин ҳолат дар ду самт (аспект) зоҳир мешавад.

Якум, судҳои конституционӣ қонунгузори манфӣ ҳисобида мешаванд, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё муқаррароти алоҳидай онҳоро бинобар ба Конституция номувоғиқ буданашон бекор менамоянд. Чунонки, Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаро аз рӯи дарҳости шаҳрванд Тураев М.М. «Дар бораи муайян намудани мутобиқати банди 4 Қоидаҳои гузаронидани атtestатсия ва бақайдигирии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июня соли 2009, №25 ба қисми дуюми моддаи 12, қисмҳои якум ва дуюми моддаи 35 Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» баррасӣ намуда, бо қарори худ аз 28 марта соли 2013 банди 4 Қоидаҳоро ҳамчун омили маҳдудкунандай ҳуқуқи конституционии шаҳс ба фаъолияти озоди соҳибкорӣ, меҳнат ва интихоби касбу кор, ба моддаҳои зикршудаи Конституция номутобиқ ҳисоб намуд.

¹ Сонина Л.В. Конституционализм в Российской Федерации как политico-правой режим: Автореферат дис....канд. юр. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 7-8.

² Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология // Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации (сборник статей). / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2000. – С. 6-8.

³ Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков. – СПб., 2014. – С. 7.

⁴ Шайо А. Транснациональные сети и конституционализм // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – №5 (66). – С. 123.

Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти мазкури аз ҷониби Суди конститутсионӣ ғайриконститутсионӣ донисташударо ба талаботи Конститутсия мутобиқ гардонид.

Суди конститутсионӣ, инчунин парвандаро аз рӯи дарҳости шаҳрванд Саидова Н.А. «Дар бораи муайян намудани мутобиқати қисми 2 моддаи 363 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи номумкин будани шикоят ва эътиroz аз таъиноте (қароре), ки дар рафти мухокимаи судӣ дар бораи интихоб, тағиیر додан ё бекор кардани чораҳои пешгири қабул шудааст, ба моддаҳои 5, 14, 18 ва 19 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» баррасӣ намуда, қайд кард, ки ҳама гуна тартибе, ки ҳуқуқҳои иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятиро оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои мурофиавии онҳо маҳдуд карда, монеаи ба амал баровардани онҳо, аз ҷумла ҳуқуқи шикоят намудани санадҳои судӣ мегардад, он ҳамчун маҳдуд кардани кафолати ҳифзи судӣ ва ҳуқуқи муроҷиат ба мақомоти давлатӣ муқаррарномудаи Конститутсия, қонунҳо ва қонунгузории мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бо ин назардошт, Суди конститутсионӣ бо қарори худ аз 27 сентябри соли 2013 қисми 2 моддаи 363 Кодексро ба моддаҳои зикршудаи Конститутсия номутобиқ ҳисоб намуд. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори Суди конститутсионӣ муқаррароти қисми 2 моддаи 363 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба талаботи Конститутсия мутобиқ намуд.

Ҳамин тарик, дар фаъолияти назорати конститутсионӣ таъмини кафолати конститутсионии ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд низ аҳамияти мухимро касб менамояд.

Ба андешаи И.Л. Петрухин қарорҳои Суди конститутсионӣ қувваи сарчашмаи ҳуқукро доранд (бо аломати минус), зеро онҳо муқаррароти қонунгузориро, ки ба Конститутсия мухолиф мебошанд, беътибор менамоянд. Тартибе (механизме) ташкил ёфтааст, ки ҳар чи зудтар ба қарори Суди конститутсионӣ мувоғиқ намудани қонунҳои беътибор донисташударо танзим менамояд. Қонунгузор ҳуқуқ надорад, ки эътибори олии қарори Суди конститутсиониро сарфи назар кунад, аз ҷумла бо роҳи такроран қабули қонуни ба қарори Суди конститутсионӣ мухолиф¹.

Агар дар амалияи қонунгузории мо муҳлати ба Конститутсия мувоғиқ гаронидани санади беътибор донисташуда ва субъекти онро ба амалбароранда пешбинӣ нашуда бошад, ин тартиб дар қонунгузории дигар давлатҳо оид ба мақомоти назорати конститутсионӣ танзими ҳуқуқии ҳудро ёфтааст. Масалан, ба Қонуни конститутсионии федералий «Дар бораи Суди конститутсионии Федератсияи Руссия» 15 декабря соли 2001 тағиироти ҷиддӣ ворид карда шуда, уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор ҷиҳати мувоғиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии онҳо ба Конститутсия мавриди танзим қарор дода шуд (мод. 80). Тибқи ин тағиирот, Ҳукумати ФР уҳдадор гардид, ки на дертар аз 3 моҳ баъд аз

¹ Судебная власть. Научное издание / Ответ. ред. И.П. Петрухин. – М.: Проспект, 2003. – С.10.

интишори қарори Суди конститутсионӣ ба Думаи давлатӣ лоиҳаи қонуни нав ё лоиҳаи тафийири иловаҳоро ба қонуни ғайриконституционӣ донисташуда пешниҳод намояд. Дар навбати худ Думаи давлатӣ уҳдадор гардид, ки чунин лоиҳаҳоро бе навбат баррасӣ намояд. Президент ва Ҳукумат, инчунин уҳдадоранд, ки на дертар аз 2 моҳ баъд аз интишори қарори Суди конститутсионӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии худро, ки ғайриконституционӣ дониста шуданд, бекор кунанд ё тафийир диҳанд.

Дуюм, судҳои конститутсионӣ, инчунин ба сифати қонунгузори мусбӣ баромад мекунанд. Онҳо ба парлумон ва дигар субъектони ҳуқуқэҷодкунанд дар ба амал баровардани ваколатҳои қонунгузорӣ ва меъёрофарии онҳо мусоидат мекунанд. Ин пеш аз ҳама дар тавсияҳо ба қонунгузор оид ба таассури (реагирование) меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар асоси мавқеи ҳуқуқии судҳои конститутсионӣ зоҳир мегардад, ки дар санадҳои судӣ пешбинӣ шудаанд. Дар ин ҳолат мавқеи ҳуқуқии он ба сифати омили моддии танзими нави ҳуқуқӣ ва ҳамчун заминаи модели меъёрии ҳуқуқии оянда баромад мекунанд.

Бояд зикр гардид, ки хусусияти меъёрии қарорҳои судҳои конститутсионӣ ҳамчун ҳама гуна дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ дар он ифода мейёбад, ки:

Якум, онҳо хусусияти ҳатмӣ дошта, ба доираи номуайяни шахсон даҳл доранд;

Дуюм, онҳо ногузир татбиқи бисёркаратаро тақозо доранд.

Ба андешаи аксари олимони соҳаи мурофиаи конститутсионӣ мавқеи ҳуқуқии судҳои конститутсионӣ бисёртар ба ҳамсол (преседент) наздикий доранд. Бо ин назардошт, мавқеи ҳуқуқии онҳоро метавон сарчашмаи ҳуқуқи конститутсионӣ номид.

Ҳамчунин, таъкид кардан ба маврид аст, ки эътибори ҳуқуқии қарори ниҳоии судҳои конститутсионӣ аз эътибори олии ҳуқуқии ҳама гуна қонун баланд мебошад. Он, амалан, ба эътибори ҳуқуқии худи Конститутсиия баробар мебошад, ки онро бе қарори судҳои конститутсионӣ дар амалия татбиқ намудан мумкин нест.

Дар амалияи қонунгузории мамлакат шакли дигари таъсиррасонии Суди конститутсионӣ ба фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ба мақомоти қонунгузор ба миён омадааст ва тавсеаи ҳамаҷонибаи худро ёфта истодааст. Ин фаъолияти Суди конститутсионӣ низ омили моддии танзими нави ҳуқуқӣ ва ҳамчун заминаи модели меъёрии ҳуқуқии оянда баромад мекунад.

Чунончи, бо таклифи пешниҳодҳои Суди конститутсионӣ, ки аз омӯзиши амалия ва муроҷиати субъектҳои муроҷиат ба Суди конститутсионӣ бармеояд, тафийири иловаҳо ба Кодекси оила дар хусуси муоинаи ҳатмии шахсони издивоҷкунанд ва содда кардани расмиёти фарзандхонӣ, таъсис додани Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ва дигарҳо қабул ва рӯйи кор омаданд.

Ба андешаи мо, фаъолияти Суди конститутсионӣ ва таъсири он ба раванди хуқуқэчодкунӣ тадқиқоти алоҳидай назариявӣ-илмӣ ва амалиро тақозо дорад.

Мавриди таъкид аст, ки мувофиқати меъёрҳои қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии хуқуқии амалкунанда бо хуқуқи хориҷӣ ва дар як вақт ба Конститутсия талаб менамояд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як тараф уҳдадориҳои байналмилалии ба худ гирифтари иҷро ва риоя кунад, аз тарафи дигар бояд ба низоми хуқуқии худ то дараҷае мувозинатӣ, субот ва самаранокӣ бахшад.

Дар навбати худ самаранокии низоми хуқуқи миллӣ аз сифати амалкунии элементҳои он (қонунгузорӣ, хуқуқэчодкунӣ, татбиқи хуқуқ, маърифати хуқуқӣ) ва алоқамандии байниҳамдигарии онҳо, инчунин алоқамандии миёни хуқуқ ва дигар низомҳои иҷтимоию иқтисодӣ вобаста мебошад.

Ҳамин тариқ, андешаи И.Л. Петрухин дар хусуси он, ки «низоми судӣ он вақт ҳокимияти судӣ мешавад, ки ба он имкониятҳои муайяни таъсиррасонӣ ба дигар шоҳаҳои ҳокимијат дода шуда, он ба низоми боздориву мувозинат, ки ғасби ҳамаи ҳокимијати давлатиро аз ҷониби яке аз шоҳаҳо пешгириӣ мекунад, ворид карда шавад», ба фаъолияти низоми судӣ ҳамчун ҳокимијати судӣ ва пешбарандаи назорати меъёрҳо, ки аз ҷониби мақомоти назорати конститутсионӣ бурда мешавад, заминаи ташкилию хуқуқӣ фароҳам меорад.

Андешиҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабря соли 2022 «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» оид ба фаъолияти мақомоти хуқуқэчодкунанда ва вазифаҳои дар назди ин мақом гузошташуда, аз муҳиммияти фаъолияти хуқуқэчодкунии давлат шаҳодат медиҳад, ки он аз мадди назари Роҳбари давлат, Пешвои муazzами миллат ва Паёми ў ба Маҷлиси Олий дур нест. Аз ҷумла, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабря соли 2022 таъкид намуданд, ки «рушди устувор ва босуръати мамлакат, маҳсусан, амалӣ намудани стратегияҳо, барномаҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати кишвар тақозо менамояд, ки заминаҳои хуқуқии онҳо сари вақт ва босифат таъмин карда шаванд. Ин вазифа аз мақомоти хуқуқэчодкунанда, пеш аз ҳама, аз парламенти кишвар талаб менамояд, ки фаъолияти худро ҳамаҷониба тақвият бахшад. Вазифаҳои дар назди мо қарордошта тақозо менамоянд, ки Маҷлиси Олий ҷиҳати қабули қонунҳои саривақтии мукаммал ва босифат боз ҳам тақвият бахшида шавад. Ин масъала дар навбати худ ҳамкории доимии парламентро бо дигар мақомоти хуқуқэчодкунанда, аз ҷумла бо субъектҳои дорои хуқуқи ташабbusи қонунгузорӣ ва татбиқи хуқуқ талаб менамояд»¹.

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 23-юми декабря соли 2022. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаси муроҷиат: 16.04.2023).

Ҳамин тарик, фаъолияти хуқуқэчодкунӣ, ки инъикоси воқеии ҳаёти чомеа ва давлат, равандҳои гуногуни сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ба шумор меравад, бояд пайваста ташаккул ёфта, фаъолияти мақомоти хуқуқэчодкунанда, ки дар миёни онҳо Суди конститутсионӣ ва санадҳои судӣ нақши муҳим доранд, бояд таҳқим ёбанд ва раванди рушди ҳаррӯзai муносабатҳои ҷамъиятӣ ва танзими саривактiiи хуқуқии онҳо таъмин карда шавад. Ин таъмини саривактӣ, мунтазам ва мутасилии рушди устувори давлат арзёбӣ мегардад.

АДАБИЁТ:

1. Ершов В.В. Суд в системе органов государственной власти // Государство и право. – 1992. – № 8 – С. 33.
2. Ковачев Д.А. Механизм правотворчества в социалистическом государстве. Вопросы теории. – М., 1977. – 112 с.
3. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др. / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Норма, 2013. – 816 с.
4. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2005. – 512 с.
5. Научные основы советского правотворчества / Отв. ред. Халфина Р.О. – М.: Наука, 1981. – 317 с.
6. Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология // Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации (сборник статей). / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2000. – С. 6-8.
7. Общая теория государства и права. Академический курс в двух томах. Учебник для вузов. Том 1. / Ответ. ред. М.Н Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – С. 378.
8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 23-юми декабри соли 2022. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаси муроҷиат: 16.04.2023).
9. Петрухин И.П. Проблема судебной власти в современной России // Государство и право. – 2000. – №7. – С.15.
10. Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – 146 с.
11. Правотворчество в СССР / Под ред. Мицкевич А.В. – М., 1974. – 319 с.
12. Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков. – СПб., 2014. – С. 7.
13. Сонина Л.В. Конституционализм в Российской Федерации как политico-правой режим: Автореферат дис....канд. юр. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 7-8.
14. Судебная власть. Научное издание / Ответ. ред. И.П. Петрухин. – М.: Проспект, 2003. – 720 с.

15. Шайо А. Транснациональные сети и конституционализм // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – №5 (66). – С. 123.

Каримзода К.М.
Сафарзода Н.Ф.

Фишурда
НАҚШИ САНАДХОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНӢ ДАР РАВАНДИ
ҲУҚУҚЭЧОДКУНӢ

Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои муҳимми илми ҳуқуқшиносӣ – нақши санадҳои Суди конституционӣ дар раванди ҳуқуқэчодкунӣ баҳшида шудааст. Дар ҷараёни таҳлили мавзуи мазкур муаллифон ба андешаву назари олимон ва таҷрибай Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намудаанд. Ба андешаи муҳаққиқон, фаъолияти ҳуқуқэчодкунӣ ин инъикоси воқеии ҳаёти ҷомеа ва давлат, равандҳои гуногуни сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб рафта, бояд пайваста ташаккул ёбад. Фаъолияти мақомоти ҳуқуқэчодкунанда, ки дар миёни онҳо Суди конституционӣ ва санадҳои судии он нақши муҳим доранд, бояд таҳқим ёфта, раванди рушди ҳаррӯзai муносибатҳои ҷамъиятий ва танзими саривақтии ҳуқуқии онҳо таъмин карда шавад.

Каримзода К.М.
Сафарзода Н.Ф.

Аннотация
РОЛЬ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В
ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Данная статья посвящена одному из важных вопросов юриспруденции – роли актов Конституционного суда в правотворческом процессе. В процессе анализа данной темы авторы обратили внимание на мнения ученых и опыт Конституционного суда Республики Таджикистан. По мнению исследователей, правотворческая деятельность является реальным отражением жизни общества и государства, различных политических, экономических, социальных и культурных процессов и должна непрерывно развиваться. Следует усилить деятельность правотворческих органов, среди которых важную роль играют Конституционный суд и его судебные акты, обеспечить процесс повседневного развития общественных отношений и их своевременное правовое регулирование.

Karimzoda K.M.
Safarzoda N.F.

Annotation
THE ROLE OF ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE
LAW-MAKING PROCESS

This article is devoted to one of the important issues of jurisprudence - the role of the acts of the Constitutional Court in the law-making process. In the process of analyzing this topic, the authors drew attention to the opinions of

scientists and the experience of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. According to researchers, law-making activity is a real reflection of the life of society and the state, various political, economic, social and cultural processes and must be continuously developed. It is necessary to strengthen the activity of law-making bodies, among which the Constitutional Court and its judicial acts play an important role, to ensure the process of daily development of social relations and their timely legal regulation.

Джамшедзода Джамшед Назаршо*
Алифбеков Алимамад Нурмамадович**

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Российская Федерация, юридическая ответственность, конституционно-правовая ответственность, Конституция, конституционное право, юридические науки, судебные реформы.

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҷавобгарии қонституціонӣ-ҳуқуқӣ, Қонститутсия, ҳуқуқи қонституціонӣ, илми ҳуқуқшиносӣ, ислоҳоти судӣ.

Key words: Republic of Tajikistan, Russian Federation, legal responsibility, constitutional and legal responsibility, Constitution, constitutional law, jurisprudence, judicial reforms

Юридическая ответственность – это важнейший институт любой правовой системы, один из существенных признаков права, необходимый элемент механизма его действия. Проблема названной области исследования является в настоящее время острой и для государственного права. Конституционно-правовая ответственность, как вид юридической ответственности, может быть использована для решения таких особых задач, как охрана Конституции, уважение к правам и свободам человека и гражданина, и развитие у субъектов конституционно-правовых отношений уважения к Конституции и закону, повышение плодотворности функционирования государственных институтов. Особенно важно это в условиях проводимых в Республике Таджикистан судебных реформ¹.

Проблема юридической ответственности - одна из основных и ключевых проблем как общей теории государства и права, так и отраслевых юридических наук в целом. Единый подход к особенностям и содержанию данного института в настоящее время в современном цивилизованном обществе не выработан, поскольку данный институт в правовой жизни граждан государства порождает множество дискуссионных вопросов не только в теоретической, но и в прикладной (практической) сфере.

В научной литературе подчеркивается, что юридическая ответственность – это правоотношения между государством и

* судья-секретарь Конституционного Суда Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент; Тел.: (+992) 934593636; E-mail: jamshed_j.n1973@bk.ru

** ассистент кафедры государственно-правовых дисциплин Российско-Таджикский (славянский) университет; Тел.: (+992) 000016885; E-mail: alifbekov.alimamad@bk.ru

¹ Авакьян С.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. – М., 2001. – 220 с.

правонарушителем, возникающие, как правило, на основании нарушений правовых норм и влекущие для правонарушителя неблагоприятные последствия в виде личного, имущественного или организационного характера. Как отмечается, специфика данного вида ответственности состоит в том, что к лицу в случае нарушения правовых норм применяются меры государственного принуждения.

Формирование и развитие правовой ответственности происходило вместе с зарождением государства и права, именно с помощью государственных органов и организаций осуществляются меры государственного принуждения к лицам, совершившим правонарушения. Уже в доклассовый период происходило выделение юридической ответственности внутри системы социальной ответственности.

В Древней Греции и Риме использовали табу как эффективную меру государственного принуждения. Табу можно по праву древних народов называть прообразом юридической ответственности. Табу включает в себя жесткое требование по соблюдению правил поведения и обществе, и полисе, за нарушение которых следовало жесткое наказание в виде изгнания из общины, что означало верную смерть. Наряду с табу прообразом юридической ответственности выступал в те далекие времена принцип талиона или обычай кровной мести, что означало причинение обидчику вреда в той же степени и объеме, что и потерпевшему¹.

Под юридической ответственностью понимается один из видов социальной ответственности, главная особенность которого заключается в том, что она связана с нарушением правовых норм, Конституции и других законов, за которыми стоят отдельные органы государства, защищающие права и свободы человека и гражданина от всякого рода правонарушений и преступлений и законодательно наделенные специальными полномочиями.

Ученые, и, в частности, правоведы, считают, что юридическая ответственность должна определяться через философскую категорию «обязанность», то есть после совершения противоправного поступка у лица, совершившего данное деяние, возникает обязанность претерпевать неблагоприятные для него последствия, то есть оно должно нести ответственность за свои противоправные действия.

Можно полагать, что юридическая обязанность как абстрактная категория юридической науки и практики представляет собой меру должного поведения, обеспеченную государством.

С.Н. Братусь отождествляет понятие юридической ответственности с реализацией санкции правовой нормы. Сторонники данного подхода считают, что данное определение юридической ответственности необходимо применять исключительно для имущественной

¹ Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право. – 1975. – №10. – 80 с.

ответственности, где соответствующие обязанности правонарушителя возникают на основе санкций¹.

Виноградов В.А. в своей работе подчеркивает, что «юридическая ответственность – как целостное философское учение о базовых государственно-правовых ценностях социалистического государства».

С.А. Авакьян в своей научной работе подчеркивает, что «юридическая ответственность в советском государстве – это, прежде всего, политическая ответственность, потому как она направлена на защиту не прав гражданина и человека, и против реализации политических интересов государства, но, в то же время, это правовая ответственность, потому что она предусмотрена в кодифицированных нормативных актах».

Как отмечает Н.А. Богданова, «принцип историзма в диалектической логике есть существенное требование, определяющее общий путь познания, и поэтому является исходным ориентиром для всех наук. Как принцип социального познания историзм составляет одну из специфических закономерностей исследования в области общественных наук. Именно в этом своем качестве он приобретает универсальный характер, обеспечивая действительно научный подход к познанию социальных явлений».

Ученые считают, что юридическая ответственность призвана выполнять регулятивную, карательную, воспитательную и превентивную юридическую ответственность и при этом она должна играть всеобщую роль при назначении юридических наказаний к лицу, совершившему противоправные действия².

Таким образом, в юридической науке существуют различные суждения ученых и мыслителей по поводу понятия и содержания института юридической ответственности. Одни правоведы определяют сущность юридической ответственности в воздействии на правонарушителя определённых санкций, другие ученые полагают в претерпевании правонарушителем каких-либо неблагоприятных последствий.

А.В. Малько обобщил позиции ученых-теоретиков и подчеркивает, что юридическая ответственность – это виновно противоправные действия (бездействие) лица, нарушающие нормы права, и необходимость для виновного лица подвергнуться мерам государственного принуждения и претерпеть определённые негативные последствия, а также вид и мера принудительного лишения лица или организации каких-либо благ. И важно отметить, что при этом речь идет и о материальных, и о нематериальных благах. Наряду с этим позитивную юридическую ответственность А.В. Малько тоже не отрицает, хотя признает ее менее изученной в настоящее время в отраслевых юридических науках.

Д.Х. Эльназаров подчеркивает, что юридическая ответственность – это система мер государственного убеждения или принуждения, применяемая специальным субъектом (инстанцией) к виновному, то есть

¹ Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М., 1998. – 200 с.

² Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. – Воронеж, 2019. – 189 с.

правонарушителю, за совершение правонарушения в виде личного характера (лишение свободы), имущественного характера (штраф), организационного характера (увольнение); автор в своей работе опирается только на положительную сторону юридической ответственности.

В юридической науке классификация видов юридической ответственности осуществляется по-разному. Наибольшее распространение получило деление видов юридической ответственности по отраслевому признаку.

И в зависимости от того, к какой отрасли относится юридическая ответственность, выделяются: уголовная ответственность, административная ответственность, гражданская ответственность, материальная ответственность и дисциплинарная ответственность.

Кроме указанных видов юридической ответственности в качестве самостоятельного вида в юридической и научной литературе выделяется конституционно-правовая ответственность.

Конституционно-правовая ответственность - достаточно сложный правовой институт конституционного права и юридической науки в целом, пронизанный множеством противоречий.

Важно отметить, что на современном этапе в науке конституционного права относительно вопросов становления, и истории конституционно-правовой ответственности идет спор между учеными-теоретиками и, в частности, в последнее время наблюдается повышенный интерес к данной теме. Но скажем так, что до сих пор нет законодательного определения данного института¹.

Но, как известно, отрасль стала именоваться «конституционным правом» только в постсоветский период. В предложенном С.А. Авакьяном подходе конституционно-правовая ответственность рассматривается в качестве «преемницы» государственно-правовой ответственности. Аналогичной точки зрения придерживается и А.А. Кондрашев, считая, что различия в наименовании рассматриваемого вида ответственности обусловлены правовой традицией.

В юридической науке и, в частности, в науке конституционного права имеются различные мнения ученых-конституционалистов относительно самого наименования данного вида ответственности.

Так, отдельные исследователи дифференцируют конституционную и конституционно-правовую ответственность. И при этом важно подчеркнуть, что, по их мнению, конституционная ответственность – исключительно та юридическая ответственность, поскольку она предусмотрена нормами самой Конституции. Ответственность, предусмотренная иными нормами конституционного права, является конституционно-правовой ответственностью.

Однако важно отметить, что конституционно-правовая ответственность в механизме правового регулирования занимает

¹ Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М.: Юрид. лит., 2018. – 116 с.

специфическое место, и эта особенность понимается так, что конституционно-правовая ответственность – это использование и реализация конституционных санкций к субъектам, совершившим конституционные правонарушения в виде личного, имущественного или организационного характера.

Еще одна основная черта государственно-правовой ответственности в механизме правового регулирования состоит в том, что именно с помощью названного института обеспечивается действенность конституционно-правовых норм, усиливается влияние конституционных норм на общественные отношения и у субъектов права в целом появляется уважение к вышеупомянутому закону.

Конституционно-правовая ответственность выступает важным и надежным инструментом поддержания в стране необходимого единства конституционно-правового пространства, утверждения режима легальности в деятельности законодательных, исполнительных, судебных органов и органов, осуществляющих надзор за исполнением Конституции и законов в государстве. В связи с этим вопросом конституционно-правовая ответственность в механизме правового регулирования играет очень важную ключевую роль, именно этот институт является строителем или основателем правового, демократического государства¹.

Конституционно-правовая ответственность должна рассматриваться, по нашему мнению, как самостоятельный вид юридической ответственности, отличающийся специфическими правовыми источниками и т.п.

В качестве источника данного института следует рассматривать не только Конституцию, как считают некоторые ученые-конституционалисты, но и другие нормативно-правовые акты, не противоречащие Конституции: конституционные законы, международные договоры, законы, регламенты палат парламента, постановления Правительства, то есть скорее речь должна идти о совокупности нормативных актов, являющихся источниками конституционного права.

Не в Конституции, а в регламентах палат Парламента установлен порядок рассмотрения и принятия законопроектов, нарушение которого может повлечь за собой неблагоприятные последствия для законодательного органа, неподписание закона и возвращение его в парламент для нового обсуждения законопроекта или его рассмотрения. Безусловно, не в каждом из этих актов должны быть нормы, предусматривающие ответственность.

Ведь установление конституционно-правовой ответственности имеет цель заставить выполнять надлежащим образом свои обязанности, прежде всего, общегосударственные и местные органы государственной власти, должностных лиц.

¹ Диноршоев А.М. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – 240 с.

Внедрение конституционно-правовой ответственности необходимо в первую очередь по отношению к тем, кто обладает большими властными компетенциями. Речь идет не только о Президенте, Парламенте, Правительстве, в отношении которых предусмотрены сдерживающие меры, но это может касаться и депутатов, которые обладают дипломатическим иммунитетом, судей, общественных объединений, корпораций и др.

Однако, по мнению некоторых ученых, сама Конституция и конституционное право устанавливают основы частноправовой и публично-правовой ответственности, то есть конституционные основы юридической ответственности, которые только должны найти свое конкретное и абсолютное выражение в нормах отраслевого законодательства. Поэтому конституционно-правовая ответственность как таковая, считают эти ученые, не может носить отраслевой характер, она имеет особую, обусловленную спецификой целей и функций, надотраслевую природу.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Авакьян С.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. – М., 2001. – 220 с.
2. Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право. – 1975. – №10. – 80 с.
3. Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М., 1998. – 200 с.
4. Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. – Воронеж, 2019. – 189 с.
5. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории) – М.: Юрид. лит., 2018. – 116 с.
6. Диноршоев А.М. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – 240 с.

Джамшедзода Дж.Н.
Алифбеков А.Н.

Аннотация

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В данной статье анализируется один из острых вопросов юриспруденции – конституционно-правовая ответственность в Республике Таджикистан и Российской Федерации. С учетом существующих теорий в направлении конституционно-правовой ответственности и взглядов исследователей в области конституционного права, авторы анализировали проблему и представили свои научные выводы о конституционно-правовой

ответственности. В частности отмечается, что конституционно-правовая ответственность имеет свою специфику и отличается от других юридических обязанностей.

Ҷамшедзода Ч.Н.
Алифбеков А.Н.

Фишурда
**ОИД БА МОҲИЯТИ ҶАВОБГАРИИ КОНСТИТУЦИОНИЙ-ХУҚУҚӢ
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ**

Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ – ҷавобгарии конституцсионӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муаллифон бо дарназардошти назарияҳои ҷойдошта дар самти ҷавобгарии конституцсионӣ-ҳуқуқӣ ва дидгоҳи муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқи конституцсионӣ масъаларо баррасӣ намуда, хulosai илмии худро оид ба ҷавобгарии конституцсионӣ-ҳуқуқӣ манзур намудаанд. Аз ҷумла, қайд карда мешавад, ки ҷавобгарии конституцсионӣ-ҳуқуқӣ дорои маҳсусиятҳои ба ҳуд хос буда, аз дигар намуданҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тафовут дорад.

Jamshedzoda J.N.
Alifbekov A.N.

Annotation

**ON THE QUESTION OF THE ESSENCE OF CONSTITUTIONAL AND
LEGAL RESPONSIBILITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND
THE RUSSIAN FEDERATION**

This article analyzes one of the most pressing issues of jurisprudence – constitutional and legal responsibility in the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. Taking into account the existing theories in the direction of constitutional and legal responsibility and the views of researchers in the field of constitutional law, the authors analyzed the problem and presented their scientific conclusions about constitutional and legal responsibility. In particular, it is noted that constitutional and legal responsibility has its own specifics and differs from other legal obligations.

Абдураҳимзода Дилором Рустам*

КОНСТИТУЦИЯ ВА ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУЦИОНИЙ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Калидвожаҳо: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ислоҳоти конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳокимияти судӣ, давлати ҳуқуқбунёд, асосҳои соҳтори конститутсионӣ.

Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан, конституционные реформы, права и свободы человека и гражданина, судебная власть, правовое государство, основы конституционного строя.

Key words: Constitution of the Republic of Tajikistan, constitutional reforms, human and civil rights and freedoms, judiciary, rule of law, foundations of the constitutional order.

Дар замони мусир ҷиҳати муайян намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нақши калидиро икро менамоянд, ки конститутсия ҳамчун санади қувваи олии ҳуқуқидошта дар ин самт функсияи марказизро мебозад. Зоро, ҳамаи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар давлатҳои низоми ҳуқуқии романо-олмонӣ қабул мегарданд, бояд ба меъёрҳои конститутсия мутобиқат дошта бошанд, дар сурати гайр мазмун ва моҳияти ҳуқуқии худро аз даст медиҳанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ пайравӣ ба оилаи ҳуқуқии романо-олмонӣ дошта, низоми ҳуқуқии худро дар заминаи он бунёд намудааст. Аз ин рӯ, дар асоси моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, он эътибори олии ҳуқуқӣ дошта, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд ба он мутобиқат дошта бошанд. Бо мақсади дар сатҳи зарурӣ таъмин намудани меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди маҳсуси назораткунанда – Суди конститутсионӣ таъсис дода шудааст, ки нақши он дар таҳқими меъёрҳои Конститутсияи кишвар ниҳоят баланд мебошад. Вале, қабл аз баррасии ин масъала зарур аст то доир ба мазмуну моҳияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давраҳои қабули он ибрози назар намоем.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастоварди ҳалқи тоҷик буда, муқаддасоти миллӣ, андешаи давлатдории миллӣ, истифодаи васеи анъанаҳо ва осори таърихии миллиро эълон ва таъмин мекунад. Он нахустин Қонуни асосии давлати тозабунёд ва соҳибистикӯли тоҷикон мебошад, ки пас аз таърихи беш аз ҳазорсолаи аз байн рафтани давлати Сомониён барпо гардид. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мисли конститутсияҳои давлатҳои дигари баъди даврони шуравӣ дар давраи гузариши чомеа аз соҳти сотсиалистӣ ба давлати ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, иқтисоди бозорӣ ва шаклҳои гуногуни моликият қабул шудааст. Дар ин давра, табиист, ки дигаргуниҳои куллии иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ сурат мегиранд, муносибатҳои нави ҷамъиятий ба

* судия Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 550500904

миён меоянд, ҳадафҳо ва самтҳои ислоҳоти судӣ, идоракунии давлатӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо мушаххастар мешаванд.

Бояд қайд намуд, ки ҳанӯз дар замони ҳукмронии Ҳахоманишиён – дар садаи панҷуми пеш аз милод Эъломияи Куруши Кабир содир гардида буд, ки нияту орзуи мардумро инъикос мекард ва дар он бори нахуст сухан дар бораи ҳуқуқи инсон дар ҷомеаи боадолат мерафт¹. Баъд аз ҳазорсолаҳо ҳалқи тоҷик дигарбора тавонист санадеро қабул намояд, ки нияту ормонҳояшро инъикос менамояд. Ин ҳам дар таърихи 6 ноябри соли 1994 қабул гардидани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо роҳи раъйпурсии умумиҳалқӣ қабул гардид.

Мавриди зикр аст, ки таърихи қабули Конститутсияи даврони истиқлол марҳилаҳои гуногунро дар бар мегирад.

Қабули Конститутсияи навин ҳанӯз дар Қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи эълони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбинӣ гардида буд. Аз сабаби он, ки дар мамлакат нооромиҳову гирдиҳамоиҳо дар моҳҳои август ва сентябрி соли 1991 ҳукмфармой мекард, таҳияи лоҳияи Конститутсия ба таъхир гузошта шуд.

Пас аз ин бо фармони Президенти давр Раҳмон Набиев 10 февраляи соли 1992 ғурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Қонуни асосӣ таъсис дода шуд. Охири моҳи апрели соли 1992 лоиҳаи Қонуни асосӣ барои муҳокимаи шаҳрвандон дар матбуот нашр гардид. Дар он давра вазъият дар мамлакат ноором ва муташаниҷ буд. Вазъи бавучудомадаро ба инобат гирифта, бо Қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муҳлати муҳокимаи лоиҳа то 1 июляи соли 1992 дароз карда шуд. Аммо бинобар оғоз гаштани низои байни тоҷикон раванди ислоҳоти конститутсионӣ бори дигар ба таъхир гузошта шуд.

Масъалаи таҳия, муҳокима ва қабули Конститутсияи нав пас аз ба итном расидани сессияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав мавриди муҳокима қарор дода шуд ва бояд зикр намуд, ки ин сессия дар барқарор намудани соҳти конститутсионии кишвар нақши ниҳоят бузургро иҷро намудааст. Метавон гуфт, ки Конститутсияи ҳоло амалқунанда натиҷаи амалий гаштани қарорҳои сессияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар ин сессия қарор дар хусуси ворид намудани тағиӣиру иловаҳо ба қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи соли 1990 «Дар бораи ташкили комиссия оид ба тайёр намудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд,

¹ Муфассал ниг.: Саъдизода Ҷ., Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе: Бахмандарӯд, 2016. – 164 с.; Каримов К.М. Аз Эъломия то ба Конститутсия // Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – №3, 2012 с. – С. 18.; Саъдизода Дж., Сафарзода Н.Ф. Декларация Великого Куруша (Кира Великого) и его роль в наше время // Комфортная правовая среда в современной России: проблемы и перспективы формирования: сборник научных трудов по материалам IV Международных законотворческих чтений (11 октября 2019 г., г. Саратов) / ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. – С. 81-83.

ки дар асоси он Коммисияи нави конститутсионӣ таҳти роҳбарии Раиси Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардид¹.

Пас аз ин дар ичлосияи ҳабдаҳуми Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июли соли 1993 дар бораи тағиیر додани ҳайати комиссияи конститутсионӣ қарор қабул намуд, ки сарварии онро Раиси Шуруи Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба зима дошт ва ба ҳайати он олимон, кормандон ва коршиносон шомил буданд.

Гурӯҳи кории таъсисдодашуда дар давоми шаш моҳи фаъолияташ ду лоиҳаи Конститутсијро омада кард, ки яке шакли идораи парламентиро инъикос менамуду дигаре шакли идораи президентиро. Баъд аз муҳокима комиссияи конститутсионӣ лоиҳаи конститутсијаеро, ки шакли идоракунии президентиро таҷассум менамуд, интихоб ва барои муҳокимаи умумихалқӣ дар матбуот нашр гардид².

Дар санаи 21-22-уми июли соли 1994 ичлосияи нуздаҳуми Шуруи Олӣ баргузор гардид ва лоиҳаи Конститутсија бо раъйпурсӣ тавсия намуд, ки дар асоси ин 13 апрели соли 1994 лоиҳаи Конститутсија барои муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод карда шуд.

Аз рӯи маълумотҳои мавҷудбуда, дар муддати зиёда аз ду моҳи муҳокимаи лоиҳа аз ҷониби мардуми кишвар ва ҳамватанони бурунмарзӣ зиёда аз ҳаштуним ҳазор пешниҳод ба Шуруи Олӣ ворид гардид. Дар баробари он ки шаҳрвандони мамлакат ба лоиҳаи Конститутсија баҳои мусбат медоданд, инчунин лоиҳаи Қонуни асосӣ аз ҷониби мутахассисони гуногуни олам ва созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ баҳои баландро сазовор мегашт³.

Ниҳоят, марҳилаи охирини ин санади Олӣ дар таърихи 6 ноябри соли 1994 ба итном расид. Конститутсија бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. Дар асоси факту рақамҳои имрӯза натиҷаи расмии раъйпурсӣ чунин нишон дода мешавад:

- а) дар 64 ҳавзai овоздиҳӣ 2685724 шаҳрванд ба рӯйхат гирифта шуда буд;
- б) дар раъйпурсӣ 94,4% ё худ 2535437 нафар ширкат варзиданд;
- в) ба тарафдории Конститутсија 87,59% ё худ 2352554 нафар овоз доданд, ки ин натиҷаи дилҳоҳ ба ҳисоб мерафт.

Ба ҳамин тариқ Конститутсији соҳибистиклоли Тоҷикистон аз ҷониби ҳалқ маҳқул дониста шуд ва қабул гардид.

Конститутсија дурнамои пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намудааст ва метавон онро ҳуҷҷати барномавӣ номид. Дар таъриҳи маълум аст, ки ҳар конститутсије, ки қабул ва мавриди амал қарор мегирад барои як муддати муайян қабул гардида, вобаста ба пешрафти ҷомеа зарурият ба миён меояд то он ҳам ҷавобгӯ ба талаботи давр гардад. Конститутсијоҳе, ки дар дунё қабул мегарданд, вобаста ба пешрати ҷомеа тағиир мейбанд ва

¹ Сафарзода Н.Ф. Конститутсија – дастоварди миллии ҳалқи тоҷик // Илм ва фановарӣ. (Маҷаллаи илмии ДМТ) №2, Душанбе: Сино, 2014. – С. 144-150.

² Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 78.

³ Тафсири илмиву оммавии Конститутсији Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – С.14.

тачрибаи ворид намудани тағириу иловаҳо ба конститутсия дар тамоми мамлакатҳои сайёра сурат гирифтааст, ки ин ба дигаргунсозӣ ва пешрафти мамлакат замина фароҳам меоварад¹. Конститутсияи даврони истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шумори ин гуна конститутсияҳо буда, ба он се маротиба:

- а) 26 сентябри соли 1999
- б) 22 июня соли 2003
- в) 22 майи соли 2016

бо роҳи овоздиҳии умумихалқӣ тағириу иловаҳо ворид гардидааст.

Баъди оне ки дар мамлакат 27 июня соли 1997 Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар натиҷаи гӯфтушуниди миёни Тоҷикистон қабул гардид, дар мамлакат марҳилаи нави инкишоф ба миён омад. Аз ин хотир бори нахуст 26 сентябри соли 1999 зарурат фароҳам омад, ки ба Конститутсия тағириу иловаҳо ворид гардад. Дар асоси тағириу иловаҳои ба Конститутсия ворид гардида дар мамлакат парламенти доимоамалкунандай касбӣ таъсис ёфт; муҳлати ваколатҳои Президент ба ҳафт сол ва мӯҳлати ваколатҳои судяҳо ба даҳ сол расонида шуд; Президент вазифадор гардид дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилий ва хориҷии мамлакат дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси Намояндагон баромад намояд; ба Президент ҳуқуқи таъини раъйпурсӣ дода шуд.

Ҳарчанд соли 1999 тағириу иловаҳои зиёде ба Конститутсия ворид гардид, аммо камбудиву нуқсонҳои дар матни он ҷой дошта пурра бартараф нагардид. Аз ин хотир зарурият ба миён омад, ки 22 июня соли 2003 тағириу иловаҳои навбатӣ ба Конститутсия ворид гардад ва ин тағириу иловаҳо дар маҷмӯъ дарбаргирандаи чор қисми асосӣ буд: ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд; низоми давлатӣ; муқаррароти интиқолӣ.

Дар натиҷаи ин тағириу иловаҳо инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўарзиши олӣ эътироф карда шуд; раъйпурсии умумихалқӣ ва интихобот ҳамчун шакли олии ифодаи бевоситаи ҳокимияти ҳалқ муқаррар гардид; хизбҳои сиёсӣ чун унсури низоми сиёсӣ шинохта шуданд; синни 25-солагӣ ва таҳсилоти олӣ барои интихоб шудан ба мансаби вакили Маҷлиси намояндагон, синни 35-солагӣ ва таҳсилоти олӣ барои аъзои Маҷлиси миллӣ муқаррар шуд; салоҳиятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мушахҳас гардиданд; ба низоми судӣ Суди иқтисодии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ворид карда шуданд, инчунин мисоли ин таъириу иловаҳои зиёди дигар дар ин сол ба Конститутсия ворид гардид.

Инчунин, таърихи 22 майи соли 2016 ба моддаҳои 1, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 49, 51, 56, 61, 64, 65, 69, 71, 73, 74, номи боби шашум, моддаҳои 76, 78, 79, 84, 85, 86, 89, 91, 93 ва муқаррароти интиқолии Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон тағириу иловаҳо ворид

¹ Сафарзода Н.Ф. Конститутсия – дастоварди миллии ҳалқи тоҷик // Илм ва фановарӣ. (Мачаллаи илмии ДМТ) №2, Душанбе: Сино, 2014. – С. 144-150.

карда шуд, ки ба такмили меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намуд. М. Қаландарзода зарурати ислоҳоти конститутсии мазкурро соли 2016-ро ин гуна шарҳ медиҳад: «Тағийирёбии босуръати вазъи ҷаҳони муосир, муноқишаҳои тезутунди сиёсӣ, бухрони молиявию иқтисодӣ ва афзун гардидани ҳатару таҳдидҳо аз ҷониби унсурҳои террористиву экстремистӣ дар бисёре аз қишварҳои олам тақозо менамоянд, ки ҳар як давлат бо мақсади ҳифз ва таъмини сулҳу суботи сиёсӣ, манфиатҳои милливу давлатӣ, мустаҳкамиву ободии ояндаи Ватан, рушди устувору бомароми иқтисодиву иҷтимоӣ ва муҳайё намудани шароити муносиб барои некуаҳволии шаҳрвандон тадбирҳо андешанд»¹.

Муҳаққиқи ватанӣ Д.Ш. Сангинов зарурияти ворид намудани тағийиру иловаҳоро ба Конститутсия шарҳ дода, чунин иброз менамояд: «Ваъзи сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳолатҳои дигар дар давлатҳои алоҳида зарурати ворид намудани тағийиру иловаҳоро ба Конститутсия ба вучуд меорад, ки сабаби асосии он мутобиқ намудани меъёрҳои ин санад ба шароити зиндагии аъзои ҷомеа мебошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодати он аст, ки ворид намудани тағийиру иловаҳо ба Конститутсия боиси пешрафти соҳаҳои алоҳидаи ҳочагӣ мегардад, механизми баамалбарорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд устувор мешавад»².

Дар мачмӯъ, таъйири иловаҳои ба Конститутсия воридгардида мазмуну мӯҳтавои онро такмил дода, воқеяяти замони худро инъикос намуд ва барои рушту такомули низоми сиёсии навини ҷомеа заминаи устувореро гузошт.

Конститутсия рамзи давлатдорӣ буда, асоси тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеа мебошад ва ягонагии сиёсиву вазифаҳои асосии давлатро муайян мекунад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароите қабул гардид, ки дар мамлакат низоҳои байни тоҷикон ҳукмфармой мекард. Ҳангоми қабули Конститутсия андеша ва пешниҳодҳои зиёди гурӯҳи аҳолӣ, инчунин мухолифон ба инобат гирифта шуд ва вазифаи аввалиндарачаи он таъмини сулҳ ва оштии миллӣ дар мамлакат буд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи раъйпурсии умумиҳалқӣ аз ҷониби ҳалқ интихоб шудаву дар он азму ирова ва мақсаду мароми мардуми Тоҷикистон инъикос ёфтааст. Дар асоси Конститутсия ҳалқ баёнгари соҳибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакiloni ҳуд амалӣ мегардонад ва ифодаи бевоситаи олии ҳалқ раъйпурсӣ ва интихobot аст (қисми 1-2, моддаи 6-и Конститутсия).

Ба як нуқта бояд аҳамият дод, ки дар дебочаи Конститутсия бори дигар бевосита аз тарафи ҳалқ қабул шудани ин санади Олӣ пурра равшан гардида аст. Дебочаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарбаргирандаи андешаҳои бунёдии Конститутсия буда, дар он чунин

¹ Нашрияи “Нигоҳ” №46 (479). Чоршанбе, 17-уми феврали соли 2016.

² Сангинов Д.Ш. Оид ба баъзе тағийироту иловаҳо ба Қонуни Асосӣ // Рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос», №1-2 (34-35). 2016. С.5.

арзишҳо инъикос ёфтаанд: арзишҳои таърихӣ, фалсафӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва давлатӣ.

Мавриди зикр аст, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба худ хос ҳусусиятҳо дорад, аз ҷумла:

- а) волоияташ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ
- б) сарчашмаи ҳамаи қонунҳост
- в) мустақиман амал мекунад
- г) меъёрҳояш умумиҷумҳуриявианду умумисоҳавӣ
- д) тартиби маҳсуси қабул ва тағириу иловаро дорост
- е) дорои мақомоти маҳсуси назоратист
- ё) дар сурати зиддияти меъёрҳои ҳуқуқии дигар меъёрҳои он амал менамоянд.

Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона нишон додааст, ки ин яке аз нишонаҳои асосии демократӣ будани Конститутсияро нишон медиҳад (қ.1-уми моддаи 1). Қайд намудан ба маврид аст, ки ин ҳусусият дар тамоми конститутсияҳои демократии олам нишон дода шудааст, зоро ин меъёр ҷавобгӯи ҳадаф ва талаботи ҷомеаи мутамаддини имрӯза мебошад. Меъёри мавҷуда Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад. Тавассути ин меъёр Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатҳои миллии худро пуштибонӣ менамояд, пеш аз ҳама соҳибихтиёри ҷавобӣ ва истиқлолияти давлатиашро.

Дигар нишонае, ки дар Конститутсия зикр гаштааст, иҷтимоӣ эътироф намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар баробари ин шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро кафолат додани он мебошад. Меъёри мазкур дар аксари Конститутсияҳои давлатҳои Аврупо зикр гаштаву он нишонаи назарияи давлати иҷтимоии ҷаҳони имрӯза мебошад. Ин меъёр сиёсати иҷтимоии давлатро таъмин намудаву дар доираи он миқдори зарурӣ қонунҳо ва як ҷумла барномаҳо қабул гадидааст.

Дар Конститутсияи мамлакат муқаддасоти миллӣ нишон дода шудаасту андешаи давлатдорӣ ҳалли худро ёфтааст.

Конститутсия забони тоҷикиро забони давлатӣ эътироф намудаву нишонаҳои асосии давлатро – Парчам, Нишон ва Суруди Миллӣ нишон дода аст. Мувофиқи он ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванд мебошад. Моликияти истисноии давлат ва имконияти истифодаи озодонаи онҳо ифодаи қонунии худро дар Конститутсия ёфтаанд. Дар асоси ин санади Олӣ мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодиҳои ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе ба ҳайси мафкураи давлатӣ баромад карда наметавонад.

Маврид ба ёдоварист, ки Конститутсия ягона санади асосии ҳалқи тоҷик мебошад, ки таҷзияи ҳокимијатро ба ҳокимијати қонунгузор, иҷроия ва судӣ чудо намудааст. Дар асоси ин меъёри Конститутсия қонунҳои конститутсионии зиёде қабул ва мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Бо шарофати қабули Конститутсия Тоҷикистон чун субъекти комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта шуд. Дар асоси ин санади муқаддас,

халқи Тоҷикистонро ҷомеаи башар чун мардуми бунёдкор, сулҳпарвар ва фарҳангӣ шинохт.

Дар сиёсати хориҷӣ Тоҷикистон мутобиқи Конститутсия сиёсати сулҳҷӯёнаро пешай худ гирифтаву соҳибихтиёри ва истиқолияти дигар давлатҳоро эҳтиром ва эътироф менамояд. Мувофиқи он ташвиҷоти ҷанг манъ гардидааст.

Қайд намудан бамаврид аст, ки омилҳои асосие, ки барои қабули Конститутсияни кишвар боис гаштанд, дар боби аввали он ҷой дода шудаанд ва дар умум «Асосҳои соҳтори конститутсони»-ро метавон ҷузъи асосии Конститутсия эътироф намуд, зеро ин боб умдатарин масъалаҳоро фаро гирифтаву меъёрҳои худро ба он равона кардааст.

Конститутсияни даврони истиқбол инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўро арзиши олӣ эътироф намудааст, ки ин меъёр дар асоси раъйпурсии умуниҳалқӣ 22 июни соли 2003 ба Конститутсия ворид гардид. Аз замоне, ки Протогор инсонро ҷенаки дорои арзишҳо номида буд, қириб се ҳазор сол гузаштаву пас аз ин муддат имрӯз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсонро бузургтарин арзиш эътироф кард ва аз ин лиҳоз, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамаи конститутсияҳои замони шӯравӣ тавофут дошта, дар баробари ин ба конститутсияҳои демократии замони имрӯза ва муқаррароти санадҳои байналмилалии соҳаи ҳуқуқи инсон ҷавобғӯ мебошад. Афзалият доштани ҳуқуқу озодиҳои шахс ҳамчунин дар дебочаи Конститутсия зикр шудаву инъикоси пурраи худро дар Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфтааст. Арзиши олӣ эътироф намудан маънои онро дорад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, маҳаллӣ, ҳудидоракунӣ ва судӣ ҷун маҳаки асосӣ баромад менамояд. Ҳамчунин, давлат ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, риоя ва ҳифз менамояд, ки ин меъёр як қисмати асосии соҳтори конститутсионии мамлакатро дар бар мегирад¹.

Қисмати марказии Конститутсияро ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ташкил менамояд ва дар он бевосита зикр шудааст, ки «Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурий ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд». Давлат барои амалӣ гардонидани ҳуқуқу озодиҳои шахс шароити заруриро фароҳам оварда, дар баробари ин барои амалӣ шудани он кӯшиши ҳамаҷониба менамояд ва то қадом дараҷа амалӣ шудани ин меъёр дар бисёр мавриҷо бевосита ба худи шахс, ташаббус, кӯшишу ғайрат ва дараҷаи қасбии он вобаста мебошад. Қисми марказии ин боби Конститутсияро ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд-даҳлнопазирӣ ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон ташкил медиҳад. Ин боб дарбаргирандаи 34 модда буда, дар он ҳуқуқу озодиҳои

¹ Ниг.: Сафарзода Н.Ф. Конститутсия – дастоварди миллии ҳалқи тоҷик // Илм ва фановарӣ. (Мачаллаи илмии ДМТ) №2, Душанбе: Сино, 2014. – С. 144-150.

шахсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ таҷассуми пурраи худро ёфтаанд.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон сухани Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро овард, ки иброз доштаанд: «дар Қонуни асосӣ аввалин маротиба ҳуқуқҳои табиӣ ва фитрии инсон, аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, қадр, номус, амният, озодӣ ва дигар ҳуқуқҳои он ба таври возеҳ муқаррар гардидаанд, ки ин ҳусусият Конститутсиия моро дар радифи қонунҳои асосии қишварҳои пешрафта қарор медиҳад»¹.

Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ифодагари манфиатҳои ҳалқи тоҷик бошад, нияту ормони ҳалқи меҳнаткашро инъикос намояд ва ҳалқи тоҷики қуҳанбунёдро дар арсаи олам муаррифӣ қунад.

Ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар асоси Конститутсиия даврони Истиқлол барои таҷзияи руқиҳои давлат ва ташаккули давлати соҳибиستиклол шароити мусоид фароҳам омад. Ҳамзамон дар сатҳи конститутсионӣ таҷзияи ҳокимијат ба ҳокимијати қонунгузор, иҷроия ва судӣ муайян гардид; бо дар назардошти дурнамои инкишофи қишвар шаклҳои гуногуни моликијат, аз ҷумла моликијати ҳусусӣ кафолат дода шуд; ҳуқуқу озодиҳои инсон арзиши олӣ шуморида шуд ва давлат масъул гардид, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, риоя ва ҳифз намояд; инкишофи ҳаёти ҷамъиятиро дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мағкуравӣ эълон намуд; ҳуқуқи шаҳрвандонро дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттилоқҳои қасаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятий, инчунин иштирокашонро дар фаъолияти онҳо дарҷ намуд; Маҷлиси Олиро мақоми олии намояндагӣ ва қонунбарор ҳисобид; Президентро сарвари давлат ва ҳокимијати иҷроия (Ҳукумат) номид; раиси вилоят, шаҳр ва ноҳияро намояндаи президент эътироф кард; Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшонро ҳамчун қисми таркибиву ҷудошавандай Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ кард; шакли идораи ҷумҳуриву тамомияти арзии он, моҳияти демокративу ҳуқуқбунёдии он ва дунявиву иҷтимоӣ будани давлатро тағиیرназарӣ эътироф намуд ва бадин васила зарурияти такмили қонунгузорӣ дар тамоми ҷабҳаҳои давлатдорӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро ба вуҷуд овард, ки дар асоси онҳо як силсила қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳо қабул гардидаанд.

АДАБИЁТ:

1. Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 78.
2. Каримов К.М. Аз Эъломия то ба Конститутсия // Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – №3, 2012 с. – С. 18.
3. Қаландарзода М. Нашрияи “Нигоҳ” №46 (479). Чоршанбе, 17-уми феврали соли 2016.

¹ Раҳмонов Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 238 с.

4. Раҳмонов Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 238 с.
5. Сангинов Д.Ш. Оид ба баъзе тағириоту иловаҳо ба Қонуни Асосӣ // Рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос», №1-2 (34-35). 2016. С.5.
6. Сафарзода Н.Ф. Конститутсия – дастоварди миллии халқи тоҷик // Илм ва фановарӣ. (Маҷаллаи илмии ДМТ) №2, Душанбе: Сино, 2014. – С. 144-150.
7. Саъдизода Дж., Сафарзода Н.Ф. Декларация Великого Куруша (Кира Великого) и его роль в наше время // Комфортная правовая среда в современной России: проблемы и перспективы формирования: сборник научных трудов по материалам IV Международных законотворческих чтений (11 октября 2019 г., г. Саратов) / ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. – С. 81-83.
8. Саъдизода Ҷ., Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе: Баҳмандарӯд, 2016. – 164 с.
9. Тафсири илмиву оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – С.14.

Абдураҳимзода Д.Р.

Фишурда

КОНСТИТУСИЯ ВА ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТО҆ҖИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои марказии илми ҳуқуқи конститутсионӣ – Конститутсия ва ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф бар он назар аст, ки муносибатҳои ҷомеа пайваста таҷдид мешаванд ва зарурат ба тағири иловаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла конститутсия ба вуҷуд меояд. Аз ин рӯ, ислоҳоти конститутсионӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуд, барои мувоғиқ намудани меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муносибатҳои ҷомеа нақши муҳим гузошта, мазмун ва моҳияти онро боз ҳам пурра намуд.

Абдураҳимзода Д.Р.

Аннотация

КОНСТИТУЦИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В данной статье рассматривается один из центральных вопросов науки конституционного права – Конституция и конституционные реформы в Республике Таджикистан. Автор придерживается мнения о постоянном обновлении общественных отношений и необходимости внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты, в том числе в конституцию. Поэтому конституционные реформы, проведенные в

Республике Таджикистан, сыграли важную роль в гармонизации норм Конституции Республики Таджикистан с отношениями в обществе, еще больше дополнив ее содержание и сущность.

Abdurakhimzoda D.R.

Annotation

**CONSTITUTION AND CONSTITUTIONAL REFORM IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article discusses one of the central issues of the science of constitutional law - the Constitution and constitutional reforms in the Republic of Tajikistan. The author is of the opinion about the constant renewal of social relations and the need to make changes and additions to normative legal acts, including the constitution. Therefore, the constitutional reforms carried out in the Republic of Tajikistan played an important role in harmonizing the norms of the Constitution of the Republic of Tajikistan with the relations of society, further supplementing its content and essence.

Искандаров Шарафчон Фахриддинович*

ҲАҚИҚАТ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН

Калидвожаҳо: Худо, ҳақиқат, инсон, шаҳрванд, наслҳои ҳуқуқи инсон, чорум ва панҷум наслҳои ҳуқуқи инсон, озодии вичдон ва эътиқод, дин, давлат, иттилоот.

Ключевые слова: Бог, Истина, человек, гражданин, поколения прав человека, четвертое и пятое поколения прав человека, свобода совести и вероисповедания, религия, государство, информация.

Keywords: God, Truth, man, citizen, generations of human rights, fourth and fifth generations of human rights, freedom of conscience and belief, religion, state, information.

Дар давраи мавҷудияти тамаддуни инсонӣ ҳақиқат чун калима, донишҳои муқаддас, адолат ва ғайра фаҳмида мешуд¹.

Ҳақиқат яке аз категорияҳои асосии фалсафа, илм, фикҳ, фарҳанг, дин ва шуури рӯзмарра буда, мувофиқати дониши инсонро ба воқеяти объективӣ ифода намуда, идеали дониш ва роҳи расидан ба онро дар назар дорад. Аммо мағҳуми «ҳақиқат» гуногунҷанба буда, ба тарзҳои гуногун баён мешавад. Бар асоси ин метавон гуфт, ки дар мавриди мағҳуми таърифи ҳақиқат андешаи яқранг вуҷуд надорад. Баъзеҳо бар ин назаранд, ки ҳақиқат донишест, ки ба объекти дониш мувофиқат меқунад ва сифатҳо ва хосиятҳои воқеии онро инъикос меқунад². Дигарон ҳақиқатро ҳамчун хусусияти гносеологии тафаккур дар робита ба мавзуи он мефаҳманд. Фикрро ҳақиқат меноманд, агар ба мавзуи худ мувофиқат кунад, яъне онро чихеле ҳаст ҳамон тавр қабул меқунанд³. Гурӯҳи сеюм мӯътақиданд, ки ҳақиқат ин инъикоси муносиби объект аз ҷониби субъекти шинохт, таҷдиди он ҳамчун ба худ, берун ва новобаста аз шахсият ва шуури ў вуҷуд дорад; мазмуни объективии эҳсосот, таҷрибай эмперикӣ, мағҳумҳо, ғояҳо, хирадҳо, назарияҳо, таълимотҳо⁴.

Ҳақиқат табиатан якстост, аммо онро ба ҷанбаҳои субъективӣ, объективӣ, мутлақ ва нисбӣ тақсим намудан мумкин аст. Ҳар яке аз онҳо ҳамчун як ҳақиқати нисбатан мустақил ҳисобида мешавад. Дар ин бобат С.И. Ивентев қайд меқунад, ки файласуфон, эзотерикҳо, диншиносон, олимон шаклу намудҳои гуногуни ҳақиқатро фарқ меқунанд, аз ҷумла: ҳақиқати мутлақ ва нисбӣ; объективӣ ва субъективӣ, тасодуфӣ, анализикӣ, қӯҳнашуда, эмпирикӣ, зарурӣ, абстрактӣ ва конкретӣ, реалиӣ, бевосита ва идеалиӣ. Ба ғайр аз ин, навъҳои соҳавии ҳақиқат чудо карда мешаванд, ки

* дотсенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ; Тел.: (+992) 918660606; Е-mail: isharafjon@mail.ru

¹ Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. - С. 19 (384 с.)

² Электронный ресурс / Режим доступа:<https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/kriterii-istiny>

³ Практика и познание. – М., 1973.

⁴ Философия: Энциклопедический словарь / Под редакцией А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004.

яке аз онҳо ҳақиқати ҳуқуқӣ, ҳақиқати судӣ ё мурофиавӣ ва ҳатто ҳақиқати мубоҳисавӣ-рақобаткунанда мебошад¹.

Дар асоси он, ки ҳақиқат ҷузъи муҳимми таркибии ҳастӣ аст, он на танҳо дар маркази таваҷҷуҳи фалсафа, дин, балки илми ҳуқуқшиносӣ низ қарор дорад. Чунон ки дуруст қайд шудааст, «на танҳо фалсафа, балки илми ҳуқуқшиносӣ низ бояд барои ҳақиқат ҷавобгар бошад»².

Истифодаи васеъи истилоҳи «ҳақиқат» дар миёнаҳои асри XIX пас аз он пайдо шуд, ки ҳуқуқи инсон ҳарактери универсалӣ пайдо кард, яъне пас аз мустаҳкамнамоии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ба тамоми ҷаҳон эълон намудани он чун арзиши олий³.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳақиқатро ҳамчун мутобиқати объективии (дурустии) назарияи ҳуқуқии донишҳои ҳуқуқӣ ба воқеияти ҳуқуқӣ мефаҳманд⁴.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳақиқати ҳуқуқиро ҷудо менамоянд, ки бо қонунҳо ҳимоя гашта, тибқи андешаи арбобони давлатӣ ва ҷамъияти ба манфиати мардум ва пойдории адолати иҷтимоӣ хизмат менамояд⁵.

Ҳақиқати ҳуқуқӣ маҳсули ҳақиқати сиёсӣ ё давлатӣ мебошад⁶. Ин мағҳумро дар илми ҳуқуқшиносӣ истифода мебаранд. Ҳақиқати ҳуқуқӣ бе давлат вуҷуд дошта наметавонад⁷. Дар айни ҳол ба сифати мавзуи таҳқиқоти илми ҳуқуқшиносӣ ҳуқуқи инсон ба Ҳақиқат баромад мекунад, ки аз ҷониби наслҳои ҷорум ва панҷуми ҳуқуқи инсон мустаҳкам карда шудааст.

Ҳар шахс ҳуқуқ ба ҳақиқат дорад, зоро аз нигоҳи динӣ инсон бояд ба ҳақиқат, Ҳудо (Аллоҳ) саъӣ кунад. Ҳудо – Офариҷгор сарҷашмаи аслии ҳақиқат ва ҳақиқати мутлақ мебошад⁸.

Ин ба он сабаб аст, ки Ҳудо ҳақ аст ва он чӣ ба ҷои Ӯ ба ҳудоӣ меҳонанд, ботил аст ва Ӯ баландмаргабаву бузург аст (Қуръон, 22:62).

Ва Қалом ҷисм шуд, ва дар миёни мо сокин шуд, пур аз файз ва ҳақиқат; ва мо ҷалоли Ӯро дидем, ки ҷалоли ягоназод аз ҷониби Падар аст (Инчил, Юҳанно 1:14).

¹ Ивентьев С.И. Право человека на Истину // Философия образования и современность: к 10-летию кафедры философии образования в структуре философского факультета МГУ. Материалы научно-практической конференции с международным участием. Москва, 22 ноября 2018 г. / Ред. и сост. Е.В. Брызгалина, В.А.Прохода, П.Н. Костылев. – М.: Философский факультет МГУ, 2018. – С.114.

² Ҳамон ҷо. – С. 114.

³ Искандаров Ш.Ф., Асадуллина Г.Р., Ивентьев С.И. Право человека и гражданина на Истину // В поисках истины: материалы III Международной научно-практической конференции. Иркутск, 29 ноября 2021 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; под общ. ред. О.А. Полюшкевич. - Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. - С. 42-43.

⁴ Ларин А.М. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976. - С. 190-191. (200 с.)

⁵ Ивентьев С.И. Асари ишорашуда. - С. 114-117.

⁶ Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Но-принт, 1998. - С. 137. (1536 с.)

⁷ Искандаров Ш.Ф., Асадуллина Г.Р., Ивентьев С.И. Право человека и гражданина на Истину // В поисках истины: материалы III Международной научно-практической конференции. Иркутск, 29 ноября 2021 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; под общ. ред. О.А. Полюшкевич. - Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. - С. 42-43.

⁸ Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. - С. 3.

Он гох Исо ба яхудиёне, ки ба Ӯ имон оварда буданд, гуфт: «Агар шумо дар каломи Ман устувор бошед, дар ҳақиқат шогирдони Ман хастед, ва ҳақиқатро хоҳед донист, ва ҳақиқат шуморо озод хоҳад кард (Инчил, Юҳанно 8:31-32).

Онҳоро бо ростии Худ тақдис кун; каломи Ту ҳақиқат аст (Инчил, Юҳанно 17:17).

Ҳуқуқи инсон ба ҳақиқат аз озодии вичдон ва эътиқод ба як гурӯҳи алоҳида ва барои шахс муҳимми ҳуқуқи инсон чудо карда нашудааст.

Ҳуқуқи инсон ба ҳақиқат имкон медиҳад, ки робитаи байни мардум, давлат ва ҷомеа, инчунин кишварҳо ошкоро ва бидуни ҳеч гуна найранг бунёд карда шавад.

Ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар бораи давлати худ, фаъолияти мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, ташкилотҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ, инчунин дигар маълумоте, ки некӯаҳволии инсон ва ҷамъият аз он вобаста аст, маълумоти боэътиномуду дурустро гирад ва донад.

Ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд ба ҳақиқат ҷузъи ҳуқуқи инсон ба озодии вичдон ва дин, инчунин ҳуқуқи муроҷиат ба мақомоти давлатӣ ва гирифтани маълумот мебошад.

Мувофиқи моддаи 18 Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон аз 12 декабря соли 1948, банди 1 моддаи 18 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966 ҳар як инсон ба озодии фикр, вичдон ва дин ҳуқуқ дорад¹. Ин ҳуқуқ озодии тағиیر додани дин ё эътиқоди худ ва озодии дар танҳоӣ ё дар якҷоягӣ бо дигарон ва ба таври оммавӣ ё ҳусусӣ, эътиқоди дин ё эътиқоди худ дар таълим, ибодат ва риояи расму оинҳои динӣ ва расмиро дар бар мегирад.

Ин ҳуқуқу озодиҳои маънавию ахлоқии инсон ва шаҳрванд дар қонунгузории миллӣ муқаррар гардидаанд². Масалан, мувофиқи моддаи 25 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва шахсони мансабдор вазифадоранд ба ҳар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро ба ҳуччатҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиати ў даҳл доранд, таъмин намоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун муайян кардааст.

Дар баробари ин, дар конститутсияҳои дигар кишварҳо, мутаассифона, зикр нашудааст, ки давлат муваззаф аст, ки ба шаҳрвандонаш маълумоти мұтамад ва дуруст расонад. Дар натиҷа, давлат метавонад ҳомӯш бошад ва маълумоти муҳимро барои шаҳрвандон пурра ошкор накунад. Ин ҳолигии ғайриинсонии ҳуқуқӣ аз қонунгузорӣ бояд бартараф карда шавад.

Пинҳон кардани ҳама гуна ҳақиқатро аз шахс, шаҳрванд, ҷомеа ва миллат метавон ҷиноят алайҳи инсоният арзёбӣ кард³.

¹ Диноршоев А.М. Ҳуқуқи инсон. Маҷмӯаи санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷилди 1. - Душанбе, 2010. - С. 11, 38.

² Муфассал ниг.: Ивентьев С. И. Духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 143 с.

³ Ивентьев С.И. Истина. – Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. - С. 168.

Ба он таваҷҷуҳ кунем, ки дар қонуни чиноӣ ҳомӯшӣ нисбат ба ҳақиқат ҳамчун шакли ғайрифаъолонаи қаллобӣ бандубаст карда мешавад¹.

Давлат вазифадор аст, ки мувофиқи дарҳости шаҳрвандон оид ба ҳамаи масъалаҳои фаъолияти давлат, фаъолияти шахсони мансабдор, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ маълумоти боэътимод ва дуруст пешниҳод намояд.

Дар айни замон ходимони сиёсӣ, мансабдорон, агар бо забони адабӣ гӯем, ба «қаллобӣ» машғул шуда, ба муроҷиатномаи шаҳрвандон ҷавоб ва ваъдаҳои иҷронашуда дода, масъалаҳои тезутунди ҳаётӣ ва ҷамъиятро ҳал накарда, аксар вақт дар паси ниқоби сирри давлатӣ, андоз, ҳарбӣ ва дигар асрор пинҳон мешаванд, машғул мебошанд.

С.А. Кузнетсова дар «Луғати бузурги тафсирии забони русӣ», қаллобиро ҳамчун қасдан гумроҳ кардан, фиреб додан ва ба қаллобӣ машғул шудан шарҳ додааст².

Дар қонунгузории Тоҷикистон ва дигар қонунгузории миллӣ ягон таърифи ҳуқуқии ҳақиқат вуҷуд надорад. Ба андешаи М.В. Савостянова «мушкилоти илми муосир дар он аст, ки мағҳуми ҳақиқат дар адабиёти фалсафӣ ва методологӣ оид ба илм дар даҳсолаҳои охир амалан мавҷуд нест»³. Инҳо сабабҳои асосии кам будани маълумоти мұътамад ва ҳақиқӣ дар бораи воқеаҳои алоҳида, ҳодисаҳои маънавиу моддии мавҷудияти инсон мебошанд. Дар баробари ин давлатҳо ба рафъи ин проблемаи ба таври сунъӣ ба вуҷуд овардашуда бо ташаббуси худ манфиатдор нестанд.

Сарфи назар аз мавҷуд будани таърифи ҳуқуқии (қонунии) ҳақиқат давлат тавассути қонунҳо мағкураи худ ё ҳақиқати давлатӣ, аз ҷумла ҳақиқати иҷтимоиро дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон ва ҷомеа тасдиқ ва паҳн менамояд⁴.

Ҳамин тарик, зарурати бетаъхир дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар намудани таърифи ҳуқуқии мағҳуми «ҳақиқат» ба миён омад. Дар баробари ин бояд синтези тамоми мағҳумҳои мавҷудаи ҳақиқат анҷом дода шавад. Илова бар ин, шаҳрвандони ҳар давлат бояд тавассути раъипурсӣ ба конститутсияҳои худ ҳуқуқи ҳар як шаҳсро ба ҳақиқат, инчунин муқарраротро дар бораи уҳдадории давлат барои пешниҳоди танҳо маълумоти боэътимод ва дуруст ба дарҳостҳои шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо ворид кунанд.

АДАБИЁТ:

1. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Но-принт, 1998. - 1536 с.

¹ Хилюта В. В. Умолчание об истине как пассивная форма мошеннического обмана // Уголовное право. 2007. - №3. - С. 68-72.

² Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Но-принт, 1998.

³ Савостянова М.В. Понятие истины в философии и методологии науки XX в. // Вестник Севастопольского национального технического университета. – 2004. – № 56.

⁴ Ивентьев С.И. Истина. – Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. - С. 23-24.

2. Диноршоев А.М. Ҳуқуқи инсон. Маҷмӯаи санадҳои байналмилаӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷилди 1. - Душанбе, 2010. - С. 11, 38.
3. Ивентьев С. И. Духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 143 с.
4. Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. - 384 с.
5. Ивентьев С.И. Право человека на Истину // Философия образования и современность: к 10-летию кафедры философии образования в структуре философского факультета МГУ. Материалы научно-практической конференции с международным участием. Москва, 22 ноября 2018 г. / Ред. и сост. Е.В. Брызгалина, В.А.Прохода, П.Н. Костылев. – М.: Философский факультет МГУ, 2018. – С.114.
6. Искандаров Ш.Ф., Асадуллина Г.Р., Ивентьев С.И. Право человека и гражданина на Истину // В поисках истины: материалы III Международной научно-практической конференции. Иркутск, 29 ноября 2021 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; под общ. ред. О.А. Полюшкевич. - Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. - С. 42-43.
7. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М.: Юрид. лит., 1976. - 200 с.
8. Практика и познание. – М., 1973.
9. Савостьянова М.В. Понятие истины в философии и методологии науки XX в. // Вестник Севастопольского национального технического университета. – 2004. – № 56.
10. Философия: Энциклопедический словарь / Под редакцией А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004.
11. Хилюта В. В. Умолчание об истине как пассивная форма мошеннического обмана // Уголовное право. 2007. - №3. - С. 68-72.
12. Электронный ресурс / Режим доступа:<https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/kriterii-istiny>

**Искандаров Ш.Ф.
Фишурда
ҲАҚИҚАТ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН**

Исбот шудааст, ки ҳуқуқ ба ҳақиқат ба ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд ба озодии вичдон ва дин шомил аст, vale алоҳида, инчунин ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ ва гирифтани маълумот чудо карда нашудааст. Муқаррароти асосии маънавӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ таҳлил гардида, шароит, имконият ва технологияҳои ба даст овардани ҳақиқатро барои ҳар шаҳрванд ошкор менамояд.

**Искандаров Ш.Ф.
Аннотация
ИСТИНА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА**

Доказывается, что право на Истину входит в состав права человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, но отдельно не выделено, а также права на обращение в государственные органы и получение информации. Анализируются основные духовные, социальные и правовые положения, раскрывающие условия, возможности и технологии получения Истины для любого гражданина.

Iskandarov Sh.F.

Annotation

THE RIGHT OF MAN AND CITIZEN TO THE TRUTH

The article shows the problematic situation in that the right to Truth is part of the right of a person and citizen to freedom of conscience and religion, but not separately highlighted, as well as the right to appeal to state bodies and receive information. The main spiritual, social and legal provisions are analyzed, revealing the conditions, opportunities and technologies for obtaining the Truth for any citizen.

Сафарзода Н.Ф.*
Розикзода Д.З.**

СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ТАНДУРУСТИЙ

Калидвожаҳо: сиёсати ҳуқуқӣ, сиёсати ҳимояи ҳуқуқӣ, соҳаи тандурустӣ, ҳуқуқ ба саломатӣ, қонунгузории соҳаи тандурустӣ, ҳуқуқи инсон, қонунгузории миллӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ.

Ключевые слова: правовая политика, правозащитная политика, здравоохранение, право на здоровье, законодательство в области здравоохранения, права человека, национальное законодательство, международно-правовые документы.

Key words: legal policy, human rights policy, health care, right to health, health care legislation, human rights, national legislation, international legal instruments.

Аз замоне ки инсоният тафаккури волои инсондӯстиро соҳиб шуда, ба муносибатҳои васеи ҷамъиятӣ ворид гардид, зарурати танзим ва муқаррар намудани ҳуқуқу манфиатҳои ў ба вучуд омад. Таъриҳ башорат аз он медиҳад, ки ҳар як ҳалқу миллат бо роҳу василаҳои гуногун воридшавии инсонро ба муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим намуда, ба ў имконияти амалӣ намудани ҳадафҳои худро дар доираи арзишҳои инсонӣ фароҳам овардаанд. Дар марҳилаи кунунии рушди муносибатҳо, маҳсусан инкишоф ёфтани ҳамкориҳои байналмилалӣ бидуни муқаррар ва кафолат додани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд имконияти расидан ба ҳадаф ва мақсадҳои олии инсонӣ гайриимкон хоҳад буд. Маҳз бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр ҷомеаи байналмилалӣ ҳуқуқҳои инсонро тавассути санадҳои муҳталиф пешбинӣ ва кафолат дода, ҳамисл эътироғу татбиқнамоии онҳоро барои давлатҳои аъзо муҳим ва ҳатмӣ шуморидааст. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ки ҳамчун ҳуқуқи иҷтимоии инсон дар доираи ҳуқуқи байналмилалӣ ва миллӣ эътироғ гардидааст, моҳият ва кафолати худро аз санадҳои сатҳи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ гирифта, бо тарзу усуљҳои гуногун тавзех ёфтааст. Аммо, то қадом андоза ҳуқуқи мазкур кафолат дода шудааст ва оё муқаррароти меъёрии санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ имконияти пурра дар амал татбиқ намуданашон ҷой дорад ё на, тарафи дигари масъала мебошад¹.

* номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ассистенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 939259828; E-mail: nekruz-0101@mail.ru

** ассистенти кафедраи назарияи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 900010122; E-mail: rozikov_9999@mail.ru

¹ Ниг.: Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Сафарзода Некрӯз Файзӣ. – Душанбе, 2022. – С. 102-103.

Ҷумҳурии Тоҷикистон чун қисми ҷудонопазири ҷомеаи башарӣ бештари санадҳои сатҳи байналмилалиро дар самти ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои инсон эътироф намуда, дар заминаи онҳо уҳдадориҳои муайянро ба зима гирифтааст. Аз ҷумла, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ аз 13-уми ноябрин соли 1998, ПБҲИИФ аз 13-уми ноябрин соли 1998, Конвенсия оид ба рафъи ҳамаи шаклҳои табъизи находӣ аз 21-уми июли соли 1994, Конвенсия бар зидди шиканча ва дигар навъи ҷазо, муносибати ғайриинсонӣ ва пастанандай шаъну эътибор аз 21-уми июли соли 1994, Конвенсия оид ба рафъи ҳамаи шаклҳои табъизи нисбат ба занон аз 26-уми июни соли 1993, Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак аз 26-уми июни соли 1993, Конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи муҳҷорони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо аз 28-уми ноябрин соли 2001 ва ғ.-ро тасдиқ намудааст. Ҳамон тавре қаблан зикр намудем, аксарияти санадҳои фавқуззикр ҳуқуқ ба саломатиро муқаррар намуда, ҷиҳати амалӣ намудани он ба давлатҳои узв уҳдадориҳои муайянро вогузор намудаанд. Бо ҳамин назардошт, Тоҷикистон пайваста дар талоши он аст то бо роҳу василаҳои гуногун ҳуқуқи мазкурро дар амал татбиқ намояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз қасби Истиқлоли давлатӣ ба соҳаи тандурустӣ аҳамияти маҳсуси худро сафарбар намуда, сиёсати ҳуқуқиашро дар ин самт яқинан муайян намуд.

Конститутсияи ҶТ, ки дар асоси моддаи 10-и он эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва ба сифати қонуни асосӣ дар кишвар шинохта мешавад, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатиро дар моддаи 38 ба таври зайл кафолат додааст: «Ҳар шахс ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ дорад. Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун аз ёрии тиббии ройгон дар муассисаҳои нигоҳдории тандурустии давлатӣ истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад. Шаклҳои дигари ёрии тиббиро қонун муайян мекунад»¹.

Минбаъд дар заминаи Конститутсияи ҶТ санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёде дар соҳаи тандурустӣ қабул карда шуданд, ки онҳо ба татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ва ҳифзи саломатии онҳо равона гардидаанд. Аз ҷумла, Кодекси тандурустии ҶТ аз 30-юми майи соли 2017 ба тасвиб расид, ки дар он принципҳои асосии сиёсати давлат дар соҳаи тандурустӣ инъикоси худро пайдо намудаанд. Аз ҷумла, таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандон барои гирифтани кумаки тиббии бехатар, самарабахш ва сифатнок; ҷавобгарии якҷояи давлат, корфармоён ва шаҳрвандон ҷиҳати нигоҳдорӣ ва таҳқими саломатии инфиродӣ ва ҷамъиятий; таъмини ҳаҷми кафолатноки кумаки ройгони тиббӣ; ҳифзи солимии модару кӯдак; афзалиятнок будани самти пешгирий дар фаъолияти низоми тандурустӣ; дастрас будани кумаки тиббӣ; мунтазам

¹ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябрин соли 1994, бо тағиyrу иловажои солҳои 26-уми сентябрин соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – С. 20.

баланд бардоштани сифати кумаки тиббӣ; таъмини бехатарии санитарию эпидемиологии аҳолӣ; васеъ намудани имкониятҳои чомеа оид ба масъалаҳои ҳифзи саломатӣ; пайдарпайии фаъолияти ташкилотҳои тандурустӣ дар хизматрасонии тиббӣ; таъмини муттасилӣ ва пайдарҷамии таҳсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ бо истифода аз технологияҳои замонавии таълим; дастгирии давлатии илми тибби ватанӣ, ҷорӣ намудани дастовардҳои пешқадами илмӣ, техникӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ; ҳавасмандгардонии донории ройгони ихтиёрӣ; дастгирии давлатӣ оид ба таҳия ва рушди рақобатпазирӣ саноати тиббӣ ва фарматсевтии ватанӣ; иштироқи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба ҳифзи саломатӣ; самтнокии иҷтимоии тандурустӣ, ки ба қонеъ гардонидани талаботу эҳтиёҷоти аҳолӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагӣ равона карда шудааст; мусоидат дар ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ғизои солим; алоқамандии саломатии аҳолӣ, бехатарӣ, самарарабахшӣ ва сифати маводи доруворӣ ба омилҳои таъмини амнияти миллӣ ба сифати принципҳои асосии сиёсати давлат дар соҳаи тандурустӣ маънидод карда шудаанд¹.

Аз моҳияти принципҳои мазкур, ки давлат баҳри амалий намудани сиёсати худ роҳандозӣ намудааст, аён мегардад, ки ҳамаи онҳо ба таври бевосита ва ё бавосита мавҷудият ва амалинамоии ҳуқуқ ба ҳифзи саломатиро эътироф ва кафолат дода, зимни татбиқнамоии салоҳиятҳои мақомоти даҳлдори амаликунандай ин ҳуқуқ ба роҳбарӣ гирифта мешаванд. Дар ҳамин замина, моддаи 36-и Кодекси тандурустӣ пешбинӣ менамояд, ки «шаҳрвандони ҶТ ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ доранд. Ба шаҳрвандони ҶТ дар ташкилотҳои низоми давлатии тандурустӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати ҶТ қумаки тиббии санитарии ройгон расонида мешавад. Дар дигар ҳолатҳо ба шаҳрвандон қумаки тиббию санитарӣ дар ташкилотҳои низоми давлатии тандурустӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати ҶТ аз ҳисоби маблағи шаҳсони воқеӣ ва ё ҳуқуқӣ расонида мешавад. Шаҳрвандон ба интихоби озоди муассисаи тиббӣ ва табиб ҳуқуқ доранд. Шаҳрвандон бо қумаки таъчилии тиббӣ дар ташкилоти тандурустии наздиктарин, новобаста аз шакли моликият, мутобиқи талаботи кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ таъмин карда мешаванд. Шаҳрвандони ҶТ ҳангоми беморӣ, маъёбӣ, гум кардани қобилияти корӣ мутобиқи қонунгузории ҶТ ба таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд»². Ба мушоҳида мерасад, ки моддаи мазкур асоси ҳуқуқии худро аз моддаҳои 38 ва 39-и Конститутсия гирифта, идомаи мантиқии онҳо мебошад. Дар асоси муқаррароти меъёрии моддаи мазкур метавон якчанд нишонаҳои кафолат ва амалигардонии ҳуқуқ ба ҳифзи саломатиро ҷудо намуд:

¹ Ниг.: Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2017, таҳти № 1413. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/legislation> (санаи муроҷиат: 01.04.2020).

² Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2017, таҳти № 1413. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/legislation> (санаи муроҷиат: 01.04.2020).

- а) шаҳрвандон ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ доранд ва онро метавонанд дар муассисаҳои тандурустии давлатӣ ва хусусӣ амалӣ намоянд;
- б) ёрии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии давлатӣ ба таври ройгон ва ғайриройгон (пулакӣ) анҷом дода мешавад;
- в) шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки муассисаи тиббӣ ва табибро озодона интихоб намоянд;
- г) шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки кумаки аввалияи тиббиро дар муассисаҳои тандурустии наздиктарини давлатӣ ва хусусӣ гиранд;
- д) ҳангоми беморӣ, маъюбӣ ва гум кардани қобилияти корӣ шаҳрвандон ҳуқуқ доранд аз таъминоти иҷтимоӣ истифода баранд.

Дар ҳамин радиф месазад таъкид намуд, ки яке аз мушкилоти мавҷудаи амалинамоии ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ дар қишвар ин сари вақт анҷом надодани кумаки таъчилий ва бетаъхири тиббӣ мебошад. Аз муқаррароти моддаи 36-и Кодекси тандурустӣ бармеояд, ки шаҳрвандон ҳуқуқи истифода аз кумаки таъчилии тиббиро дар муассисаи тандурустии наздиктарини зисташон новобаста аз шакли моликият доро мебошанд. Аммо, Кодекси тандурустии ҶТ амиқ ишора наменамояд, ки кумаки таъчилии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии давлатӣ ва хусусӣ ройгон анҷом дода мешавад ва ё ба таври шартномавӣ (пулакӣ). Дар банди 7-уми Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони ҶТ дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ» аз 2-юми декабря соли 2008 пешбинӣ мегардад, ки кумаки таъчилий ва бетаъхири тиббӣ ба таври ройгон анҷом дода мешавад. Дар банди 8-уми Қарори мазкур ба кумаки таъчилий ва бетаъхири тиббӣ таъминот бо доруворӣ барои ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ дар ҳолатҳое, ки ба ҳаёти шаҳрвандон ё шахсони атрофи онҳо таҳдид чой дорад, инчунин бемориҳои ногаҳонӣ, ҳолатҳои ноҳуш, заҳмбардорӣ ё заҳролудшавӣ, ноқисиҳои ҳомиладорӣ ва таваллудро доҳил менамояд¹. Маълум мешавад, ки кумаки таъчилий ва бетаъхири тиббӣ ба шаҳрвандони ҶТ ба таври ройгон анҷом дода мешавад, аммо чунин навъи кумак нисбат ба шаҳрвандони хориҷӣ ва ашҳоси бешаҳрванд, ки дар ҶТ кору фаъолият ва зиндагӣ менамоянд, дар қадом шакл анҷом дода мешавад, санади ишорашуда пешбинӣ наменамояд ва аз номи он низ бармеояд, ки он танҳо нисбат ба шаҳрвандони қишивар равона гардидааст. Инчунин, дар санадҳои соҳа бевосита муқаррар карда намешавад, ки кумаки таъчилий ва бетаъхири тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии хусусӣ низ ба таври ройгон анҷом дода мешавад. Аз ин рӯ, бо мақсади аз байн бурдани нофаҳмиҳои ҷойдошта пешниҳод менамоем, ки дар моддаи 36-и Кодекси тандурустии ҶТ чунин меъёр ҷой дода шавад: «Шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашҳоси бешаҳрванд ба кумаки таъчилий ва бетаъхири тиббии ройгон дар муассисаи тандурустии наздиктарин, новобаста аз шакли моликият, ҳуқуқ доранд».

¹ Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи тартиби хизматрасонии тиббию санатирий ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ» аз 2-юми декабря соли 2008, таҳти № 600 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.01.2021).

Дар ҳамин замина, зарур аст, ки масъулияти кормандони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати расонидани кумаки таъцилӣ ва бетаъхири тиббӣ баланд бардошта шуда, дар ҳолати ичро накардани масъулияти худ ба ҷавобгариҳои вазнини ҳуқуқӣ кашида шаванд¹.

Амалияи тибби тоҷик, мутаассифона дар бештар маврид шаҳодат аз сатҳи пасти фарҳанги ҳуқуқӣ ва муоширати кории кормандони соҳаро бозгӯй менамояд. Новобаста аз он ки қисми якуми моддаи 47-и Кодекси тандурустии ҶТ аз кормандони тиб даъват менамояд то нисбат ба бемор боэҳтиромона ва башардӯстона муносибат намоянд, аммо забони дурушт ва муомилаи хунукназаронаи кормандони соҳа сабаби то андозае коста гардидани боварии мардум ба низоми тибби ватанӣ гашта, ҳатто таъсири манфӣ ба ҳолати равонии маризон мегузорад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки дар ин самт меъёрҳои мушаххас ва таъсиррасон мураттаб карда шуда, пайваста корҳои тарғиботӣ ҷиҳати баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ ва этиқаи касбии кормандони соҳа ба роҳ монда шаванд. Зоро, танҳо дар сурати дуруст ба роҳ мондани тарбияи ҳуқуқӣ дар байни кормандони соҳаи тандурустӣ имконияти расидан ба ҳадафи ишорашуда имконпазир мегардад. Э.С. Насридинзода қайд менамояд, ки тарбияи ҳуқуқӣ ин фаъолияти мақсадноки мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеа барои ташаккул додани шуури ҳуқуқиву фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон ва ашхоси соҳибмансаб мебошад².

Ҳамон тавре дар қисматҳои қаблӣ зикр намуда будем, давлат дар баробари он ки чораҳои заруриро ҷиҳати ҳифзи саломатии аҳолӣ роҳандозӣ менамояд, ҳамзамон баҳри беҳдошти саломатии онҳо бояд тадбирҳои судмандро рӯи даст гирад, ки масъалаи мазкур дар моддаи 37-и Кодекси тандурустӣ ба таври зайл матраҳ гардидааст: «Шаҳрвандони ҶТ ба беҳбудии экологӣ, бехатарии санитарию эпидемиологӣ ва радиатсионӣ ҳуқуқ доранд. Ин ҳуқуқ аз тарафи давлат бо роҳи нигоҳдории мусоиди зист, ки ба вазъи саломатии наслҳои имрӯзаю оянда таъсири манфӣ намерасонад, таъмин карда мешавад»³. Таҷриба ва амалияи ҷомеаи башарӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки тағиیرёбии иқлим ва ифлос гардидани муҳити зисти инсоният хатари ҷиддӣ ба ҳаёт ва саломатии ӯро ба вуҷуд овардааст. Дар ин самт Тоҷикистон тадбирҳои зиёдро дар сатҳи ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ рӯи даст гирифта, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват намуда истодааст то дидаву дониста ба ҳаёт ва саломатии инсон дар сайёраи замин хатари марговарро ба миён наоваранд. Зоро, давлат дар алоҳидагӣ ҳеч гоҳ қудрати солим нигоҳ доштани муҳити зистро надошта, дар ин самт зарур аст то тамоми давлатҳо дар муттаҳидӣ фаъолиятро ба роҳ монанд, ки натиҷаи чунин

¹ Сафарзода Н.Ф. Рушди ҳуқуқ ба саломатӣ дар даврони Истиқлол // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. (Мачаллаи илмӣ-амалии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ). – Душанбе, 2021. – № 4 (24). – С. 65-71.

² Ниг.: Насридинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: Мехрона-2017, 2019. – С. 98.

³ Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2017, таҳти № 1413. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/legislation> (санаи муроҷиат: 02.04.2020).

ҳамкорӣ ба таъмини саломатии аҳолии сайёра таъсири мусбат хоҳад гузошт.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари таҳия ва қубул намудани санади кодификатсияшудаи соҳаи тандурустӣ, инчунин як қатор стратегия ва барномаҳои мушаххаси давлатиро баҳри солим нигоҳ доштани аҳолӣ ва таъмин намудани ҳифзи саломатии онҳо ба тасвив расонидааст. Аз ҷумла, Стратегияи миллии солимии аҳолии ҶТ барои солҳои 2010-2020 аз 2-юми августи соли 2010, таҳти № 368; Стратегия оид ба гизо ва фаъолияти ҷисмонӣ дар ҶТ барои солҳои 2015-2024 аз 31-уми декабри соли 2014, таҳти 808; Барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҶТ барои солҳои 2011-2020 аз 30-юми октябриси соли 2010, таҳти № 560; Барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2020 аз 28-уми октябриси соли 2016, таҳти № 455; Барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасонии масунияти одам дар ҶТ барои солҳои 2017-2020 аз 25-уми феврали соли 2017, таҳти № 89; Барномаи миллии иммунопрофилактика дар ҶТ барои солҳои 2016-2020 аз 28-уми октябриси соли 2016, таҳти № 456 ва ф.

Стратегия ва барномаҳои мазкур дар самти амалӣ намудани ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва таъмин намудани солимии чомеа нақши муҳимро иҷро менамоянд. Дар ин радиғ, Стратегияи миллии солимии аҳолии ҶТ мавқеи назаррасро ишғол менамояд. Стратегияи мазкур ирода ва манфиатҳои давлатро дар соҳаи ҳифзи саломатӣ ифода намуда, ҳучҷати маҷмуиву бунёдӣ маънидод мегардад ва қисми таркибии сиёсати миллии рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. Дар он мушкилоти асосии соҳаи тандурустӣ нишон дода шудааст, ки ба онҳо метавон инҳоро шомил намуд:

а) заминаи кӯхнаю фарсадаи моддию техникии муассисаҳои муолиҷавию профилактикӣ ва нокифоягии воситаҳои инвеститсионӣ ҷиҳати таҷдиди саривақтии онҳо;

б) то ба охир нарасонидани ислоҳот дар системаи таҳсилоти табион ва ҳамшираҳои тиббӣ;

в) муттасил аз кор рафтани мутахассисон аз соҳаи тандурустӣ вобаста ба муҳочират рафтани онҳо берун аз ҳудуди Тоҷикистон;

г) номукаммал будани стандартҳои давлатӣ дар соҳаи таъминот бо доруворӣ;

д) ақибмонии афзоянда ҷиҳати ворид намудани амалияи пешқадами байналмилалӣ дар усулҳои ташхис ва муолиҷаи бемориҳои паҳнгардида;

е) мавҷуд набудани системаи муосири стандартҳо ва назорати сифати кумаки тиббӣ¹.

Воқеан, мушкилоти мавҷуда то ҳол роҳи ҳалли худро пурра пайдо накардаву зарурати таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намудан ҷиҳати аз байн бурдани норасоиҳои ҷойдошта ба вуҷуд омадааст. Бо ин назардошт,

¹ Муфассал ниг.: Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 аз 2-юми августи соли 2010, таҳти № 368. – С. 9.

Стратегияи солимии аҳолии ҶТ барои даҳ соли минбаъда таҳия ва қабул гардид. Мақсади асосии Стратегияи мазкур таҳқим баҳшидани саломатии аҳолии кишвар, фароҳам овардани муҳити солими зист ва то андозае рафъ намудани камбузидҳои ҷойдошта дар ин самт маҳсуб меёбад. Дар сурати иҷрои вазифаҳои гузошташудаи стратегияи мазкур имкони беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ҷой дошта, он дар маҷмуъ баҳри амалӣ намудани ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ дар кишвар кумаки ҷиддӣ мерасонад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти салоҳиятдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ мушкилоти ҷойдоштаи соҳаи мазкурро ҳамеша мавриди омӯзиш қарор дода, бо дарназардошти вазъи иқтисодии кишвар ва паёмадҳои замони муосир стратегия ва барномаҳоеро қабул намоянд, ки онҳо дурнамои рушди соҳаи тандурустиро таъмин намуда, ҷиҳати дар амал таъмин намудани ҳуқуқ ба саломатӣ дар кишвар замина гузоранд. Яъне, дар сурати дуруст ба роҳ мондани сиёсати ҳуқуқӣ дар соҳаи тандурустӣ имконияти расидан ба ҳадафҳои ишорашуда имконпазир мегардад.

АДАБИЁТ:

1. Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи тартиби хизматрасонии тиббию санатирий ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ» аз 2-юми декабри соли 2008, таҳти № 600 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.01.2021).

2. Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2017, таҳти № 1413. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/legislation> (санаи муроҷиат: 01.04.2020).

3. Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2017, таҳти № 1413. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/legislation> (санаи муроҷиат: 01.04.2020).

4. Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2017, таҳти № 1413. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/legislation> (санаи муроҷиат: 02.04.2020).

5. Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябрини соли 1994, бо тағирии иловаҳои солҳои 26-уми сентябри соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – С. 20.

6. Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: Мехрона-2017, 2019. – С. 98.

7. Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Сафарзода Некрӯз Файзӣ. – Душанбе, 2022. – С. 102-103 .

8. Сафарзода Н.Ф. Рушди ҳуқуқ ба саломатӣ дар даврони Истиқлол // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. (Маҷаллаи илмӣ-амалии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ). – Душанбе, 2021. – № 4 (24). – С. 65-71.

9. Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 аз 2-юми августи соли 2010, таҳти № 368. – С. 9.

Сафарзода Н.Ф.
Розикзода Д.З.

Фишурда
СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ
ТАНДУРУСТИЙ

Дар доираи мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои муҳимми илми ҳуқуқшиносӣ – сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи чомеаи башарӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсонро ратификатсия намудааст, ки аксарияти онҳо ҳуқуқҳои инсонро дар соҳаи тандурустӣ пешбинӣ менамоянд. Бо ин мақсад, Тоҷикистон пас аз касби Истиқлоли давлатӣ сиёсати ҳуқуқии худро дар соҳаи тандурустӣ ба таври амиқ муайян намуда, як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавиро қабул намуд, ки онҳо барои эътироф ва риояи ҳуқуқи инсон дар соҳаи тандурустӣ мусоидат менамоянд. Новобаста аз ин, ба андешаи муаллифон дар соҳаи тандурустӣ ҳанӯз мушкилоти марбут ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ҷой доранд, ки ҳалли онҳо аз дуруст роҳандозӣ намудани сиёсати ҳуқуқии давлат дар соҳаи тандурустӣ вобастагии амиқ дорад.

Сафарзода Н.Ф.
Розикзода Д.З.

Аннотация
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках данной статьи рассматривается один из важных вопросов юриспруденции – правовая политика Республики Таджикистан в сфере здравоохранения. Авторы отмечают, что Республика Таджикистан как полноправный член человеческого общества ратифицировала ряд международно-правовых документов по правам человека, большинство из которых предусматривают права человека в сфере здравоохранения. С этой целью, после обретения государством независимости, Таджикистан всесторонне определил свою правовую политику в сфере здравоохранения и принял ряд нормативных правовых актов, которые способствуют признанию и соблюдению прав человека в сфере здравоохранения. Несмотря на это, по мнению авторов, по-прежнему существуют проблемы, связанные с защитой прав человека в сфере здравоохранения, решение которых глубоко зависит от правильной реализации правовой политики государства в сфере здравоохранения.

Safarzoda N.F.
Rozizoda D.Z.

Annotation

**LEGAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE
FIELD OF HEALTH CARE**

Within the framework of this article, one of the important issues of jurisprudence is considered - the legal policy of the Republic of Tajikistan in the field of healthcare. The authors note that the Republic of Tajikistan, as a full member of human society, has ratified a number of international legal documents on human rights, most of which provide for human rights in the field of healthcare. To this end, after gaining independence by the state, Tajikistan has comprehensively defined its legal policy in the field of healthcare and adopted a number of normative legal acts in the field that contribute to the recognition and observance of human rights in the field of healthcare. Despite this, according to the authors, there are still problems associated with the protection of human rights in the field of healthcare, the solution of which is deeply dependent on the correct implementation of the legal policy of the state in the field of healthcare.

Олимзода Давлатмурод Абдулхайр*

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚИ ШАҲРВАНДОН БА МУСОФИРАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Калидвожаҳо: танзим, фаъолият, мақомот, давлат, ҳуқук, конститутсия, маҳал, мусофират, чой, зист, масъала, озодӣ.

Ключевые слова: регулирование, деятельность, власть, государство, закон, конституция, местность, проезд, место, местопребывание, вопрос, свобода.

Keywords: regulation, activity, authority, state, law, constitution, locality, travel, place, residence, problem, freedom.

Бо ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон роҳи бунёди давлати ҳуқуқбунёди демократиро интихоб намуда, арзишҳои асосии ин давлатро ҳам дар Конститутсияни кишвар ва ҳам дар қонунгузории соҳавии он инъикос намуд. Махсусан дар ин замина ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон – ҳамчун яке аз принципҳои муайянқунандай волоияти қонун чой дорад¹.

Муҳимтарин ҳадафи сиёсати давлатии Тоҷикистон устувор нигоҳ доштани асосҳои соҳти конститутсионӣ, барпо намудани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявий ва ягона мебошад, ки ҷавҳари онро ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ташкил медиҳад. Конститутсияни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро арзишҳои олӣ эътироф намуда, риоя ва ҳифзи онҳоро кафолат додааст. Инчунин моддаи 24 Конститутсияни Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мекунад, ки шаҳрванд ба мусофират, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он ҳуқуқ дорад².

Ҳамин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби “Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат”-и худ қайд менамояд, ки Конститутсияни Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ эътироф намуда, риоя ва ҳифзи онҳоро кафолат медиҳад. Ҳуқуқ ба ҳаёт арзиши табиӣ буда, касе ҳақ надорад, ки шаҳсро аз ин ҳуқуқ маҳрум созад³.

Озодии ҳаракат ин ҳуқуқи табиии инсон аст, ки имконияти зиндагии озод ва ҷойивазкунии шаҳсиро ба шаҳрванд пешниҳод намуда, барои

* дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ; E-mail: davlat.olimov.1993@bk.ru.

¹ Ниг.: Раҳмонова О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане (1917–2011 гг.). – Душанбе, 2012. – 26 с.

² Ниг.: Конститутсияни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағиyrу иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаси муроҷиат: 13.10.2022). – 32 с.

³ Ниг.: Раҳмонов Эмомалӣ. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷилди шашум. – Душанбе: Ирфон, 2006. – С. 28.

таъмини ҳаёти шахсии озод замина мегузорад. Бидуни озодии ҳаракати шаҳрванд доир ба озодии ҳаёти шахсӣ ва озодии шахсӣ ҳарф задан душвор аст. Ин ҳуқуқ дар ҳама санадҳои байналмилалии умумии эътирофгардида ба сифати ҳуқуқҳои асосии шахсӣ қайд гардидааст. Дар ҳамин росто дар қисми 1 моддаи 13 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар оварда шудааст, ки “ҳар як инсон ҳақ дорад, ки дар ҳудуди ҳар давлат озодона рафтумад кунад ва ба ҳуд маҳалли зист интихоб кунад”¹, инчунин моддаи 12 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ² ҳуқуқ ба озодии ҳаракатро муқаррар кардаанд.

Рушд ва таҳқими давлатдории ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бидуни эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои байналмилалии инсон, ки дар сатҳи меъёрҳои эътирофшудаи байналмиллалӣ ва конституционӣ ифода ёфтаанд, ғайриимкон аст. Яке аз ин меъёрҳои маъмулӣ ин ҳуқуқи озодонаи мусофират, интихоби озоди маҳалли зист, мебошад.

Муҳақиқи рус Л.Р. Ибрагимова қайд намудааст, ки фаъолияти механизми давлатии ҳифзи ҳуқуқи конституционии озодии ҳаракат, интихоби ҷойи зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он низоми ҷанбаҳои ба ҳам алоқаманд ва ба ҳам вобастаи фаъолияти қонунии давлат мебошад³.

Зери мағҳуми истиқомати доимӣ ин истиқомати бефосилаи шаҳрвандони хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд аз рӯи гувоҳномаи иқомат дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмидан мумкин аст. Гувоҳномаи иқомат гуфта, ҳучҷати тасдиқкунандай шахсияти шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандай гирифтани иҷозат барои истиқомати доимӣ дар Тоҷикистон ба шумор меравад.

Дар асоси моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 17.05.2018с., №1525 истиқоматкунандагони доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон он шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде эътироф мешаванд, ки дорои гувоҳномаи истиқомати аз ҷониби мақомоти корҳои доҳилӣ додашуда мебошанд.

Бояд қайд намуд, ки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд уҳдадоранд, ки дар муддати 10 рӯзи корӣ аз санаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданашон бо тартиби муқарраргардида аз қайд гузашта, баъд аз ба охир расидани муҳлати истиқоматашон Ҷумҳурии Тоҷикистонро тарк намоянд, агар тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад. Қоидаҳои бақайдгирии шиносномаҳои

¹ Ниг.: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабря соли 1948. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.10.2022).

² Ниг.: Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.10.2022).

³ Ниг.: Ибрагимова Л.Р. Конституционное право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, выезд и въезд в Российскую Федерацию: вопросы теории и практики. – М., 2020. – 28 с.

шахрвандони хориҷӣ ва намунаи варақаи бақайдгириро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

Дар асоси қ. 2 моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муҳоҷират” шаҳсоне, ки дар асоси қонунӣ барои истиқомати доимӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ кучидаанд (ғайр аз ходимони сафоратҳо ва намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ, шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар кишварҳои хориҷӣ муваққатан фаъолияти меҳнатиро анҷом медиҳанд, хизматчиёни ҳарбие, ки вазифаи ҳомиёни сулҳро иҷро мекунанд, инчунин шаҳс, ки дар таҳсил, табобат, сафарҳои туристӣ ва хизматӣ мебошанд) вазъи ҳуқуқии муҳоҷиронро мегиранд.¹

Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби бераводид будубоши муваққатӣ доранд, ба муҳлати на зиёда аз муҳлатҳои муқаррарнамудаи шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Дар ҳолати набудани чунин шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон, агар муҳлати будубоши бераводид дарҷ нашуда бошад, бақайдгирий ба муҳлати дар аризаи шаҳрванди хориҷӣ ё дарҳости ташкилоти қабулқунандай шаҳрванди хориҷӣ нишондодашуда, вале на зиёда аз 1 сол амалӣ карда мешавад.²

Бояд қайд намуд, ки вобаста ба таъмини ҳуқуқи шаҳрванд ба мусофират мақомоти давлатӣ бояд ваколатҳои зеринро иҷро намоянд:

- дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои вобаста ба масъалаҳои мусофиратро ҳамоҳанг созанд;
- ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳси бешаҳрванд барои анҷом додани ин ё он навъи фаъолият, иҷозати даҳлдор диханд;
- равандҳои мусофиратро дар кишвар таҳлил ва пешгуӣ намуда, ба шаҳрвандон иттилоъ диханд;
- квотаҳои мусофирати хориҷиро муайян ва пешниҳод манзур менамояд;
- дар доираи квотаҳои тасдиқгардида кӯчонидан, қабул ва ҷобаҷокунии мусофиронро ташкил мекунад;
- дарҳости хаттии шаҳсеро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоҳиши дарёфти доимӣ ва ё мувақатии истиқоматро доранд, қабул мекунад ва асноди заруриро ба расмият медарорад;
- бақайдгирӣ мусофирати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа ва бозгашт ба ҷумҳуриро амалӣ менамояд;
- мусофирони ғайриқонуниро пешгирий менамояд, дар ҳолати ошкор намудани вайронкунии қоидаҳои истиқомат аз ҷониби мусофирон барои ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашиданӣ онҳо мавод таҳия мекунад;

¹Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷират (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, мод. 320; соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 248; соли 2005, №12, мод. 657; соли 2008, №12, қисми 2, мод.1004; соли 2010, №1, мод.15, соли 2018 №7-8, мод.525.)

² Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 17.05.2018 с., № 1525.

Бояд хотирнишон намуд, ки давлат мусоидат менамояд, ки мусофирон – яъне шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври муташаккилона ва бо розигии онҳо танҳо ба он кишварҳое фиристода шаванд, ки дар он ҷо ҳуқуқҳояшон ҳифз карда мешаванд.

Дар ҳамин росто қайд намудан зарур аст, ки кафолати ҳифзи ҳуқуқҳои мусофирон дар хориҷа барои давлат ҳолатҳои зеринро ба вучуд меорад:

-дар давлати ҷойдошта мавҷуд будани қонунгузории иҷтимоии ҳуқуқҳои мусофиронро ҳифзкунанда;

-мавҷуд будани шартномаҳои дутарафа ё бисёртарафаи давлатӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои мусофирон дар хориҷа;

-қабули тадбирҳои амалии мусбӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои мусофирон аз тарафи давлати будубош.

Р.В. Комбарова ҳуқуқ ба озодии ҳаракатро як чизи мураккаб ҳисоб карда, онро ҳамчун маҷмӯи ҳуқуқҳои зерин мефаҳмад: «Ҳуқуқи озоди ҳаракат дар дохили давлат, ҳуқуқи интиҳоби ҷои истиқомат дар ҳудуди давлат; ҳуқуқи тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он»¹.

Дар амалӣ гаштани ҳимояи ҳуқуқу озодии инсон нақши судҳои умумӣ, судҳои иқтисодӣ ва суди конституционии ҷумҳурӣ қалон аст. Конституция ҳокимияти судиро ваколатдор менамояд, ки ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассиса, қонунияти адолатро ҳифз намояд.

Қонуни конституционӣ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз аввалин вазифаҳои судро дар ҷумҳурӣ ҳифзи ҳуқуқ, озодии инсон ва шаҳрванд мешуморад. Мутобиқи моддаи 1 Қонуни конституционӣ «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Суди конституционӣ ба мақсади таъмини волоияти меъёрҳои Конституция ва амали бевоситаи он дар қаламрави ҷумҳурӣ, ҳифзи Конституция, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсис ёфтааст. Ҳифзи ҳуқуқи иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тибқи Қонуни конституционӣ «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз вазифаҳои мақомоти прокуратура муқаррар карда шудааст. Инчунин шахс метавонад барои ҳифзи ҳуқуқу озодии худ ба мақомоти ғайрисудӣ, ба шахсони мансабдор, ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва матбуот муроҷиат намояд.

Барои ҳифзи ҳуқуқу озодӣ дар таҷрибаи давлатҳо ташкили ниҳоди давлатиу ҷамъиятии ҳифзи ҳуқуқи инсон муқаррар шудааст. Яке аз ин гуна ниҳод Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсмен) мебошад.

Қонун «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 марта соли 2008 муайян кард, ки Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳангоми амалӣ намудани ваколатҳои худ мустақил буда, ба ягон мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва

¹Ниг.: Комбаров Р.В. Право осужденных к наказанию в виде ограничения свободы на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства // «Законность и правопорядок в современном обществе». – 2011. – № 6. – С. 189.

дехот (чамоат) ва шахсони мансабдор ҳисботдиҳанда намебошад. Фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон воситаҳои мавҷудаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро пурра намуда, салоҳияти мақомоти давлатиро, ки ҳуқуқу озодиҳои вайроншударо барқарор менамоянд, бекор ва тағиیر намедиҳад (моддаи 3). Қонуни мазкур мувофиқи талаботҳои Усулҳои (принципҳои) Париж, ки дар он қолабҳои оид ба Ваколатдор хос муайян карда шудаанд, таҳия карда шудааст.

Вазифаҳои асосии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мусоидат намудан ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд; такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, шаклҳо ва воситаҳои ҳифзи он; ҳамкории мақомоти ҳокимиияти давлатӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; рушд ва ҳамоҳангсозии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳангоми гирифтани маълумот оид ба вайронкуни оммавӣ ва ҷиддии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ё дар ҳолатҳои аҳамияти маҳсуси ҷамъиятӣ доштани ин амалҳо ё марбут ба зарурати ҳифзи манфиатҳои шаҳсоне, ки қобилияти мустақилонаи истифодаи воситаҳои ҳифзи ҳуқуқи худро надоранд, ҳуқуқ дорад бо ташаббуси худ дар доираи салоҳияташ санчишҳо гузаронад.

Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўарзиши олий мебошанд, риоя ва ҳимояи онҳо вазифаи давлат ба шумор меравад.

Ҳуқуқ ба мусофират аз ҷумлаи ҳуқуқҳои асосии инсон ба ҳисоб рафта, ин муайяннамоии маҳалли зисти хешро чӣ ба таври доимӣ ё муваққатӣ дар дохил ё хориҷӣ кишвар фахмидан мумкин аст.

Ҳуқуқи ба мусофират, интиҳоби озоди маҳалли зистро ба ду мазмун фахмидан мумкин аст:

- ✓ Интиҳоби озоди маҳалли зисти дохилӣ (яъне дар ҳудуди давлати худ аз як вилоят ба вилояти дигар, аз як шаҳр ба шаҳри дигар, аз як ноҳия ба ноҳияи дигар, аз як чамоат ба чамоати дигар, аз як деҳа ба деҳаи дигар);
- ✓ Интиҳоби озоди маҳалли зисти хориҷӣ (яъне аз як давлат ба давлати дигар).

Ҳимояи ҳуқуқии шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохили давлат аз тарафи мақомоти давлатӣ ва аз тарафи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба амал бароварда мешавад. Ҳуқуқу манфиатҳои қонуни шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ба воситаи намояндагиҳои дипломатӣ ва консулии Тоҷикистон ҳимоя карда мешаванд¹.

Рушд ва таҳқими давлатдории ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бидуни эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои байналмилалии инсон, ки дар сатҳи меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ ва конституционӣ ифода

¹Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – С 127.

ёфтаанд, ғайриимкон аст. Яке аз ин меъёрҳои маъмулӣ ҳуқуки озодона мусофират, интихоби озоди маҳали зист мебошад.

Дар ин росто А. Курманов, қайд мекунад, ки озодии ҳаракат, интихоби чойи зист мувофиқи принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуки байналмилалии эътирофшуда, ҳуқуки ҳар як шахс мебошад¹. Ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби озоди маҳалли зист ба таври универсалӣ ва дар санадҳои асосие, ки онро ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф кардааст ва дар ҳама санадҳои ҳуқукии байналмилалии бунёдӣ оид ба ҳуқуки инсон муқаррар шудааст.

Ҳамин тавр А.М. Диноршоҳ, иброз медорад озодии ҳаракат ва интихоби чойи зист табиӣ ва ҷудонашаванда аст, ки ба ҳама аз рӯзи таваллуд тааллук дорад. Он ба арзёбии умумии ҳуқуқ ва озодиҳои ҷудонопазири инсон, ки новобаста аз вазъи ҷомеа, шаъну шараф ва озодии инсон, принсипҳои олии маънавӣ ва ахлоқии ў ва дар ин робита, пеш аз ҳама ўро ҳамчун як мавҷудияти баландарзиши маънавӣ аз ҳудсарии қувваи тавонои ҷомеа - қудрат, ҳоҳиши ҳукмронӣ ба фард ҳифз намояд².

Н.В. Гузеева дар заминаи фаъолияти сайёҳӣ, ҳуқуқ ба озодии ҳаракатро ҳамчун дастрасии озод ба захираҳои сайёҳӣ бо назардошти ҷораҳои маҳдудкунандае, ки дар қишвари истиқомати муваққатӣ қабул шудаанд, мефаҳмад³.

Хулоса ҳуқуқ ба мусофират, яъне шаҳрванд дар доҳили қишвар ва берун аз он имконияти озоди сафар карданро дорад. Вобаста ба имконият метавонад дар доҳили қишвар ва ё хориҷ аз он сафари муваққатӣ ва ё доимӣ намояд. Ин ҳуқуки шахс аст, ки ўро дар муносибатҳои ҳуқукии мутлақ ворид менамояд. Яъне, ў чунин ҳуқуқро дораду дигарон, ки ба сифати масъул баромад доранд, уҳдадор мебошанд, ки дар иҷрои он қӯмак намоянд.

АДАБИЁТ:

1. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағириу иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.10.2022).

2. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабря соли 1948. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.10.2022).

3. Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.10.2022).

¹Ниг.: Курманов А.О. Конституционном праве граждан на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства // Экономика и управление: научно-практический журнал. – №1 (139), 2018. – С. 117-125.

²Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 143 с.

³Ниг.: Гузеева Н.В. Изменения в законодательном регулировании права туристов на свободу передвижения // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2014. Том 8. – № 3. – С. 79.

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷират (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, мод. 320; соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 248; соли 2005, №12, мод. 657; соли 2008, №12, қисми 2, мод.1004; соли 2010, №1, мод.15, соли 2018 №7-8, мод.525.)

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 17.05.2018 с., № 1525.

6. Гузеева Н.В. Изменения в законодательном регулировании права туристов на свободу передвижения // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2014. Том 8. – № 3. – С. 79-84.

7. Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 143 с.

8. Имомов А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / А.И. Имомов. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – С. 127.

9. Ибрагимова Л.Р. Конституционное право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, выезд и въезд в Российскую Федерацию: вопросы теории и практики. – М., 2020. – 28 с.

10. Курманов А.О. О конституционном праве граждан на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства // Экономика и управление: научно-практический журнал. – №1 (139), 2018. – С. 117-125.

11. Комбаров Р.В. Право осужденных к наказанию в виде ограничения свободы на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2011. – №6. – С. 189-193.

12. Раҳмонова О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане (1917–2011 гг.). – Душанбе, 2012. – 26 с.

13. Раҳмонов Эмомалӣ. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷилди шашум. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 544 с.

Олимзода Д.А.

Фишурда

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚИ ШАҲРВАНДОН БА МУСОФИРАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои танзими давлатии ҳуқуқи шаҳрвандон ба мусофиран дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардидааст. Муносибатҳои ҷамъиятӣ ва таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкунӣ мудом дар инкишоф буда, ҳар як давраи инкишофёбӣ талаботи ҳудро пешниҳод менамояд ва онро бо ҳолатҳои мушаҳҳаси нав ба нав пурра мессозад. Аз ин рӯ, қонун дар навбати ҳуд бояд набзи ҳаёти ҷамъиятиро ба даст оварда, дархостҳои объективии онро ифода созад ва баҳри ин вазифаҳо хизмат кунад. Аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ чи дар гузаштаи начандон дур ва чи дар замони мусоир дар тӯли инкишофи хеш интиҳоби озоди маҳалли зистро, кафолат медиҳад.

Олимзода Д.А.

Аннотация

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

В данной статье анализируются вопросы государственного регулирования права граждан на выезд в Республике Таджикистан. Общественные отношения и практика правоприменения постоянно развиваются, и каждый период развития предъявляет свои требования и дополняется новыми конкретными ситуациями. Поэтому право, в свою очередь, должно улавливать пульс общественной жизни, выражать ее объективные запросы и служить этим задачам. В частности Республика Таджикистан, как часть международного сообщества, как в недавнем прошлом, так и в новое время на всем протяжении своего развития гарантирует свободный выбор места жительства.

Olimzoda D.A.

Annotation

**STATE REGULATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO TRAVEL IN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article analyzes the issues of state regulation of citizens' right to travel in the Republic of Tajikistan. As is well known, public relations and practice of law enforcement are constantly developing, and each period of development presents its own requirements and complements it with new specific situations. Therefore, the law, in turn, should capture the pulse of public life, express its objective requests and serve these tasks. In particular, the Republic of Tajikistan, as a part of the international community, both in the recent past and in modern times, throughout its development, guarantees free choice of place of residence.

Хуршеди Абдулҳошими Абдуллоҳозода*

НАҚШИ ТАМАДДУНИ ЗАРДУШТӢ ДАР БАВУЧУДОӢ ВА ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАӢ

Калидвожаҳо: муносибатҳои байнидавлатӣ, тамаддуни зардушти, ҳуқуқи байналмилалӣ, таърихи ҳуқуқи ҳалқи тоҷик, Авесто, паймон, изади Меҳр, муносибатҳои дипломатӣ.

Ключевые слова: межгосударственные отношения, зороастрийская цивилизация, международное право, история прав таджикского народа, Авеста, соглашение, ангел Меҳр, дипломатические отношения.

Key words: interstate relations, Zoroastrian civilization, international law, history of the rights of the Tajik people, Avesto, agreement, angel Mehr, diplomatic relations.

Дар марҳилаи рушди муносибатҳои ҷомеаи инсонӣ муносибатҳои байнидавлатӣ, агар аз як тараф барои шинохти давлатҳои ҷудогона мусоидат намоянд, аз тарафи дигар баҳри рушди муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, амниятӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таъсири амиқи ҳудро мерасонанд. Вале, бояд ишора намуд, ки муносибатҳои байнидавлатӣ муносибатҳое маҳсуб меёбанд, ки ҳанӯз дар марҳилаҳои нахустини рушди муносибатҳои инсонӣ рӯйи кор омадаву минбаъд давра ба давра ташаккул ёфтаанд. Дар ин ҷода, саҳми тамаддунҳо назаррас маънидод мегардад ва яке аз тамаддунҳои таърихӣ ин тамаддуни зардушти маҳсуб меёбад, ки нақши боризи ҳудро дар бавучудоӣ ва ташаккули муносибатҳои байнидавлатӣ гузоштааст. Яъне, муносибатҳои марбут ба ҳуқуқи байналмилалӣ, ки замоне дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ҷой дошт, боиси равнақ ёфтани муносибатҳо дар байни давлатҳои минтақа гардида буданд.

Дар замони муосир рӯ овардан ба таърихи пайдоиш ва инкишофи ҳуқуқи байналмилалӣ имконият фароҳам меоварад то ҷиҳатҳои мусбии он мавриди коркард қарор гирафта, дар густариши муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалии муосир саҳми арзишмандро гузорад. Баҳусус, дар замоне, ки муносибатҳои байналмилалӣ рӯз то рӯз раванди мураккабро ба ҳуд қасб намуда, ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ мухити бештарро ишғол менамоянд, омӯзиш ва баҳра бардоштан аз гузаштаи таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ баҳри ҳалли мушкилотҳои пешомада саҳмгузор ҳоҳад буд.

Омӯзиши таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ дар сарзамини тоҷикон имконият фароҳам меорад то мо дар роҳи ҳудшиносии миллӣ қадамҳои устувор гузошта, аз мавҷудияти он дар сарзамини тоҷикон далелҳои беш ва амиқ оварем ва бад-ин васила дар таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ мавқei

* унвончӯи кафедраи ҳуқуқи конституционии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 945010100; Е-mail: khurshedjon0007@gmail.com

устуворро дар радифи кишварҳое чун Миср, Юнон, Рим, Хитой ва Ҳинд ба даст оварем¹. Ҳамзамон, омӯзиши он имконият фароҳам меоварад то як гӯшаи нопурраи таърихи ҳуқуқи миллати тоҷик пур гардида, дар роҳи расидан ба ҳадафҳои миллӣ саҳм бигзорад.

Ба сифати аввалин сарчашмаи ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ ва динӣ дар сарзамини тоҷикон Авасто баромад менамояд, ки он дар ҳазорсолаи I-и қабл аз милод тавассути паёмбар Зардушт аз номи Аҳуро Маздо оғарида шудааст.

Авасто дар баробари он, ки бисёре аз масъалаҳои ҳуқуқиро фарогир аст, ҳамзамон дарбаргирандаи масоили ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад, ки баъзеи онҳо шабоҳат ба масъалаву муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалии муосирро доранд. Дар китоби муқаддаси зардуштиён Авасто изади (олиҳаи) Мехр ба сифати нигоҳдорандай паймонҳо ва дорандай сарзамини бекарон шинохта шудааст, ки тавассути он тамоми сарзамини мавҷуда мавриди ҳифз қарор гирифта, барои зиндагии осоиштаи аҳолӣ дар минтақаҳои гуногун мусоидат менамуд. Изади Мехр дар баробари изадон Раши (Рашан) ва Суруш ба сегонаи изадони баландмартабаву ростин дохил мешавад, ки ҳамеша дар роҳи ростӣ талош меварзид. «Мехр айшт», ки даҳумин айшти Авасто маҳсуб меёбад ва аз ҷумлаи баландтарину шевотарин айштҳо шинохта шудааст, суруди ситоишу ниёиш ва ҳамосаи размовариҳои ӯро мекунад. Инчунин, Мехр-ниёиш, ки дуюмин ниёиш (намоз) аз панҷ ниёиши маздопарастон дар «Ҳурда-Авасто» ба ҳисоб меравад, дар ситоишу ниёиши изади Мехр баҳшида шуда, аз 17 банд иборат аст ва ҳар рӯз се маротиба дар бомдоду нимрӯзу пасин баъд аз «Ҳуршед-ниёиш» хонда мешуд.

Баъдан паростиши изади Мехр ба таври васеъ дар ҳудуди империяи Рим ва баъзе аз кишварҳои Осиёву Аврупо паҳн гардида, оине бо номи меҳроинӣ ё митраисм ба вучуд омад. Пайкараи бузурги изади Мехрро метавон дар Музеи калисои Сен Питери Ватикан дар Рим ва даҳҳо калисову мезеҳо, марказҳои илмиву ҳунарӣ мушоҳида намуд².

Изади Мехр дар сарчашмаҳои таърихӣ, аз ҷумла Авасто ва асарҳои илмиву тадқиқотӣ ба ҷунин тарз тавсиф ёфтааст: «Мехр – (дар Авасто Митра ва дар паҳлавӣ Митра ё Михр), дар Авастои нав изади фурӯғу рӯшнойӣ ва паймоншиносиву яке аз бузургтарин изадону менувиён дар асотири қуҳани ҳиндуэронӣ аст, ки дар баҳшҳои пасини Авасто дигарбора аҳамияти вижайӣ меёбад. Мехр дар асотири ҳиндуэронӣ баракатбаҳшандა ва анбоз дар фармонравоии ҷаҳон ва нигаҳбони паймон аст ва баъдҳо дар пайи дигаргуниҳои иҷтимоӣ, ба изади посдору пуштибони ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоии ҷомеа табдил ёфта, гузашта аз хешкориҳои дерина, нигаҳбонии ӯ

¹ Доир ба пайдоиш ва ташаккули ҳуқуқи байналмилалӣ ба таври муфассал нигаред: Phillipson Coleman. The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome / London, 1911.; Ростовцев М. Международные отношения и международное право в древнем мире // Вестник СПбГУ. Сер.14. 2013. Вып.4. – 67-84.; Баксин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. Москва., – 1990.; И.И. Лукашук. Международное право. Общая часть: учебник. – М., 2005. – 432 с.

² См.: Каримов О., Ҳолдҷураев Ҳ., Мирбабаев А. История таджикской дипломатии (введение в учебный курс). Выпуск 1-й. – Худжанд, 2008. – С. 13.; Авасто. Китоби I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 703.

аз ростгӯй ва дурустпаймонӣ густариш меёбад ва «дурӯғгӯё ба Мехр» (Мехрдуруч) ё «Мехрфиреб» ё «Мехрозор» мутародифи паймоншикан мешавад¹.

Дар китоби «Таърихи Шарқи Қадим», ки аз тарафи олимони Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов омода шудааст, изади Мехр аз як тараф ба сифати худои офтоб ва аз тарафи дигар ба сифати баамалбарорандаву нигоҳдорандай шартномаҳо, муносибатҳои сулҳоҳона, амалҳои неки мутақобила ва дӯстии бародарона шинохта шудааст. Инчунин, ў ба сифати созандай мухити иҷтимоӣ, нигоҳдорандай меъерҳои инсонӣ ва беҳқунандай зиндагии инсонҳо эътироф гардидааст².

Аз гуфтаҳои боло чунин бар меояд, ки изади Мехр яке аз бузургтарин изадон дар аҳди Зардушт буда, барои осоиштагиву беҳбудии зиндагии мардум ҳамеша талош меварзид, тамоми сарзаминҳоро сарварӣ мекард, муносибатҳои дӯstonaro байни шаҳрҳо, минтақаҳо ва кишварҳо ба роҳ мемонд ва онҳоро ба муносибатҳои дӯstonavу бародарона ва дар асоси ҳамдигарфаҳмии тарафҳо ва ба манфиати ҳарду тараф даъват менамуд, муносибати сулҳҷӯёнаро дар байни онҳо ба вучуд меовард ва паймонҳои бастаи онҳоро зери назорат қарор медод то тарафҳо баҳри иҷроиши он талош варзанд ва дар сурати иҷро нагардидан ва ё шикастани паймони басташуда изади Мехр ба муқобили тарафи паймоншикан мубориза бурда, ўро ба ҷазо мекашид.

Тарафи паймоншикан дар Авасто бо номҳои «Дуруҷ»³, «Митрадуруч» «Мехрдуруч», «Мехрфиреб» ва «Мехрозор» омада, маънои «дурӯғгӯё ба Мехр»-ро дорад ва шахсе эътироф мегардад, ки ў ба паймоншикан, нодурустпаймон аст ва аз роҳи ростӣ берун по ниҳода, муқобили паймони бастааш амал мекунад.

Дар аҳди Зардушт аз шаш намуди паймон сухан меравад, ки ду намуди аввал ба паймонҳои (шартномаҳои) замони мусир то андозае монандӣ доранд. Дар ин давр нахуст барои бастани паймон (шартнома) тарафҳо онро ба таври шифоҳӣ иброз менамуданд, ки инро гуфтор – паймон ва сипас бо фишурдани даст (дасти ҳамдигарро гирифтан) онро басташуда (яъне, расмӣ) мегардонданд, ки инро даст – паймон номидан мумкин аст. Дар фаргарди IV, баҳши дуюм (Б)-и «Вандидод» гуфтаҳои фавқуззикр тасдиқи худро ба таври зайл меёбанд: «Касе, ки гуфтор – паймонро танҳо гуфторе биангорад, бояд онро ба даст – паймон дигаргун кунад ва баҳои даст – паймонро бидиҳад»⁴. Ҳамзамон, аз ин бар меояд, ки пас аз бастани

¹ Авасто. Китоби I. – Душанбе: «Бухоро», 2014. – С. 702-703.; Ҷалили Дӯстҳоҳ. Авасто. – Душанбе, 2001. – С. 665-666.; Ганчинаи афкори сиёсӣ ва хуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва хуқуқи Тоҷикистон) / Муҳаррири масъул ва мураттиб А. Холикзода. Китоби 1. Хуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 97-98.

² История Древнего Востока. учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.; под ред. В.И. Кузицина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 440.

³ Дар Авасто вожаи «Дуруҷ» маънои «Дурӯғ»-ро ифода менамояд.

⁴ Вандидод // Ганчинаи афкори сиёсӣ ва хуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва хуқуқи Тоҷикистон) / Муҳаррири масъул ва мураттиб А. Холикзода. Китоби 1. Хуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 320.

шартнома тарафҳо ба худ уҳдадориҳоро қабул намуда, баҳри ичроиши он талош меварзидаанд. Дар замони муосир низ пеш аз бастани шартнома онро тарафҳо дар доираи мулоқотҳои дучониба ва ё бисёрчонибаи худ ба таври шифоҳӣ баррасӣ намуда, дар охир ҳайатҳои расмӣ бо гузоштани имзо ва фишурдани даст онро басташуда эътироф менамоянд ва дар заминаи он соҳиби як қатор ҳуқуқу уҳдадориҳое мегарданд, ки дар шартнома зикр гардидааст ва ин амалҳо ба паймонҳои қаблан зикршудаи авастой монандӣ доранд.

Бояд қайд намуд, ки фасли чаҳоруми Вандидод ба намудҳои аҳду паймон ва гуноҳи аҳдшиканӣ (мехру даруҷ - ваъдаҳилофӣ) баҳшида шуда, нисбати шахсони паймоншикан ҷазои сазовор муайян гардидаааст. Дар фарғарди IV, баҳши дуюм (В)-и «Вандидод» омадааст, ки дар сурати ҷониби шаҳс шикастани гуфтор – паймон сесад баробар ва дар сурати шикастани даст – паймон шашсад баробар наздиктарин хешовандони ӯ коре анҷом медиҳанд, ки баҳои паймони шикастаро барқарор намояд¹. Ҷазо додани шаҳси паймоншикан, ҳамзамон дар кардаи 11-и Михр айшти Авасто ба таври зайл пешбинӣ шудааст:

«...Душмани паймоншиканро
даст ба пушт ҳаме бибандад
дур кунад зи ҷашми у нур
хушу гуш аз у рубояд,...»².

Масъалаи дигаре, ки дар Авасто дарҷ ёфтааст, ин даъват намудани роҳбарони минтақаҳо, шаҳрҳо ва кишварҳо ҷиҳати баррасӣ намудани масъалаҳои мушаҳҳас ба ҳисоб меравад. Дар йаснаи 8 (қ.7)-и Авасто омада: «Инак ман – Зардушт – сарони хонумонҳову рустоҳову шаҳрҳову кишварҳоро барангезам, ки ба дини аҳуруи зардуштӣ биандешанду сухан гӯянд ва рафтор кунанд»³. Ин масъала, ҳамзамон тасдиқи худро дар кардаи 9 (қ. 41) Михр айшти Авасто меёбад.

Дар замони Зардушт муносибатҳои дипломатӣ бештар хусусияти ҳалқӣ доштанд ва дар сурати ба вучуд омадани баҳс дар заминаи паймони басташуда онро Шӯрои кӯҳансолон дар баробари изади Мехр ҳал менамуданд.

Дар умум метавон гуфт, ки ҳанӯз сеюним-ҷорҷазор сол қабл дар сарзамини тоҷикон муносибатҳои байналмилалӣ ҷой доштанд, ки онҳо дар шаклҳои гуногун ба амал бароварда мешуданд. Шакли аз ҳама маъмул барои ба вучуд овардани ҳамкориҳо ва густариш додани муносибатҳо дар байни минтақаҳо, шаҳрҳо ва кишварҳо ин бастани паймонҳо (шартномаҳо)

¹ Вандидод // Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Муҳаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 1. Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 321.

² Ниг.: Аваста: Избранные гимны / пер. с авест. и comment. prof. И.М. Стеблин-Каменского; Предисл. prof. В.А. Лившица. – Душанбе: Адиб, 1990. – 176 стр.; Авасто // Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Муҳаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 1. Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 229.

³ Ниг.: Ҳамон ҷо. – С. 105.

ба ҳисоб мерафт, ки дар он замон шаш намуди паймон мавҷуд буд. Нигоҳдории паймонҳо ва иҷроиши паймони басташуда ба зими изади Мехр voguzor гардида буд ва дар сурати иҷро накардан ва ё шикастани паймони басташуда нисбати шахс ва ё тарафи паймоншикан ҷазо муқаррар гардида буд, ки онро метавон дар фасли чоруми Вандидод ба таври амиқ мушоҳид намуд ва ҷазо аз тарафи изади Мехр нисбати шахс ва ё тарафи паймоншикан ба амал бароварда мешуд. Инчунин, оиди баррасии масъалаи мушаҳҳас роҳбарони минтақаҳо, шаҳрҳо ва кишварҳо даъват мегардианд, ки бештари онҳо хусусияти динӣ доштанд, яъне масъалаҳое буданд, ки баҳри парастиши дини зардуштӣ равона гардидаанд. Дипломатияи замони Зардушт дипломатияи ҳалқӣ буда, масъалаҳои баҳснок аз ҷониби Шӯрои қуҳансолон мавриди баррасӣ қарор мегирифт, ки ин то андозае ба низоми муосири созмону ташкилотҳои байналмилалӣ монандӣ дорад. Яъне, агар дар замони муосир масъалаҳои баҳсталабро дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ созмону ташкилотҳои гуногун ҳал намоянд, пас чунин масъалаҳоро дар ҳазораи II-и т. м. Шӯрои қуҳансолон мавриди ҳаллу фасл қарор медод¹.

Воқеан, аз сарчашмаҳои таърихӣ ва асарҳои илмиву тадқиқотӣ нишонаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва муносибатҳои байнидавлатиро дар аҳди Зардушт, Куруш, давлатҳои Сосониёну Сомониён ва дигар давлатҳои тоҷикнишин пайдо намудан мумкин аст, ки ин тадқиқоти маҳсуси илмиро талаб менамояд ва дар доираи як мақола имконияти ҷо додани ҳамаи он нишонаҳо вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ, муносибатҳои байнидавлатӣ дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ва нишонаҳои онҳо дар сарзамини таърихии тоҷикон мавриди коркард ва омӯзиш қарор гиранд.

АДАБИЁТ:

1. Авасто // Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Муҳаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 1. Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 229.
2. Авасто. Китоби I. – Душанбе: «Бухоро», 2014. – С. 702-703.
3. Авеста: Избранные гимны / пер. с авест. и comment. prof. И.М. Стеблин-Каменского; Предисл. prof. В.А. Лившица. – Душанбе: Адиб, 1990. – 176 с.
4. Баксин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. Москва., – 1990.
5. Вандидод // Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Муҳаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 1. Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 320.

¹ Муфассал ниг.: Сафарзода Н.Ф. Исторические предпосылки зарождения международного права в период зороастризма // Государствоведение и права человека. (Научно-практический журнал юридического факультета ТНУ) №4(12). Душанбе, 2018. – С. 16-22.

6. История Древнего Востока. учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.; под ред. В.И. Кузицина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 440.
7. Каримов О., Холджураев Х., Мирбабаев А. История таджикской дипломатии (введение в учебный курс). Выпуск 1-й. – Худжанд, 2008. – С. 13.
8. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. – М., 2005. – 432 с.
9. Ростовцев М. Международные отношения и международное право в древнем мире // Вестник СПбГУ. Сер.14. 2013. Вып.4. – 67-84.
10. Сафарзода Н.Ф. Исторические предпосылки зарождения международного права в период зороастризма // Государствоведение и права человека. (Научно-практический журнал юридического факультета ТНУ) №4(12). Душанбе, 2018. – С. 16-22.
11. Ҷалили Дӯстхоҳ. Авасто. – Душанбе, 2001. – С. 665-666.
12. Phillipson Coleman. The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome / London, 1911.

Хуршеди А.А.

Фишурда

НАҚШИ ТАМАДДУНИ ЗАРДУШТИЙ ДАР БАВУЧУДОЙ ВА ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЙ

Дар мақолаи мазкур пайдоиш ва ташаккули муносибатҳои байналмилалӣ, махсусан муносибатҳои байнидавлатӣ дар тамаддуни зардустӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф пас аз омӯзиш ҷойгоҳи тамаддуни зардуштиро дар бавучудоӣ ва ташаккули муносибатҳои байнидавлатӣ баланд арзёбӣ менамояд. Ба андешаи таҳқиқбаранда, имрӯз замоне фаро расидааст, ки таърихи ҳукуқи халқи тоҷик дар самти муносибатҳои байнидавлатӣ ба тавр бештар мавриди омӯзиш қарор гирифта, ҷиҳатҳои мусбии он дар илми ҳукуқшиносии ватанӣ ва муносибатҳои дипломатӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Хуршеди А.А.

Аннотация

РОЛЬ ЗОРОАСТРИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЗАРОЖДЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В данной статье анализируется зарождение и становление международных отношений, особенно межгосударственных отношений, в зороастрийской цивилизации. После исследования автор высоко оценивает место зороастрийской цивилизации в развитии и становлении межгосударственных отношений. По мнению исследователя, сегодня настало время, когда история права таджикского народа в направлении

межгосударственных отношений должна больше изучаться, а ее положительные стороны должны использоваться в отечественной юриспруденции и дипломатических отношениях.

Khurshedi A.A.

Annotation

THE ROLE OF ZOROASTIC CIVILIZATION IN THE ORIGIN AND FORMATION OF INTERSTATE RELATIONS

This article analyzes the origin and development of international relations, especially interstate relations in the Zoroastrian civilization. After the study, the author highly appreciates the place of the Zoroastrian civilization in the development and formation of interstate relations. According to the researcher, today the time has come when the history of the law of the Tajik people in the direction of interstate relations should be studied more, and its positive aspects should be used in domestic jurisprudence and diplomatic relations.

Зуҳурзода Шаҳло Давлатмурод*

АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ КОНСТИТУЦИОНИИ БУНЁДИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Калидвожаҳо: конституция, давлати дунявӣ, озодии вичдон, озодии эътиқоди динӣ, давлати демократӣ, секуляризм, ҳуқуқу озодӣ, дин ва ҷомеа, дин ва давлат.

Ключевые слова: конституция, светское государство, свобода совести, свобода вероисповедания, демократическое государство, секуляризм, права и свободы, религия и общество, религия и государство.

Key words: constitution, secular state, freedom of conscience, freedom of religion, democratic state, secularism, rights and freedoms, religion and society, religion and state.

Бо қабул гардида Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни дигар истилоҳҳои соҳти конституционӣ, ба монанди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, истилоҳи «давлати дунявӣ» дохил карда шуд, ки дар алоқамандӣ бо давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ будан моҳиятан муҳимтарин нишонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамояд. Бинобар аҳамиятнок будани мазмуни истилоҳи «давлати дунявӣ» ва муайян намудани алоқамандии категорияи мазкур бо дигар категорияҳои дар моддаи якуми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, зарур аст дар доираи мақолаи илмӣ асосҳои конституционии бунёди давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дидা бароем.

Дар тафсири илмӣ-оммавии Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин омадааст: «Давлати дунявӣ чунин давлатест, ки дар он ҳеч як дину мазҳаб ҳатмӣ ё худ афзалиятнок ҳисобида намешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон дин ба ҳайси дини давлатӣ ва расмӣ шинохта нашудааст, ҳама дину мазҳабҳо дар доираи муқаррароти мазҳабҳо ҳуқуқи баробари мавҷудият доранд»¹.

Воқеан дар ҷаҳони муосир назария ва амалияи давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ оҳанги бештар пайдо намуда, дар конституцияи тамоми кишварҳои ҷаҳон сабт гардидааст, ки барои навсозии ҳаёти давлатию ҳуқуқии аксари мардуми сайёра мусоидат кардааст.

Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ чун як соҳаи донишҳои илмӣ барои таҳлили илмии таърихи тӯлонии ташаккул, инкишоф ва вазъи кунуни афкори сиёсӣ ва ҳуқуқи башар аҳамияти илмӣ-назариявӣ ва методологӣ дорад. Дар соҳаи таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мутафаккирону файласуфони зиёд асарҳои илмӣ эҷод намудаанд. Ҳамзамон муҳаққиқони зиёд, гарчанде назарияи сиёсиву ҳуқуқии хешро пешкаш накардаанд, вале

* унвончӯи Академияи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Тел.: (+992) 918969689; E-mail: shahlozuhurzoda95@gmail.com

¹ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). – Душанбе: Империал-Групп, 2005. – С.46-47.

дар омӯзиши давлати дуняви дар таърихи афкори ҳуқуқӣ саҳми арзанда гузоштанд ва ин таҳлили илмӣ то ҳол идома дорад.

Бояд таъкид намуд, ки бештари мутафаккирон якчоя бо пешкаши назарияи мустақили хеш ҳамчунин афкори пештараи сиёсӣ ва ҳуқуқиро таҳлил намуда, дар хусуси асанҷо, ақидаҳо ва назарияҳои муҳталиф иттилоъ медиҳанд. Назарияҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар заминаи назарияҳои пештара, мафкура, ҷаҳонбинӣ ва шаклҳои шуури ҷамъиятӣ ташаккул меёбанд. Мутафаккирон ба таҳлили таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамуданд¹.

Мутафаккирон, ба монанди Марсилии Падуани (1275-1343), Чон Уиклиф (1328-1384), Мартин Лютер (1483-1546), Томас Мюнсер (1490-1525), Жан Калвин (1509-1564), Этен Ла Боэси (1530-1563), Владимир Мономах (1053-1125), Нил Сорский (1433-1508) ва дигарон ҳамчун асосгузорони ақидаи секуляристӣ ба ҳисоб мераванд. Дар асри XX бошад, яке аз тарафдорони ақидаи давлати дуняви маъруфтарин пешвои ҳаракати миллию озодиҳоҳӣ ва бузургони дини ҳиндия Маҳатма Ганди мебошад, ки дар арафаи бадастории истиқлолияти Ҳиндустон гуфта буд: «Ман қасами вафодорӣ ба дини худ ҳӯрдаам. Ман ба марг аз барои вай ҳозирам. Аммо ин кори шаҳсии ман аст. Давлат ба ин ҳеч муносибате надорад. Давлат дар бораи некӯаҳволии дунявии шумо, саломатии шумо, роҳтароварии шумо, муносибатҳои ҳориҷӣ, асьор ва ғайра ғамхорӣ мекунад, на дар мавриди дини ману шумо. Ин – ташвиши шаҳсии ҳар шаҳс аст»².

Секуляризм – ин консепсияест, ки мувофиқи он ҳукумат ва сарчашмаҳои ҳуқуқӣ аз ҳар навъи дин ва эътиқоду таълимотҳои динӣ чудо мебошад³. Ё ба дигар маънӣ секуляризм ин дуняви кардан, аз дунё истифода кардан ва баҳра бурдан аз дунёст. Яъне, ин раванд ва марҳилаи гузариши моликият ва ҳокимијат ба дасти ҳокими ғайридинӣ ва ё дуняви мебошад. Бештар ду навъи секуляризм: секуляризми сиёсӣ ва секуляризми фалсафӣ мавриди таваҷҷӯҳ ва тадқиқ қарор дорад⁴. Секуляризми сиёсӣ ба маъни он аст, ки дар давлатдорӣ ягон дин мақоми давлатӣ надорад, дин аз ҳокимијат чудо аст, ҳукумат ба ягон дине тобеъ нест ва давлат бидуни пуштибонӣ аз дине кори худро пеш мебарад ва афзалият ба ягон дине дода намешавад ва эътиқод доштан ё надоштан ба дине кори шаҳсии ҳар фард маҳсуб меёбад. Ин бо маъни плюрализм бисёр наздик аст, ки дар ҷомеа як навъ гуногунақидагӣ эътироф карда мешавад. Секуляризм ҳамчун як консепсия ва назарияи фалсафию сиёсӣ ба таври табиӣ дар Аврупо пайдо мешавад. Табиӣ ба он маънӣ аст, ки ба вуҷуд омадани секуляризм аз хостаи ягон мутафаккире вобаста набуда, он раванд баробари ивазшавии

¹Ниг.: Маджидзода Дж.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе, 2014. – 151 с.

²Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» – Минбари ҳалқ аз 27 январи соли 2021, №4 (1298). – С. 654-656.

³Ниг.: Имомов А. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2004. – 430 с.

⁴Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: Империал-Групп, 2005. – С.41-47.

тафаккури мардум ва тағиیر ёфтани соҳти сиёсиву фарҳангии чомеа ба миён омад. Ин во қарори Ҳуқумати ҶТ дар замони Эҳё дар Аврупо ба миён омад? Асосан ду далел ё худ ду ҳодиса боис гардид, ки секуляризм дар Аврупо ба вучуд ояд:

- якум, баъди ҳазорсолаи ҳуқумати дини масеҳӣ дар Аврупо дар асрҳои XV-XVI илм ба яке аз марҳилаҳои рушду такомули хеш расид ва мутафаккирони зиёд андешаву назарияҳои навро нисбати табиату коинот ва инсону чомеа офариданд.

- дуюм, ҳамчунин як ҳодисай дигаре, ки дар ин давра рух дод, ин ба шоҳаҳо тақсим гардидани масеҳият ва ба вучуд омадани низову муноқиша дар дохили ин дин мебошад. Дар масъалаи ақидаҳои илмӣ дар хусуси давлати дунявий ҳам дар адабиёти Ғарб ва ҳам дар адабиёти ватаниву русӣ ақидае мавҷуд аст, ки гӯё асосгузори давлати дунявий (секулор) танҳо Ғарб, яъне давлатҳои Аврупо бошад. Ақидаҳои давлати дунявиро мо низ дар эҷодиёти мутафаккирони Шарқ, аз ҷумла мутафаккирони тоҷику-форс дида метавонем, аз ҷумла А. Ҷомӣ, У. Хайём, Ҳофиз ва дигарҳо.

Давлатҳои дунявий, ҳадди ақал се намуд ҳастанд: Намуди якум, кишварҳое мебошанд, ки бо вучуди расман ҷудо набудани иттиҳодияҳои динӣ аз давлат, қонунҳо ва қонунияти дунявий дар он кишварҳо амал мекунад. Ба ин намуди кишварҳо Британияи Кабир, Италия, Испания, Полша ва ғайра дохил мешаванд¹.

Намуди дуюм, он кишварҳое мебошанд, ки дар онҳо бо вучуди аз давлат ҷудо будани иттиҳодияҳои динӣ байни дину давлат ҳамкориву ҳамоҳангӣ, алалхусус дар умури тарбияи маънавию ахлоқӣ ва барангехтани рӯҳияи миллӣ-ватанҳоҳӣ, ватандӯстӣ ҳукмрон аст. Ин намуди дунявият дар Фаронса, Олмон, ИМА, Федератсияи Россия, Туркия, Ҳиндустон, Тоҷикистон амал мекунад. Дунявият дар ин кишварҳо ба маъни бе динӣ ё атеистӣ будан нест. Дар ин давлатҳо озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ кафолат дода шуда, аҳолии ин кишварҳо диндории худ ва эҳтироми худро ба дини кишварашон пинҳон намекунанд.

Намуди сеюм давлатҳои дунявий атеистӣ мебошад, ки дар он дин воқеан ҳамчун муҳити муносибатҳои шаҳсию ҳусусӣ аз ҳама соҳаҳои низоми давлатӣ ҷудо мебошад.

Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр буда, мустақилона, бе даҳолат ё фишори беруна сиёсати дохилӣ ва хориҷиашро амалӣ месозад. Тоҷикистон давлати дунявий буда, дар асоси принсипи ҷудо будани иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ва корҳои давлатӣ мудоҳила накардан фаъолият мебарад. Низоми дунявият мутлақ будани як идеологияро дар сатҳи давлатӣ аз байн бурда, барои ташаккул ва инкишофи илму дониш имкон фароҳам

¹Ниг.: Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019, ки бо қарори Ҳуқумати ҶТ аз 29 апрели соли 2009, № 253 тасдиқ гардидааст. – www. mmk.tj. (санаси муроҷиат 12 марта соли 2021). – С. 83.

меовард¹. Конститутсияи ҳар як давлат барои афроди он қонунномаи зиндагӣ ва барои аҳли башар шиносномаи он давлат ва мардумаш аст.

Зеро дар ин санади муҳим марому мақсади чомеа, роҳи сиёсии интихобкардаи он, меъёрҳо ва принсипҳои соҳти давлатдории вай дарҷ мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади бунёди чомеаиadolatparvar (дебочаи Конститутсия) як қатор ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии стратегӣ, ба монанди баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ, таъмини истиқолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, саноатикунioni босуръат, хифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, вусъати прогресси илмӣ-техникӣ, ҳамкории сиёсӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ, таҳқими сулҳ ва амнияти ҷаҳон, мудофиаи давлат, таъмини соҳибиҳтиёรӣ, истиқолият ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ дар пеш гузоштааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 чун бисёр конститутсияҳои кишварҳои дигар дар меъёрҳои ҳуқуқии худ ғояҳои пешқадами ҷамъиятию сиёсӣ ва принсипҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявиро таҷассум намуда, ҳалқи Тоҷикистонро ба дастовардҳои таърихии тамаддуни муосир ҳамроҳ менамояд².

Яке аз ҳусусиятҳои конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин аст, ки тибқи муқаррароти моддаи якуми Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати дунявиӣ эълон, эътироф ва мустаҳкам карда шудааст. Маҳз Конститутсия сарчашмаи асосии сиёсиву ҳуқуқии бунёд ва пойдории давлати дунявиӣ дар кишвар мебошад. Танҳо дар Конститутсияи Тоҷикистон самтҳои асосии идеологӣ барои ҳифз ва таҳқими минбаъдан моҳияти дунявии давлат роҳандозӣ шудааст. Маҳз конститутсия пои меъёриву ҳуқуқӣ ва заминаи идеологиро дар рушди институтҳо ва арзишҳои давлати дунявиӣ таҳия ва устувор карда метавонад.

Роҳи демократӣ ва дунявиро пеш гирифтани Тоҷикистон тасодуфӣ нест, зеро ҳодисаҳои нангине, ки дар кишвар солҳои 90-уми асри гузашта ба вуқӯъ омада буд, аз он шаҳодат медиҳад, ки дунявиӣ будан ба Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибиҳтиёр ҳамчун омили ҳимояи соҳибиҳтиёрии давлат ва таҳкурсии бунёди давлати миллии тоҷикон ба ҳисоб меравад ва ҳамчунин тақозои замон ҳам ҳаст. Вобаста ба ин С. Шарипов менависад: «Соҳтори давлатии дунявиӣ омили асосии мавҷудияти ҳалқ ва давлати тоҷик мебошад»³.

Дар замони муосир дунявиӣ будан ҳусусияти умумиҷаҳонӣ дошта, ин тамоил тамоми чомеаи Тоҷикистони соҳибиҳтиёро фаро гирифтааст ва ҳамеша ғояву арзишҳои онро метавонад ҳифз кунад. Дар ин масъала сарвари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,

¹Ниг.: Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019, ки бо қарори Ҳукумати ҔТ аз 29 апрели соли 2009, № 253 тасдиқ гардидааст. – www. mmk.tj. (санаи муроҷиат 12 марта соли 2021). – С. 28-42.

²Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: Империал-Групп, 2005. – С. 46-48.

³Ниг.: Шарипов С.И. Таджикистану нельзяя быть теократическим государством // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. – Душанбе, 2011. – Т.2. – С. 116-124.

Президенти Чумхурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои хеш қайд намудаанд: «Бо қабули Конститутсия майлу иродai ҳалқи Тоҷикистон оид ба эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявию иҷтимоӣ, ки дар бобати интиҳоби сарнавишти минбаъдаи қишвар имтиҳони ҷиддие буд, муайян гардид... Роҳи интиҳобкардаи ҳалқи Тоҷикистон соҳтмони чомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявий ва иҷтимоӣ мебошад. Мо ин роҳро бебозгашт интиҳоб кардем»¹.

Ҳамин тавр, омили бузургтарини рушди Тоҷикистон чун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, маҳсусан дунявий – ин дастирии чунин сиёсати давлат аз ҷониби ҳалқи тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳалқи тоҷик пурра ҷонибдори низоми дунявияти давлатдории муосир мебошад.

Бояд зикр намуд, ки бунёди давлати дунявий ба таҳқими демократӣ иртиботи қавӣ дошта, таъмини волоияти қонунро бе иродai ҳалқ ва ҳокимияти таъсисдодаи он, дар ҷомеа амалӣ гардонидан номумкин аст. Дунявий эълон гардидани Чумхурии Тоҷикистон барои шаклгирии давлатдории миллӣ ва таҳқими амнияти суботи сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон аҳамият ва шукӯҳи хосаero доро мебошад.

Моҳияти дунявии қишвар аз моддаи аввали Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон оғоз мегардад. Тибқи моддаи 1 Конститутсия, Тоҷикистон давлати дунявий эълон гардیدааст. Ин ҳислати давлат бо ҳусусияти ҷамъият, ки дар он таъсири дин ҳеле зиёд аст, вобаста мебошад. Мазмуни асосии ҳусусияти дунявий доштани давлат дар моддаи 8 Конститутсияи қишвар инъикос ёфтааст. Аз ҷумла, дар қисми дуюми он гуфта мешавад, ки ҳеч як мағкура, аз ҷумла мағкураи динӣ, ба ҳайси мағкураи давлатӣ эътироф намешавад.

Меъёри мазкур давоми мантиқии қисми якуми моддаи 8 буда, дар он тибқи равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мағкуравӣ сурат гирифтани ҳаёти ҷамъиятий муқаррар шудааст. Дар қисми ҷоруми моддаи 8 гуфта мешавад, ки ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба корҳои давлатӣ мудоҳила карда наметавонанд. Чунин ҳусусияти давлат бо моҳияти демократии он алоқаманд буда, ба манфиати тамоми мардум амал кардани онро мефаҳмонад. Аммо эълони ҷудо будани ташкилотҳои динӣ аз давлат, мазмуни инкори ҳамкории онҳоро надорад. Шакли дунявии давлат яке аз шаклҳои эътирофшудаи ҳамкории давлат ва дин мебошад, ки дар он ҳам манфиатҳои давлат ва ҳам манфиатҳои дин дар ҳаёти ҷомеа таъмин карда мешавад. Давлат ва дин бояд дар ҳалли проблемаҳои ҷаҳони муосир, ҳимоя айниятҳои миллию маънавӣ ва фарҳангии дунё бо ҳам шарик бошанд.

Ҳамчунин шакли дунявии давлат имкон медиҳад байни на танҳо давлат ва дин, балки байни фирмҳои гуногуни дар як давлат дӯстона зиндагиунанда, ҳатто миёни ҷараёнҳои гуногуни як дин, мувофиқа нигоҳ дошта шавад. Барои онҳо имконияти зиндагӣ ва фаъолияти баробар

¹ Ниг.: Маджидзода Дж.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе, 2014. – 151 с.

фароҳам оварда, давлат чун ташкилоти сиёсӣ нисбат ба ҳама фирмҳо ва ҷараёнҳо бидуни бартарият додан ба яке аз онҳо мавқеи муносибати якхеларо интихоб мекунад. Ин аст моҳияти давлати дунявӣ. Муносибати якхелаи давлат нисбат ба тамоми динҳо, аз ҷумла динҳои афзалият дошта дар ҷомеа яке аз вижагиҳои калидии ҳар давлати дунявист. Бинобар ин, дар моддаи 26 Конститутсияи ҷумҳурӣ омадааст, ки ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд¹.

Аз ин рӯ, давлати дунявӣ ҷунин давлат баромад менамояд, ки дар он ҳеч як дину мазҳаб ҳатмӣ ё худ афзалиятнок ҳисобида намешавад. Шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар аз он, ки ба қадом дин пайравӣ мекунанд, комилан баробарҳуқуқ мебошанд ва дар ягон ҳучҷати давлатӣ диндор будан ё набудани шаҳс сабт карда намешавад. Давлат барои пойдории таҳаммулу эҳтироми байни шаҳрвандони диндору бе дин, байни ташкилотҳои динии мазҳабои гуногун, инчунин пайравони онҳо мусоидат намуда, ба таассуб ва ифратгарӣ роҳ намедиҳад.

Давлат дар роҳи бунёд ва таҳқими моҳияти дунявии худ бояд, қабл аз ҳама, кафолат ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро, ҳусусан озодии вичдон ва эътиқоди диниро таъмин намоянд. Танҳо дар шароити давлати дунявии ҳуқуқбунёд ҳар як шаҳрванд метавонад озодона ҷаҳонбинии маънавию динии ҳудро ифода кунад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро барои эътиқоди динӣ ва озодии вичдон кафолат медиҳад. Озодии вичдон ва эътиқоди динӣ маънои озодона қабул кардан ва ё накардани дин, ҳуқуқи ҳар як инсонро ба пайравӣ кардан ё пайравӣ накардан, ба таври инфириодӣ ё ҳамроҳи дигар он пайравӣ кардан ба ягон динро дорад.

Дар кишвари мо низ дунявият ба ҳамин маънию моҳият аст. Дар Тоҷикистон, боз як бори дигар таъкид мекунем, ки дин аз давлат не, балки иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудоянд ва ин худ як қадами тозаест, дар рушди маънии дунявият вобаста ба шароити миллӣ ва давру замон. Ин худ гарави поймол накардани адолат, роҳ надодан бар зулм аст. Пас давлати дунявӣ бо ҷудо кардани ташкилотҳои динӣ аз давлат дар баробари роҳ надодан ба дини расмии давлатӣ, ки ногузир ба вайрон шудани адолати иҷтимоӣ меорад, зимнан худи динро низ аз сӯйистифодаҳои сиёсӣ, аз табдил шудан ба хизматгори сиёsat замонат додааст. Аммо бо эъломи дунявият, давлат динро аз муҳити иҷтимоӣ берун наандохтааст, балки онро ба муҳити фароҳи фарҳангии иҷтимоии кишвар ворид кардааст.

Ҳамин тавр, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи асосии ҳуқуқии бунёд ва пойдории давлати дунявӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, дар меъёрҳои худ ғояҳои пешқадами ҷамъиятию сиёсӣ ва принципҳои

¹Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағириу иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.10.2022). – 32 с.

асосии бунёди давлати дунявири таҷассум намуда, ба ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи ҳуқуқу озодиҳои худро оид ба эътиқоди динӣ ва озодии вичдон кафолат додааст.

АДАБИЁТ:

1. Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: Империал-Групп, 2005. – С.41-47.
2. Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019, ки бо қарори Ҳукумати ҔТ аз 29 апрели соли 2009, № 253 тасдиқ гардидааст. – www. mmk.tj. (санай муроҷиат 12 марта соли 2021). – С. 28-42.
3. Имомов А. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2004. – 430 с.
4. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағирии иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 13.10.2022). – 32 с.
5. Маджидзода Дж.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе, 2014. – 151 с.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» – Минбари халқ аз 27 январи соли 2021, №4 (1298). – С. 654-656.
7. Шарипов С.И. Таджикистану нельзя быть теократическим государством // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. – Душанбе, 2011. – Т.2. – С. 116-124.

Зуҳурзода Ш.Д.

**АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ КОНСТИТУЦИОНИИ БУНЁДИ ДАВЛАТИ
ДУНЯВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТО҆ҖИКИСТОН**

Мақолаи мазкур ба асосҳои ҳуқуқи конституционии рушди давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Дар мақола намудҳои давлати дунявӣ мавриди таҳлил қарор дода шуда, он ба се намуд гурӯҳандӣ карда шудааст. Инчунин дар мақола меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба давлати дунявӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Қайд карда мешавад, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи асосии ҳуқуқии пойдории давлати дунявӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, дар меъёрҳои худ ғояҳои пешқадами ҷамъиятию сиёсӣ ва принсипҳои асосии бунёди давлати дунявири таҷассум намуда, ба ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи ҳуқуқу озодиҳои худро оид ба эътиқоди динӣ ва озодии вичдон кафолат додааст. Бояд таъкид намуд, ки бештари мутафаккирон якҷоя бо пешкаши назарияи мустақили хеш ҳамчунин афкори пештараи сиёсӣ ва ҳуқуқиро таҳлил намуда, дар

хусуси асархо, ақидаҳо ва назарияҳои мухталиф иттилоъ медиҳанд. Назарияҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар заминаи назарияҳои пештара, мафкура, ҷаҳонбинӣ ва шаклҳои шуури ҷамъиятӣ ташаккул меёбанд.

Зухурзода Ш.Д.

Аннотация

**КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

Настоящая статья посвящена конституционно-правовым основам развития светского государства в Республике Таджикистан. В статье анализируются разновидности светского государства и группируются на три группы. Также в статье анализируются нормы Конституции Республики Таджикистан, посвященные светскому государству. Отмечается, что Конституция Республики Таджикистан выступает главным правовым источником укрепления основ светского государства в стране, который отражает в своих нормах передовые общественно-политические идеи и основные принципы построения светского государства и гарантирует. Следует подчеркнуть, что большинство мыслителей наряду с изложением своей самостоятельной теории также анализируют прежнее политico-правовое мнение и сообщают о различных работах, мнениях и теориях. Политico-правовые теории формируются на основе предшествующих теорий, идеологии, мировоззрения и форм общественного сознания.

Zuhurzoda Sh.D.

Annotation

**CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS FOR BUILDING A SECULAR
STATE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article is devoted to the constitutional and legal basis of the development of a secular state in the Republic of Tajikistan. The article analyzes the varieties of the secular state and divides them into three groups. The article also analyzes the norms of the Constitution of the Republic of Tajikistan dedicated to the secular state. It is noted that the Constitution of the Republic of Tajikistan is the main legal source of strengthening the basis of a secular state in the country, which reflects in its norms advanced socio-political ideas and the basic principles of building a secular state and guarantees every citizen of the Republic of Tajikistan to freely exercise their freedom of religion and conscience. It should be emphasized that most of the thinkers together with presenting their independent theory also analyze the previous political and legal opinion and inform about different works, opinions and theories. Political and legal theories are formed on the basis of previous theories, ideology, worldview and forms of social consciousness.

Амирхониён Малика*

ҲУҚУҚИ ИСТИФОДАБАРӢ (УЗУФРУКТ) ВА МАХСУСИЯТҲОИ ОН ДАР ДАВРАИ ТОИНҚИЛОБӢ

Калидвожаҳо: ҳуқуқи истифодабарӣ (узуфрукт), давраи тоинқилобӣ, ҳуқуқи моликият, қонунгузории гражданиӣ, соҳибмулк, соҳибмулки муваққатӣ, ҳуқуқи гражданиӣ.

Ключевые слова: право пользования (узуфрукт), дореволюционный период, право собственности, гражданское законодательство, собственник, временный собственник, гражданское право.

Key words: right of use (usufruct), pre-revolutionary period, property right, civil law, owner, temporary owner, civil law.

Дар адабиёти ҳуқуқии давраи тоинқилобӣ масъалаи хусусияти ҳуқуқии истифодабарӣ (узуфрукт) ва мавқеи он дар низоми ҳуқуқи моликият хеле баҳснок мебошад. Баъзе муаллифон, ба монанди ҳуқуқшиносони Рум, онро ҳамчун як навъ сервитути шахсӣ баррасӣ карданд¹. Дигарон бар ақидае буданд, ки он моҳияту объекташ ҳуқуқи мустақили моликиятро ифода мекард ва ба сервитутҳо мансуб буда наметавонист, ки онҳо дар асл ҳуқуқҳои маҳдуди моликият ба шумор мерафтанд. Гуруҳи дигари олимон чунин иброз доштанд, ки дар низоми қонунгузории граждании тоинқилобии Россия истифодай узуфрукт (usufruct) ҳамчун як институти ягона ва ҷудо нашаванд ҷой дода нашудааст. Шартҳои истифодай амвол ва уҳдадориҳои тарафайни молик ва истифодабаранда ё соҳиби муваққатӣ (узуфруктуарӣ) дар созишиномаҳо муайян карда мешаванд. Чунин нуқтаи назарро, дар асл, И.И. Горонович дастгирий мекард ва чунин мешуморид, ки ҳуқуқи истифодай ашёи бегона (usufruct) «институти махсуси ҳуқуқии мукаммал ва бо шакли мушаххаси ҳуқуқӣ ташкилёфтаро ифода намекунад, балки чизи бениҳоят номаълум ва тасодуфист»².

Дар давраи Шуравӣ, мутаассифона, тадқиқоти илмӣ дар ин самт гузаронида нашудааст. Аммо, ба ин нигоҳ накарда, ҳам қонунгузории граждании тоинқилобӣ ва ҳам қонунгузории граждании шуравӣ ҳуқуқҳои алоҳидаи моликиятро муқаррар қарданд, ки табиат ва мундариҷаи онҳо ба модели узуфрукти Рум (ususfructus) комилан мувоффиқат мекарданд.

Ҳамин тавр, аввалин бор ақидаи ҳуқуқи истифодабарӣ (usufruct) дар Шаҳодатномаи судии Псков, ки онро ҳамчун институт «Кормли» ном мебурданд, дида мешавад. Дар моддаи 88-и санади ҳуқуқии зикргардида чунин омадааст: мардеро, ки занаш бе навиштани дастхат (vasiyanom) вафот мекунад, моликият ба мард мегузарад, то замоне, ки мард дубора

* ҳодими хурди илмии шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон; Тел.: (+992) 987987852; E-mail: amirkhoniyonmalika@gmail.com

¹ Ниг.: Маҷакян Г.С. Право личного пользовладения: проблема теории и практики. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 2018. – С. 17.

² Ниг.: Маҷакян Г.С. Право личного пользовладения: проблема теории и практики. – М., 2019. – С. 69.

хонадор шавад. Агар мард ба зани дигар хонадор шавад, он мард аз моликият бебахра мемонад. Ба ҳамагон маълум аст, ки ин ҳуқуқ шабеҳи узуфрукти Рум буд, ки дар асоси қонун ба манфиати падари оила (paterfamilias) аз зани фавтида, ки моликияташ ба фарзандон ба мерос гузаштааст, ба вучуд омадааст.

Дар Руси Московӣ (Россияи баъди Киевӣ) институти истифоданамой маълум набуд. Ҳадди акқал, дар санади ҳуқуқии ин давр – Кодекси шурои соли 1649, қоидаҳо оид ба ҳуқуқи истифоданамой (usufruct) вучуд надоштанд. Мачмуи қонунгузории граждании Империяи Россия (минбаъд – Мачмуи қонунгузории гражданӣ) қисмати II «Дар бораи моҳият ва фазои ҳуқуқҳои муҳталиф ба моликият»-ро дар бар мегирифтанд, ки дар доираи он меъёрҳо оид ба ҳуқуқи соҳибӣ ва истифодаи алоҳида, аз ҳуқуқи моликият чудо карда шуданд.

Яке аз шаклҳои ҳуқуқи моликият ва истифодабарӣ, ки аз ҳуқуқи моликият чудо аст, ҳуқуқи моликияти муваққатӣ буд, ки моҳияти он дар Мачмуи қонунгузории гражданӣ чунин муайян карда шудааст: «Ҳангоме ки соҳибмулки ҳусусӣ истифодаи ҳуқуқи моликияташро мувофиқи шартнома, аҳдномаи тухфа ва ё дигар намуди аҳд ба шахси дигар медиҳад, он гоҳ ҳуқуқи истифодабарии чудогона ба вучуд меояд, ки муҳлати он дар ҳамон шартнома нишон дода мешавад, ки онро ба имзо расонидаанд (якумра ва ё ин ки муваққатӣ)»¹.

Ҳуқуқи соҳибмулкии муваққатӣ дорои як қатор ҳусусиятҳои таркибӣ буд, ки аз рӯи он ҳусусиятҳо онҳоро ба категорияи ҳуқуқҳои маҳсуси амволӣ метавон ҳамроҳ кард:

– Ҳуқуқи соҳибӣ ва ҳуқуқи истифодабарӣ аз ҳуқуқи молу мулӯй чудо буда, мувофиқи моддаи 432-и Мачмуи қонунгузории гражданӣ он ба ҳуқуқҳои маҳдуди ашёй тааллуқ дорад.

– Дар адабиёти ҳуқуқии давраи тоинқилобӣ дигар номѓӯи ин ҳуқуқ мавҷуданд, аз ҷумла, соҳибмулкии якумра; соҳибмулкии доимӣ ва ё ин ки муваққатӣ; истифодабарӣ; истифодабарӣ ва ё сервิตсияи ҳусусӣ; ҳуқуқи истифода ё «ҳуқуқи истифодаи даромад бидуни ҳуқуқи фурӯш ва гарав»².

Бо назардошли талаботи моддаи дар боло зикргардида, «соҳибият аз ҳуқуқи моликият чудо аст», аз ҷониби молик ба манфиати шахси дигар ба соҳибият ё барои давраи муайяни соҳибӣ кардан муқаррар шудааст ва дар ин асар ин ҳуқуқ бо ҳуқуқи соҳибияти муваққатӣ ва субъекти ў – соҳибмулки муваққатӣ номида мешавад. Бо ин роҳ, ин ҳуқуқ дар маводҳои Комиссия оид ба таҳияи Кодекси граждании Империяи Россия нишон дода шуда буд³. Ба андешаи мо, танҳо шахсони воқеӣ ба сифати молики муваққатӣ баромад карда метавонистанд, зеро мақсади асосии таъсиси

¹ Ниг.: Победаносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. Вопчинные права. – М.: Статут, 2002. – С. 301.

² Гомолицкий С.Б. Юридическое образование. // Вестник права. – Казан, 2017. – №9-10. – С. 366-368.

³ Ниг.: Гражданское Уложение. Проект высочайше учрежденной редакционной Комиссии по составлению гражданского уложения. Книга третья: Вопчинное право / Под ред. И.М. Тютрюмова. – М.: Волтерс Клювер, 2008. – С. 373.

хуқуқи моликияти зикргардида таъмин намудани нигоҳдории шахси муайяне буд, ки ба ў имкони гирифтани фоида ва даромад аз ашёи ба узуфрукт дода шудааст, ки ин дар ҳақиқат нақши алиментро ичро мекунад.

Ин хулоса пеш аз ҳама бо он асоснок карда шудааст, ки қариб тамоми меъёрҳои Маҷмуи қонунгузории гражданӣ оид ба хуқуқи истифодабарии муваққатӣ ба танзими муносибатҳои марбут ба нигоҳдории аъзои оила баҳшида шудаанд (моддаҳои 1116, 5331-53313, 1069, 1070-10701, 1141, 1145, бандҳои 5-7, 1157, қисми 1 чилди X).

Бо дарназардошти маънои аслии меъёри дар модда мавҷудбуда, яъне моддаи 514-и Маҷмуи қонунгузори гражданӣ метавон гуфт, ки танҳо шахсоне метавонанд ба ҳайси шахсони уҳдадор баромад кунанд, ки дар хуқуқи моликияти хусусӣ молу мулк доранд.

Хуқуқи моликияти муваққатӣ метавонад ҳам нисбат ба ашёҳои алоҳида, инчунин манқул ва ғайриманқул (моддаҳои 535, 1011, қисми 1, чилди X) ва дар маҷмуъ моликият муқаррар карда шавад (моддаҳои 5331-53313, қисми 1, чилди X). Ҷолиби диққат аст, ки дар қонунгузории он замон, хуқуқи моликият, сарфи назар аз он, ки амволи манқул ва ғайриманқул мавҷуд буд, ҳамчун амволи манқул муайян карда мешуд (моддаҳои 402-403, қисми 1, чилди X). Чунин бармеояд, ки доираи объектҳои имконпазири хуқуқи моликияти муваққатӣ танҳо бо ашёи моддӣ маҳдуд карда намешаванд, онҳо инчунин хуқуқҳои амволӣ, аз ҷумла хуқуқи даъво аз рӯи уҳдадориҳои шаҳрвандиро низ фаро мегирифтанд.

Инчунин, қайд кардан зарур аст, ки соҳибмулки муваққатӣ на танҳо хуқуқи доштани моликияти voguzorkardashudaro дорад, балки чун қоида, хуқуқи истифодаи молу мулки мазкурро низ дошт. Ин вазифа аз ҷониби шуъбаи кассаҳои Сенати роҳбарикунанда пайваста дастгирӣ карда мешуд. Аз ҷумла, вай қайд менамояд, ки қонун ҳеч гуна маҳдудиятро дар бораи андозаи хуқуқи чудошудаи моликият пешбинӣ намекунад, яъне маънои соҳиби хуқуқ метавонад маҷмуи хуқуқҳои ба амвол алоқамандро интиқол дихад (ҳам соҳибмулк ва ҳам истифодабарии амвол).

Ҳамин тавр, сарфи назар аз он ки дар моддаи 514-и Маҷмуи қонунгузории гражданӣ, сухан дар бораи чудо кардани танҳо хуқуқи моликият аз хуқуқи молу мулки фарогир меравад, аммо дар асл шахсе, ки хуқуқи моликияти муваққатӣ дорад, хуқуқи соҳибӣ ва истифодаи молу мулки voguzoшташударо низ доро буд.

Дар хусуси соҳибмулк бошад, чуноне ки дар қоидаи моддаи 514-и Маҷмуи қонунгузории гражданӣ дарҷ гардидааст, молу мулки voguzorgardidae, ки хуқуқи соҳибияти муваққатӣ дар худ дорост, ҳамчунин, ўувони худро нигоҳ дошта метавонист. Илова бар ин, муқаррар намудани хуқуқи соҳибияти муваққатӣ ўро аз имконияти ба гарав гузоштан ё бегона кардани молу мулки худ ба моликияти шахсони дигар маҳрум намекард ва бо хуқуқи соҳибмулки муваққатӣ маҳдуд намегардид (моддаи 521, қисми 1, чилди X). Асосҳо барои пайдоиши хуқуқи моликияти муваққатӣ пеш аз ҳама ихтиёрдории яктарафаи молик (васиятнома) ё созишномае, ки байни молик ва соҳиби муваққатӣ баста

шудааст (моддаҳои 514, 1011, қисми 1, чилди X) буданд. Дар як қатор мавридҳо ҳуқуқи моликияти муваққатӣ бинобар ҳолатҳои дар қонун пешбинишуда ба вучуд меомад.

Мувофиқи моддаи 1141 Маҷмуи қонунгузории гражданий волидайн ҳуқуқи якҷояи якумраи соҳибмулкии молу мулки бадастовардаи фарзандонро доштанд, агар фарзандон ворисони бевоситаи наслиро надоштанд.

Ҳуқуқи истифодаи якумра на танҳо ба амволи гайриманқули кӯдакон, балки инчунин ба амонатҳои нақдии ба ташкилотҳои қарзӣ додашуда (моддаи 1145, қисми 1, чилди X) низ татбиқ мешавад. Қонун ба таври маҳсус манъ кардани амалиётро оид ба фурӯш, ба гарав гузоштан ё ихтиёрдории амвол пешбинӣ кардааст (моддаи 1141, қисми 1, чилди X).

Ҳамчун мақсади асосии таъминоти шахси мушаххас, ҳуқуқи моликияти муваққатӣ наметавонад барои муҳлати бештар аз муҳлати ҳаёти соҳиби муваққатӣ муқаррар карда шавад. Агар соҳибмулк дар васиятнома ё дигар ҳуҷҷат муҳлати ҳуқуқи моликияти муваққатиро нишон надода бошад, дар ин ҳолатҳо эҳтимолияти ҳуқуқи моликият ба якумра мавҷуд буда, ишора мекунад, ки соҳибӣ ва истифодаи амволи шахси дигар то вафоти шахси ваколатдор анҷом дода мешавад.

Ҳуқуқи соҳибмулки муваққатӣ яке аз он ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандӣ буда, моҳиятан ба шахси муайян voguzor карда шуда наметавонад ва наметавонад объекти мерос бошад.

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз он, ки ҳуқуқи соҳибмулкии муваққатӣ моҳиятан гузаронида намешавад, бо вучуди ин, молики муваққатӣ метавонад бо иҷораи амволи ба гарав гузошташуда ҳуқуқи амалий намудани ҳуқуқи моликияти муваққатиро ихтиёрдорӣ намояд (моддаи 5337 қисми 1. чилди 10).

Маҷмуи қонунгузории гражданий ду асосро барои нест кардани ҳуқуқи моликияти муваққатӣ муқаррар кардааст: фавти соҳиби муваққатӣ ва ба охир расидани муҳлати пешбининамудаи тарафҳо (банди 1, моддаи 514, чилди X).

Амалияи кассатсионии Сенати давлатӣ оид ба парвандаҳои шаҳрвандӣ дар қарорҳои худ боз якчанд далелҳои бекор кардани ҳуқуқи моликияти муваққатиро эътироф менамояд. Аз ҷумла, ин ҳуқуқ ҳангоми марг (нобуд) ё хисороти назаррас ба молу мулки гаравшуда қатъ карда мешавад, ки дар натиҷа он барои истифодаи таъиншуда корношоям гаштааст. Аммо, агар амвол сугурта шуда бошад, пас марги он (ё зарар) боиси қатъ гардидани ҳуқуқи моликияти муваққатӣ намегардад. Инчунин, дар ҳолати гум кардани амволи гарон, ба сифати саҳм ба ташкилоти қарзӣ ҷуброни сугуртавӣ пардоҳт гардида, дар натиҷа соҳиби муваққатӣ ҳуқуқи талаб кардан ба ташкилоти қарзиро дар бораи гузоштани фоиз аз ин амонат дошт. Амалияи судӣ интиқоли ҷуброни сугуртаро шахсан ба соҳиби муваққатӣ истисно намекунад, то вай ин маблағҳоро барои барқарор кардани амволи харобшуда ва ё ҳаридани чизи наве, ки объекти гумшудаи ҳуқуқи моликияти ҳаётро иваз кунад, равона намояд. Аммо, ин имкон,

тибки тавзехоти Департаменти касбии Сенат, танҳо дар ҳолатҳое татбиқ шуда метавонад, ки худи соҳиби муваққатӣ иштирокчии шартномаи суғуртаи амвол бошад.

Ҳуқуқи соҳибияти муваққатӣ дар натиҷаи «даст қашидани» предмети он аз ҳуқуқи воқеии худ ба ашёи каси дигар қатъ мегардид. Амалияи судӣ бозгӯй менамояд, ки яктарафа рад кардани соҳиби муваққатии ҳуқуқи ўриояи тартиботи ҳатмии крепостнойро талаб намекард. Танҳо барои охирин васиятномаи худро дар шакли хаттӣ баён кардан кифоя буд, ки ҳеч гуна расмияти мураккабро талаб наменамуд.

АДАБИЁТ:

1. Гомолицкий С.Б. Юридическое образование. // Вестник права. – Казань, 2017. – №9-10. – С. 366-368.
2. Гражданское Уложение. Проект высочайше учрежденной редакционной Комиссии по составлению гражданского уложения. Книга третья: Вотчинное право / Под ред. И.М. Тютрюмова. – М.: Волтерс Клювер, 2008. – С. 373.
3. Мацалян Г.С. Право личного пользования: проблема теории и практики. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 2018. – 32 с.
4. Мацалян Г.С. Право личного пользования: проблема теории и практики. – М., 2019. – С. 69.
5. Победносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. Вотчинные права. – М.: Статут, 2002. – 542 с.

Амирхониён М.

Фишурда

ҲУҚУҚИ ИСТИФОДАБАРӢ (УЗУФРУКТ) ВА МАҲСУСИЯТҲОИ ОН ДАР ДАВРАИ ТОИН҆КИЛОӢ

Дар мақолаи мазкур ҳуқуқи истифодабарӣ (узуфрукт) ва хусусиятҳои он дар давраи тоинқилобӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф зимни таҳлили мавзуъ бештар ба санадҳои нодири таърихӣ-ҳуқуқӣ ва андешаву назари олимон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, бо дарназардошти он хулосаҳои илмии худро манзур кардааст. Дар муҳити илми ҳуқуқшиносии ватанӣ масъалаи ҳуқуқи истифодабарӣ (узуфрукт) аз ҷониби муҳаққиқон кам мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Аз ин рӯ, таҳқиқоти мазкур барои муайян намудани маҳсусиятҳои ин ҳуқуқ дар давраи тоинқилобӣ метавонад кӯмак намояд.

Амирхониён М.

Аннотация

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЗУФРУКТ) И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

В данной статье рассмотрено право пользования (узуфрукт) и его особенности в дореволюционный период. При анализе темы автор уделял больше внимания редким историко-правовым документам и мнениям ученых, на основании чего делал свои научные выводы. В области отечественной юриспруденции вопрос о правах узуфрукта редко изучался исследователями. Поэтому данное исследование может помочь определить специфику этого права в дореволюционный период.

Amirkhoniyon M.

Annotation

RIGHT OF USE (USUFRUIT) AND ITS FEATURES IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD

This article discusses the right to use (usufruct) and its features in the pre-revolutionary period. When analyzing the topic, the author paid more attention to rare historical and legal documents and the opinions of scientists, on the basis of which he made his scientific conclusions. In the field of domestic jurisprudence, the issue of usufruct rights has rarely been studied by researchers. Therefore, this study can help determine the specifics of this right in the pre-revolutionary period.

Тирандозова Тахмина Умедовна*

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ключевые слова: семейное право, семейно-правовые отношения, Семейный кодекс Российской Федерации, семейно-правовые договоры, источник семейного права, органы записи актов гражданского состояния.

Калидвожаҳо: ҳуқуқи оилавӣ, муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ, Кодекси оилаи Федератсияи Россия, шартномаҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ, сарчашмаи ҳуқуқи оилавӣ, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ.

Keywords: family law, family law relations, Family Code of the Russian Federation, family law contracts, source of family law, civil registry offices.

Правовое регулирование семейных отношений ориентировано прежде всего на формирование между членами семьи отношений, основанных на чувствах взаимной любви и уважения, на охрану их прав и интересов, на создание необходимых условий для воспитания детей. На сегодняшний день в юридической науке существует два вида правового регулирования: общее (нормативное) и индивидуальное¹, являющееся предметом данного исследования.

Под договорным регулированием семейных отношений принято понимать разновидность индивидуально-правового регулирования по определению модели возможного и должного поведения путем заключения договоров и соглашений в сфере семейных имущественных и личных неимущественных отношений, которая осуществляется субъектами семейно-правовых отношений на основании и в пределах, установленных законом².

В российском законодательстве уже сложилась определенная система договоров, регулирующих семейные правоотношения, посредством которых их участники имеют возможность осуществлять свои права, устанавливать обязанности, разрешать возникшие между ними разногласия в досудебном порядке. И речь здесь не только о таких соглашениях, как брачный договор (гл. 8 СК РФ), соглашение об уплате алиментов (гл. 16 СК РФ), но и о договорах, регулирующих родительские правоотношения (например, договор об определении места жительства ребенка, соглашение родителей о порядке осуществления родительских прав и др.), договоре о суррогатном материнстве, который заключается в рамках реализации права на экстракорпоральное

* магистрантка 2-го года обучения юридического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета

¹ Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. – Казань: Таглиммат, 2005. – С. 39.

² Гаврилов А.М. Договорное регулирование семейных отношений как сфера взаимодействия семейного права с иными правовыми отраслями // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №2. – С. 169.

оплодотворение, предусмотренного статьей 51 СК РФ, и др¹. Действительно, Семейным кодексом РФ охватывается обширная область семейных правоотношений. При этом вмешательство государства достигает минимального и разумного предела. Значимость договорного регулирования семейных отношений заключается в моделировании поведения сторон по взаимному согласию, но в рамках действующего законодательства.

Договорные конструкции в семейном праве имеют специфический характер, исходя из особенностей самой отрасли.

Во-первых, своеобразие целей заключения данного рода соглашений. Например, раздел имущества, воспитание ребенка, реализация его права на семейное воспитание, урегулирование определения порядка и способа исполнения обязанным членом семьи своей обязанности по отношению к другому члену семьи по соглашению об уплате алиментов и др.

Во-вторых, специальный субъектный состав. Почти все соглашения заключаются между супругами, бывшими супругами и родителями, кроме алиментных соглашений, субъектами которых могут быть и братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки, при условии, если между ними возникли алиментные обязательства². Исключение составляет брачный договор, субъектный состав которого прямо определен законодателем в ст. 40 СК РФ. В соответствии с легальным определением брачного договора, его субъектами могут выступать только супруги и лица, вступающие в брак. Введение законодателем последней категории вызвало бурное обсуждение в научной литературе.

Сам по себе термин «лица, вступающие в брак» предполагает скорую регистрацию брака после заключения брачного договора. Однако остается открытым вопрос: «с какого момента граждане могут относиться к категории лиц, вступающих в брак, и каким образом их в качестве таковых должен идентифицировать нотариус?»³. Ни Семейный, ни Гражданский кодексы не предусматривают временные ограничения относительно предельного срока между моментом заключения брачного договора и государственной регистрацией брака, что создает отсрочку вступления договора в силу на неопределенный срок.

В литературе на этот счет высказываются различные мнения. Так, например, предлагается установить годичный срок для вступления в брак после заключения брачного договора и изложить абз. 2 п. 1 ст. 41 следующим образом: «Брачный договор, заключенный до государственной регистрации брака, вступает в силу со дня

¹ Денисюк С.П. Соглашения в семейном праве России. // Экономика. Право. Общество. – 2015. – №1. – С. 59.

² Титаренко Е.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 2.

³ Штымбалюк А.В. Понятие и содержание брачного договора // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – Новосибирск, 2016. – №29. – С. 142.

государственной регистрации брака, при условии, что такой договор был заключен не позднее года, предшествующего дню государственной регистрации брака. В противном случае брачный договор считается незаключенным».

По моему мнению, годичный срок в данном случае очень велик, в связи с тем, что за этот период могут произойти существенные изменения, как имущественного положения, так и в личных отношениях между его сторонами. Таким образом, логичным будет понимать под «вступающими в брак лицами» - подавших заявление о государственной регистрации брака в органы ЗАГС¹. В этом случае при заключении брачного контракта они обязаны предоставить нотариусу соответствующую справку, подтверждающую принятие у них такого заявления. Для закрепления данной позиции на законодательном уровне предлагаю внести абз. 2 п. 2 ст. 41 СК РФ следующего содержания: «Обязательным условием для заключения брачного договора между лицами, вступающими в брак, является документарное подтверждение факта подачи заявления о государственной регистрации брака в органы записи актов гражданского состояния. При непредставлении такого документа нотариус не имеет права на удостоверение брачного договора».

Подобное законодательное закрепление однозначно решит вопрос заключения брачного договора данной категорией лиц и позволит избежать спорных моментов не только в практике, но и в научной литературе.

При изучении вопроса о субъектах соглашений в семейном праве нельзя также обойти вниманием категории «правоспособность» и «дееспособность» сторон этих соглашений. Гражданский кодекс РФ в ст. 17 и ст. 21 раскрывает оба эти понятия, а именно: под правоспособностью понимается способность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности, а под дееспособностью - способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Правоспособность в семейном праве наделены все субъекты правоотношений с рождения. Что касается дееспособности, то ее наличие обусловлено достижением определённого возраста или наступлением определённых юридических фактов. Так, статьей 13 СК РФ, предусмотрена возможность снизить брачный возраст до наступления 18 лет при наличии уважительных причин. Лица, чей брачный возраст снижен, вправе заключать любые соглашения, предусмотренные семейным законодательством, так как, согласно п. 2 ст. 21 СК РФ, гражданин, вступивший в брак до достижения восемнадцатилетнего

¹ Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и право. – М.: Наука, 1999. – №3.

возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. При этом эмансипация не наделяет их такими правомочиями¹.

Конечно, объявление несовершеннолетнего дееспособным наделяет его способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, но в силу того, что брачный возраст в России установлен в 18 лет – у несовершеннолетнего, хоть и эмансипированного, не возникает так называемая «брачная» дееспособность. Соответственно, он может вступить в брак только после снижения в отношении него брачного возраста в общем порядке.

Вопрос о заключении брачного договора лицами с ограниченной дееспособностью, а также опекунами недееспособных лиц на сегодняшний день также отдельно не регулируется семейным законодательством. В соответствии с Гражданским кодексом, «гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности» (ч. 1 ст. 30 ГК РФ). Над таким гражданином назначается опека и все сделки, за исключением мелких бытовых (к которым брачный договор не относится), он вправе заключать только с согласия попечителя.

Что касается недееспособных лиц, то законодательством установлено, что от их имени сделки совершают опекун, учитывая мнения такого гражданина, а при невозможности установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывающих такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (ст. 29 ГПК РФ). Относительно данного вопроса в литературе встречается две диаметрально противоположные точки зрения.

Так, одни авторы считают, что право определять правовой режим супружеского имущества - личное право каждого из супругов, поэтому его не могут осуществлять законные представители. И в случае заключения такого договора он будет признан недействительным, а в отношении имущества супругов будет действовать установленный законом режим совместной собственности. То же самое касается заключения брачного договора по доверенности. В силу того, что брачный договор носит исключительно личный характер, то есть его заключение возможно только лично, следовательно, он не может быть заключен ни с участием законного представителя лица, вступающего в брак, или супруга, ни по доверенности².

¹ Багрова Н.В. Субъекты брачного договора. – М.: Юрист, 2008. – С. 19.

² Кондратьева Е.Н. Субъекты брачного договора // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – №73. – 2010. – С. 55.

Однако, на мой взгляд, такое положение дел нарушает интересы недееспособных лиц, которые нуждаются в особой защите. Гражданский кодекс не ограничивает круг сделок, которые осуществляют опекун от имени недееспособного. В целях защиты прав более слабой стороны договора, суд каждый раз должен учитывать обстоятельства, ставящие недееспособное лицо в неблагоприятное положение в случае оспаривания брачного договора.

Что касается заключения брачного договора доверенным лицом, считаю, что такое возможно только при условии, что в доверенности будут прописаны все существенные условия брачного договора.

Третьей особенностью семейно-правовых договоров является тот факт, что они сами по себе не порождают правоотношений. Это, как считает Е.А. Флейшиц, вспомогательная сделка, которая заключается для реализации другого правоотношения, уже ранее существовавшего между сторонами¹ с целью исполнения семейных обязанностей и реализации прав.

В-четвертых, особое значение имеет взаимодействие права и морали, под которой понимаются определённые правила поведения в обществе с позиции добра и зла. И закон, и мораль имеют своей целью урегулировать отношения между людьми. Нравственные категории закрепляются в семейном законодательстве и находят свое отражение, в том числе в отношениях договорного типа². Помимо этого, взаимодействие права и морали заключается в том, что семейное право должно быть морально обосновано и нравственная характеристика личности должна иметь существенное значение при рассмотрении спора судами.

В-пятых, Семейный кодекс закрепляет исчерпывающий перечень соглашений, не допуская свободы договора, присущей гражданскому праву.

Однако, на мой взгляд, необходимо ввести в семейное законодательство, пойдя по стопам зарубежных стран, такую договорную конструкцию, как партнерское соглашение, или же принять для урегулирования данных отношений отдельный закон. Например, в Нидерландах был принят Закон «О зарегистрированном партнерстве», согласно которому мужчина и женщина, не вступая в брак, как это всегда было традиционно принято, могут заключить договор о совместной жизни, зарегистрировать такой договор и тем самым создать семейный союз в виде партнерства.

Нормы Французского Гражданского Кодекса регламентируют партнерство, суть которого заключается в том, что два лица с целью организации совместной жизни заключают договор, положениями

¹ Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. – М., 1961. – С. 216-217.

² Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – С. 40.

которого стороны могут урегулировать имущественные отношения (ст. 515-1-515-7). Указанное соглашение должно быть зарегистрировано надлежащим образом в муниципалитете.

Необходимость данного нововведения обусловлена весьма значительным количеством пар, ведущих совместную жизнь без заключения брака. Неоднократно совершались попытки урегулировать подобного рода отношения, однако ни одно из предложений так и не было узаконено.

Кроме этого, Семейный кодекс РФ не допускает предварительных соглашений, публичных соглашений и соглашений присоединения, смешанных семейных соглашений.

Однако в ряде стран стороны перед тем, как вступить в брак, проходят своеобразную процедуру помолвки. В Российской Федерации проведение этой процедуры некоторыми лицами представляет собой не что иное, как дань традициям. В свою очередь, в отдельных странах, помолвка - это заключение лицами, вступающими в брак, отдельного самостоятельного договора.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Возможность их применения в рамках семейных отношений вытекает из ст. 4 СК РФ, предусматривающей возможность применения норм гражданского законодательства в субсидиарном порядке к семейным отношениям.

При этом действующее семейное законодательство детально урегулировало только вопрос об исполнении алиментного соглашения, законодателем предусмотрена мера ответственности за нарушение срока уплаты алиментов в виде неустойки, которая может быть предусмотрена самим соглашением. При этом Ю.О. Косова отмечает, что в настоящее время недопустимо применение каких-либо мер ответственности за ненадлежащее исполнение алиментного соглашения, если сторонами не были специально оговорены такие условия¹. Однако ст. 115 СК РФ прямо предусматривает, что «при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой»².

¹ Косова О.Ю. Алиментные обязательства. – Иркутск: ИЮИ Генеральной прокуратуры РФ, 2003. – С. 204.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16.

Интерес при изучении данного вопроса вызывает возможность применения таких способов обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из семейно-правовых договоров, как, например, залог или поручение.

Согласно ст. 334 ГК РФ, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество. В мировой практике известны случаи использования залога как гарантии для обеспечения возврата ребенка одному из родителей или же для обеспечения беспрепятственного контакта с ребенком, в связи с чем не исключается возможность использования залога в целях обеспечения исполнения семейно-правовых договоров.

Согласно ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Уже исходя из легального толкования можно сделать вывод о том, что применение поручительства как способа обеспечения исполнения обязательств в семейном праве не представляется возможным, так как семейные отношения носят сугубо личный характер.

Нарушение принципа надлежащего исполнения обязательства влечет неблагоприятные правовые последствия для нарушителя.

В п.2 ст. 8 СК РФ указывается, что защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими статьями СК РФ, и не предусматривается возможность применять какие-либо другие меры, не предусмотренные действующим семейным законодательством¹. На мой взгляд, необходимо расширить п. 2 ст. 8 СК РФ, добавив возможность применять иные, не предусмотренные семейным законодательством, способы защиты семейных прав. В целом вопрос о применении мер ответственности при нарушении семейно-правовых договорных обязательств - достаточно сложный, так как отраслевая семейно-правовая ответственность должностным образом не разработана.

Следующим отличием семейно-правовых договоров является то, что в одних случаях они носят краткосрочный характер, а в других - могут быть дляящихися и прекращаются при наступлении обстоятельств, предусмотренных СК РФ. Кроме того, одни соглашения могут быть разовые (соглашение об имени ребенка), и они не могут быть изменены, так как прекратили свое действие, другие можно неоднократно изменять, прекращать и вновь заключать (алиментное соглашение).

Договоры в семейном праве не являются источником права и

¹ Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования имущественные отношений супружей: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007. – С. 23.

соответственно регулятором семейных отношений, потому что, как отмечалось, они определяют порядок и способы исполнения членом семьи уже существующей обязанности и не выступают в качестве его юридического факта. Необходимость появления договорных конструкций в семейном праве обусловлена сохранением нормальных взаимоотношений между членами семьи и другими лицами, участвующими в семейных правоотношениях. В случае, если сторонам не удалось достичь соглашения по интересующим их вопросам, спор будет разрешаться с участием уполномоченных органов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Багрова Н.В. Субъекты брачного договора. – М.: Юрист, 2008. – С. 19.
2. Гаврилов А.М. Договорное регулирование семейных отношений как сфера взаимодействия семейного права с иными правовыми отраслями // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №2. – С. 168-171.
3. Денисюк С.П. Соглашения в семейном праве России. // Экономика. Право. Общество. – 2015. – №1. – С. 58-61.
4. Кондратьева Е.Н. Субъекты брачного договора // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – №73. – 2010. – С. 55.
5. Косова О.Ю. Алиментные обязательства. – Иркутск: ИЮИ Генеральной прокуратуры РФ, 2003. – С. 204.
6. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 432 с.
7. Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. – Казань: Таглиммат, 2005. – 216 с.
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16.
9. Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и право. – М.: Наука, 1999. – №3.
10. Титаренко Е.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 2.
11. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. – М., 1961. – С. 216-217.
12. Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования имущественные отношения супругов: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007. – 38 с.
13. Штымбалюк А.В. Понятие и содержание брачного договора // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – Новосибирск, 2016. – №29. – С. 142.

Тирандозова Т.У.

Аннотация

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В данной статье анализируется один из актуальных вопросов юриспруденции – особенности договорного регулирования семейных отношений. Автор проанализировала проблему с учетом мнений и взглядов ученых и нормативных правовых актов и представила свое научное заключение. В частности отмечается, что договоры в семейном праве не являются источником права и, соответственно, регулятором семейных отношений, поскольку определяют порядок и способы исполнения членом семьи уже существующей обязанности и не выступают в качестве его юридического факта.

Тирандозова Т.У.

Фишурда

**ХУСУСИЯТХОИ ТАНЗИМИ ШАРТНОМАВИИ МУНОСИБАТХОИ
ОИЛАВӢ**

Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ – хусусиятҳои танзими шартномавии муносибатҳои оилавӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф бо дарназардошти андешаву назари олимон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ масъаларо таҳлил намуда, хуносай илмии ҳудро манзур кардааст. Аз ҷумла, қайд мегардад, ки шартномаҳо дар ҳуқуки оилавӣ сарчашмаи ҳуқуқ ва мувофиқан танзимкунандай муносибатҳои оилавӣ нестанд, зоро онҳо тартиб ва усулҳои ичрои уҳдадориҳои мавҷударо аз ҷониби аъзои оила муайян намуда, ҳамчун далели ҳуқуқии ӯ амал намекунанд.

Tirandozova T.U.

Annotation

**FEATURES OF CONTRACTUAL REGULATION OF FAMILY
RELATIONS**

This article analyzes one of the topical issues of jurisprudence – the features of the contractual regulation of family relations. The author analyzed the problem taking into account the opinions and views of scientists and regulatory legal acts and presented his scientific conclusion. In particular, it is noted that contracts in family law are not a source of law and, accordingly, a regulator of family relations, since they determine the procedure and methods for the fulfillment by a family member of an existing obligation and do not act as its legal fact.

САНАДХОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИЙ –
АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

ТАЪИНОТИ
СУДИ КОНСТИТУЦИОНИИ
ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

дар бораи рад намудани оғози мурофиаи судии конститутсионӣ оид ба дарҳости раиси Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ Фафуров А.А. «Дар хусуси муайян намудани мутобиқатии санадҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (таъинот аз 16 марта соли 2022, қарори марҳилаи кассатсионӣ аз 26 апрели соли 2022 ва таъинот дар бораи рад намудани супоридани парванда барои моҳиятан баррасӣ намудани он дар суди марҳилаи назоратӣ аз 16 августи соли 2022) ба талаботи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»

ш. Душанбе

27 февраля соли 2023

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати раисикунанда Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А.А., муовини Раис Каримзода К.М., судя-котиб Ҷамшедзода Ҷ.Н., судяҳо: Абдураҳимзода Д.Р., Шарифзода А.Н., Қувватзода Ф.Ҕ. ва Идрисзода Б.А.,

бо иштироки котиби маҷлиси судӣ – Шоназарова З.Ҳ.,

дар маҷлиси судии Суди конститутсионӣ пешниҳоди судяҳо Қувватзода Ф.Ҕ. ва Идрисзода Б.А. аз рӯи дарҳости раиси Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ Фафуров А.А. «Дар хусуси муайян намудани мутобиқатии санадҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (таъинот аз 16 марта соли 2022, қарори марҳилаи кассатсионӣ аз 26 апрели соли 2022 ва таъинот дар бораи рад намудани супоридани парванда барои моҳиятан баррасӣ намудани он дар суди марҳилаи назоратӣ аз 16 августи соли 2022) ба талаботи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»»-ро шунида,

муайян кард:

Раиси Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ (минбаъд Ҳазина) Фафуров А.А. ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарҳост муроҷиат карда, дар он зикр менамояд, ки Ҳазина фаъолияти худро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» ба роҳ монда, ҷиҳати ҳимояи ҳукуқу манфиатҳои қонунии пасандоздорон ва таҳқими боварии аҳолӣ ба низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд. Муроҷиаткунанда иброз медорад, ки ҳангоми барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ, Ҳазина ба пасандоздорони бонки муфлисшуда мутобиқи Қонун пардоҳти ҷубронпулии сугуртаро амалий менамояд.

Ҳамзамон,Faфуров А.А. қайд мекунад, ки бинобар бозхонди иҷозатнома ва дар асоси ҳалномаи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июни соли 2021 маҷбуран барҳам додани ҶСК «Тоҷиксодиротбонк», Ҳазина бо мақсади иҷрои талаботи Қонун дар асоси Феҳристи пасандоздорони сугурташудаи ҶСК «Тоҷиксодиротбонк» иборат аз 4431 нафар пасандоздор бо маблағи 61,4 млн. сомонӣ, ки аз ҷониби Мудири маҳсуси бонки барҳамдодашуда пешниҳод гардидааст, пардоҳти ҷубронпулии сугуртаро санаи 23 июни соли 2021 тавассути бонкагенти ҶСК «Ориёнбонк» оғоз карда, дар давоми як соли пардоҳти ҷубронпулӣ то санаи 23 июни соли 2022 аз ҳисоби маблағҳои Ҳазина ба 3571 нафар пасандоздорони муроҷиаткардаи ҶСК «Тоҷиксодиротбонк» ба маблағи 54,8 миллион сомонӣ ҷубронпулии сугуртавӣ пардоҳт кардааст.

Дар баробари ин, Faфуров А.А. изҳор менамояд, ки мувофиқи талаботи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» ҳуқуқи талаби сугурташаванда (яъне, пасандоздор) нисбат ба бонк (яъне, ташкилоти қарзӣ) ба Ҳазина (ҳамчун сугуртакунанда) дар доираи маблағҳои пардоҳтнамудааш мегузарад.

Файр аз ин, муроҷиаткунанда таъкид менамояд, ки ҳуқуқи Ҳазина барои соҳиб шудан ба ҳуқуқи қарздех нисбат ба ташкилоти қарзӣ пас аз пардоҳти ҷубронпулии сугурта дар қонунгузорӣ мушахҳас карда шудааст, аммо ба андешаи ӯ, дар таҷрибаи судӣ вобаста ба ин масъала гуногунфаҳмӣ ҷой дошта, ҳолатҳои бо санадҳои судӣ инкор намудани чунин ҳуқуқи дар соҳаи фаъолияти сугуртавӣ ба назар мерасанд.

Бинобар ин, тавре раиси Ҳазина иброз медорад, бо мақсади пардоҳти маблағи бақияи сугуртаи пасандоздорон ва маблағи ҷубронпулии пардоҳтшуда ҳамчун қарздех дар Феҳристи талаботи қарздеҳони ҶСК «Тоҷиксодиротбонк», Ҳазина санаи 12 январи соли 2022 ба Мудири маҳсуси Бонки мазкур ва пас аз гирифтани ҷавоби рад, санаи 10 февраляи соли 2022 бо ариза ба Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардааст.

Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таъиноти худ аз 16 марта соли 2022 аризai Ҳазинаро рад кардааст.

Ҳазина таъиноти судиро бидуни далелҳои кофии қонунӣ баровардашуда, беасос ва муҳолифи меъёрҳои қонунгузорӣ ҳисобида, бо шикояти кассатсионӣ ба марҳилаи кассатсионии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардааст. Аммо бо қарори марҳилаи кассатсионии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 26 апрели соли 2022 таъиноти Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 марта соли 2022 бе тағиیر ва шикояти кассатсионӣ бо асосҳои дар таъинот зикргардида беканоат монда шудааст.

Аз ҷониби Ҳазина нисбат ба қарори марҳилаи кассатсионии болозикр шикояти назоратӣ оварда шудааст, ки он низ бо таъиноти Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 августи соли 2022 рад карда шудааст.

Муроциаткунанда, доир ба ҳолатҳои дар боло овардашуда чунин меҳисобад, ки амали мудири маҳсуси ЧСК «Тоҷиксодиротбонк» ҷиҳати эътироф накардани уҳдадориҳои бонк дар назди Хазина ва санадҳои судии болозикр боиси дағалона вайрон шудани ҳуқуқу манфиатҳои Хазина, ки меъёрҳои Кодекси гражданӣ, моддаи 31 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» ва сарҳати 4 қисми 1 моддаи 35 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» пешбинӣ намудаанд, гардидаааст. Ин ҳолат, ба андешаи ӯ номутобиқатии санадҳои судии номбаршударо ба моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

Моҳияти дархосташро муроциаткунанда дар зарурати барқарор намудани қонунияту адолат ва ҳифзи манфиатҳои қонунии Хазина ифода намуда, ба андешаи ӯ дар натиҷаи амали Мудири маҳсуси ЧСК «Тоҷиксодиротбонк» ҷиҳати эътироф накардани уҳдадориҳои бонк дар назди Хазина ва санадҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси дағалона вайрон шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонунгузорӣ ҳифзшавандай Хазина гардидаанд.

Бо назардошти ҳолатҳои зикршуда, раиси Хазина Фафуров А.А. ба Суди конститутсионӣ муроциат карда, ҳоҳиш кардааст, ки дархосташро баррасӣ карда, аз рӯи он мурофиаи судии конститутсионӣ оғоз ва мувофиқати санадҳои қабулкардаи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (таъинот дар бораи рад кардани аризаи Хазина аз 16 марта соли 2022, қарори марҳилаи кассатсионӣ дар бораи беканоат монондани шикояти кассатсионии раиси Хазина аз 26 апрели соли 2022 ва таъинот дар бораи рад намудани супоридани парванда барои моҳиятан баррасӣ намудани шикояти назоратӣ аз 16 августи соли 2022) ба талаботи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шавад.

Суди конститутсионӣ дарҳости раиси Хазина Фафуров А.А. ва ҳуҷҷатҳои ба он замимашударо ҳаматарафа мавриди омӯзиш қарор дода, қайд менамояд, ки Хазина субъекти муроциат ба Суди конститутсионӣ маҳсуб ёбад ҳам, аммо нисбат ба дарҳости мазкур оғоз кардани мурофиаи судии конститутсионӣ бо асосҳои зерин рад карда мешавад:

– Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики моддаи 89 Конститутсия, моддаҳои 34, 40 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мувофиқати қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон, тавзеҳоти дастурии плenумҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Конститутсия муайян менамояд. Қарор ва таъинотҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017, №1414 «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ба низоми

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил намешаванд. Аз ин рӯ муроциати раиси Ҳазина Фафуров А.А. «Дар хусуси муайян намудани мутобиқатии санадҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (таъинот аз 16 марта соли 2022, қарори марҳилаи кассатсионӣ аз 26 апрели соли 2022 ва таъинот дар бораи рад намудани супоридани парванда барои моҳиятан баррасӣ намудани он дар суди марҳилаи назоратӣ аз 16 августи соли 2022) ба талаботи моддаи 84 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти тобеияти Суди конституционӣ намебошад;

– ҳамчунин, баррасии масъала оид ба амали Мудири маҳсуси ЧСК «Тоҷиксодиротбонк» ва муҳолифати санадҳои қабулнамудаи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи Кодекси гражданиӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» ва «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ», ки муроциаткунанда мавриди баҳс қарор додааст, низ ба салоҳияти Суди конституционӣ дохил намешавад;

– илова бар ин, дарҳости муроциаткунанда мувофиқи сарҳати шашуми қисми З моддаи 41 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бояд бо ҳолатҳо ва далелҳои мушаххас дар хусуси ба моддаи 84 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат надоштани меъёрҳои мушаххаси санади меъёрии ҳуқуқӣ асоснок мешуд, вале қарору таъинотҳои Суди Олии иқтисодӣ санади меъёрии ҳуқуқӣ нестанд ва бо чунин тарзи масъалагузорӣ муроциати раиси Ҳазина аз ҷиҳати мазмун низ ба талаботи моддаи 41 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мувофиқ нест.

Бо назардошти ҳолатҳои зикршуда, тибқи талаботи моддаи 89 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаҳои 45, 55, 56 ва 60 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

таъинкард:

1. Оғоз намудани мурофиаи судии конституционӣ аз рӯи дарҳости раиси Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ Фафуров А.А., «Дар хусуси муайян намудани мутобиқатии санадҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (таъинот аз 16 марта соли 2022, қарори марҳилаи кассатсионӣ аз 26 апрели соли 2022 ва таъинот дар бораи рад намудани супоридани парванда барои моҳиятан баррасӣ намудани он дар суди марҳилаи назоратӣ аз 16 августи соли 2022) ба талаботи моддаи 84 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бинобар таҳти тобеияти Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор надоштани дарҳости пешниҳодшуда ва аз ҷиҳати мазмун ба талаботи моддаи 41 Қонуни конституционии

Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон» мувофиқ набудани он рад карда шавад.

2. Таъинот қатъӣ буда, нисбат ба он шикоят овардан мумкин нест.

3. Таъинот дар Ахбори Суди конституционии Чумхурии Тоҷикистон нашр карда шавад.

Раиси

Суди конституционии
Чумхурии Тоҷикистон

Ашурзода А.А.

Судя-котиби

Суди конституционии
Чумхурии Тоҷикистон

Чамшедзода Ҷ.Н.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

об отказе в возбуждении конституционного судопроизводства по ходатайству председателя Фонда страхования сбережений физических лиц Гафурова А.А. «Об определении соответствия актов Высшего экономического суда Республики Таджикистан (определение от 16 марта 2022 г., постановление кассационной инстанции от 26 апреля 2022 г., и определение об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции от 16 августа 2022 г.) требованиям статьи 84 Конституции Республики Таджикистан»

г. Душанбе

27 февраля 2023 г.

Конституционный суд Республики Таджикистан в составе председательствующего – Председателя Конституционного суда Ашурзода А.А., заместителя Председателя Каримзода К.М., судьи-секретаря Джамшедзода Д.Н., судей Абурахимзода Д.Р., Шарифзода А.Н., Кувватзода Ф. Дж. и Идрисзода Б.А.

с участием секретаря судебного заседания – Шоназарова З.Х.,

заслушав в судебном заседании доклад судей Конституционного суда Кувватзода Ф.Дж, Идрисзода Б.А. по ходатайству председателя Фонда страхования сбережений физических лиц Гафурова А.А. «Об определении соответствия актов Высшего экономического суда Республики Таджикистан (определение от 16 марта 2022 г., постановление кассационной инстанции от 26 апреля 2022 г., и определение об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции от 16 августа 2022 г.) требованиям статьи 84 Конституции Республики Таджикистан»,

установил:

Председатель Фонда страхования сбережений физических лиц (далее – Фонд) Гафуров А.А., обратившись с ходатайством в Конституционный суд Республики Таджикистан, отмечает в нём, что Фонд осуществляет свою деятельность на основании Закона Республики Таджикистан «О страховании сбережений физических лиц» в целях защиты законных прав и интересов вкладчиков и укрепления доверия населения к банковской системе Республики Таджикистан. Заявитель утверждает, что при принудительной ликвидации кредитной организации Фонд выплатит страховое возмещение вкладчикам банка-банкрота в соответствии с Законом.

В то же время Гафуров А.А. отмечает, что в связи с отзывом лицензии и на основании решения Высшего экономического суда Республики Таджикистан от 4 июня 2021 года о принудительной ликвидации ОАО «Таджиксодиротбанк», Казначейство в целях

выполнения требований Закона на основании Реестра застрахованных вкладчиков ОАО «Таджиксодиротбанк» в составе 4431 вкладчика по предложению Специального управляющего ликвидируемого банка, приступило к выплате страхового возмещения от 23 июня 2021 года через банк-агент ОАО «Ориёбанк» на сумму 61,4 млн. сомони, а в течение одного года выплаты до 23 июня 2022 года за счет средств Фонда 3571 обратившимися вкладчикам в ОАО «Таджиксодиротбанк» выплатило страховое возмещение в размере 54,8 млн. сомони.

Наряду с этим Гафуров А.А. заявляет, что в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Таджикистан и Закона Республики Таджикистан «О страховании сбережений физических лиц» право требования страхователя (т.е. вкладчика) к банку (т.е. кредитной организации) передается Фонду (как страховщику) в пределах выплаченной суммы.

Кроме того, заявитель подчеркивает, что право Фонда на приобретение права кредитора на кредитную организацию после выплаты страхового возмещения закреплено в законодательстве, но, по его мнению, в судебной практике существует расхождение в понимании этого вопроса, и наблюдается отрицание данного права в сфере страховой деятельности судебными актами.

Поэтому, как заявляет председатель Фонда, в целях выплаты остатка средств по страхованию вкладчиков и суммы возмещения, выплаченного в качестве кредитора в Реестре кредиторов ОАО «Таджиксодиротбанк», 12 января 2022 года Фонд обратился к Специальному управляющему данного Банка, и получив отказ, 10 февраля 2022 года обратился в Высший экономический суд Республики Таджикистан.

В то же время Гафуров А.А. заявляет, что в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Таджикистан и Закона Республики Таджикистан "О страховании вкладов физических лиц" право требования страхователя (т.е. вкладчика) к банку (кредитная организация) передается Фонду (как страховщику) в пределах уплаченной суммы.

Высший экономический суд Республики Таджикистан своим определением от 16 марта 2022 года отклонил заявление Фонда.

Фонд счел определение суда, вынесенное без достаточных законных оснований, необоснованным и противоречащим законодательству, и обжаловал его в кассационном порядке в Высший экономический суд Республики Таджикистан. Однако постановлением кассационной инстанции – Высшего экономического суда Республики Таджикистан от 26 апреля 2022 года определение Высшего экономического суда Республики Таджикистан от 16 марта 2022 года оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Фонд в порядке надзора подал жалобу на вышеуказанное постановление кассационной инстанции, которая также была отклонена

постановлением Высшего экономического суда Республики Таджикистан от 16 августа 2022 года.

Ходатайствующий считает, что действия Специального управляющего ОАО «Таджиксодиротбанк» по непризнанию обязательств банка перед Фондом и вышеуказанные судебные документы ведут к грубому нарушению прав и интересов Фонда, предусмотренных нормами Гражданского кодекса, статьей 31 Закона Республики Таджикистан «О страховании сбережений физических лиц» и пунктом 4 части 1 статьи 35 Закона Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных организаций». Данная ситуация, по его мнению, подтверждает несоответствие указанных судебных актов статье 84 Конституции Республики Таджикистан.

Суть своей просьбы заявитель выразил в необходимости восстановления законности и справедливости и защиты законных интересов Фонда, и, по его мнению, непризнание Специальным управляющим ОАО «Таджиксодиротбанк» обязательств банка перед фондом и акты Высшего экономического суда Республики Таджикистан повлекли за собой грубое нарушение прав и охраняемых законом интересов Фонда.

В связи с изложенным, председатель Фонда Гафуров А.А., обратившись в Конституционный суд, требует возбудить по его ходатайству конституционное судопроизводство и определить соответствие актов Высшего экономического суда Республики Таджикистан (определение от 16 марта 2022 г., постановление кассационной инстанции от 26 апреля 2022 г., и определение об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции от 16 августа 2022 г.) требованиям статьи 84 Конституции Республики Таджикистан.

Конституционный суд Республики Таджикистан, всесторонне рассмотрев ходатайство председателя Фонда Гафурова А.А. и прилагаемые к нему материалы, установил, что Фонд является субъектом обращения в Конституционный суд, однако в возбуждение конституционного судебного производства по данному обращению отказывается по следующим основаниям:

– Конституционный суд Республики Таджикистан в соответствии со статьей 89 Конституции, статьями 34, 40 Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан» определяет соответствие Конституции законов, других нормативных правовых актов, не вступивших в законную силу договоров Таджикистана, а также руководящих разъяснений пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан и Высшего экономического суда Республики Таджикистан. Постановления и определения Высшего экономического суда Республики Таджикистан в соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года № 1414 «О нормативных правовых актах» не входят в систему нормативных

правовых актов Республики Таджикистан. Поэтому обращение председателя Фонда Гафурова А.А. «Об определении соответствия актов Высшего экономического суда Республики Таджикистан (определение от 16 марта 2022 г., постановление кассационной инстанции от 26 апреля 2022г., и определение об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции от 16 августа 2022 г.) требованиям статьи 84 Конституции Республики Таджикистан» не подведомственно Конституционному суду Республики Таджикистан;

– также рассмотрение вопроса о действиях Специального управляющего ОАО «Таджиксодиротбанк» и несоответствии актов, принятых Высшим экономическим судом Республики Таджикистан требованиям Гражданского кодекса и Законов Республики Таджикистан Таджикистан «О страховании сбережений физических лиц» и «О ликвидации кредитных организаций», которые оспаривает ходатайствующий, не относится к компетенции Конституционного суда;

– кроме того, в соответствии с абзацем шестым части 3 статьи 41 конституционного Закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан» требование заявителя должно быть обосновано конкретными обстоятельствами и фактами, касающимися несоответствие отдельных норм правового акта статье 84 Конституции Республики Таджикистан, однако постановление и определения Высшего экономического суда не являются нормативными правовыми документами, и с такой постановкой вопроса, ходатайство председателя Фонда также и по содержанию не соответствует требованиям статьи 41 конституционного Закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан».

С учетом указанных обстоятельств, в соответствии с требованиям статьи 89 Конституции Республики Таджикистан, статей 45, 55, 56 и 60 конституционного Закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан», Конституционный суд Республики Таджикистан,

о п р е д е л и л:

1. Отказать в возбуждении конституционного судопроизводства по ходатайству председателя Фонда страхования сбережений физических лиц Гафурова А.А. «Об определении соответствия актов Высшего экономического суда Республики Таджикистан (определение от 16 марта 2022 г., постановление кассационной инстанции от 26 апреля 2022г., и определение об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции от 16 августа 2022 г.) требованиям статьи 84 Конституции Республики Таджикистан» в связи с неподведомственностью обращения Конституционному суду Республики Таджикистан, а также его несоответствии по содержанию

требованиям статьи 41 конституционного Закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан».

2. Определение окончательное, обжалованию не подлежит.

3. Определение опубликовать в Вестнике Конституционного суда Республики Таджикистан.

Председатель
Конституционного суда
Республики Таджикистан

Ашурзода А.А.

Судья-секретарь
Конституционного суда
Республики Таджикистан

Джамшедзода Дж.Н.

НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИЙ – НОВОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНИИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

5 январи соли 2023 дар маҷлисгоҳи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки Раис, муовини Раис, судяҳо ва хизматчиёни давлатии дастгоҳи Суди конститутсионӣ ҷамъбости фаъолияти Суди конститутсионӣ дар соли 2022 баргузор гардид. Дар ҳисботи солонаи Суди конститутсионӣ, инчунин муовини якуми роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирдавс Ҳаётзода иштиrok ва суханронӣ намуд.

Ҷаласаро бо сухани ифтитоҳӣ Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А.А. оғоз намуда, қайд карданд, ки Суди конститутсионӣ ҳамчун ниҳоди маҳсусгардонидашудаи назорати конститутсионӣ дар замони соҳибистиқлолӣ таъсис ёфта, баҳри таъмин намудани қонунияти конститутсионӣ, риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва таҳқими фаъолияти ҳокимияти судӣ нақши боризи худро гузоштааст.Faъолияти Суди конститутсионӣ дар соли 2022 назаррас буда, дар доираи салоҳияти худ ҳадафҳои дар наздаш гузошташударо ба пуррагӣ иҷро намуд.

Баъдан, муовини Раиси Суди конститутсионӣ, номзади илмҳои сиёсӣ Каримзода К.М. доир ба фаъолияти Суди конститутсионӣ дар соли 2022 маърӯзаронӣ намуд. Мавсуф иброз намуд, ки дар соли 2022 судяҳо ва кормандони дастгоҳи Суди конститутсионӣ фаъолияти худро аз рӯйи 22 адад нақша-чорабиниҳои ба тасвибрасонидаи роҳбарияти Суди конститутсионӣ барои солҳои 2021-2022 ба роҳ монданд, ки онҳо марбут ба фаъолияти Суди конститутсионӣ ва равандҳои сиёсию иҷтимоии мамлакат алоқаманд мебошанд. Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисботӣ 2 дарҳостро мавриди баррасӣ қарор дода, санадҳои даҳлдори судӣ ба тасвиб расонид. Дар соли 2022 дар Суди конститутсионӣ 1915 адад санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, мавод, мактубҳо, ба гайр аз муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шуданд. Дар ин давра аз ҷониби Суди конститутсионӣ ба мақомоти қонунгузор, иҷроия, судӣ ва шахсони воқеию ҳуқуқӣ 490 адад мактуб оид ба масъалаҳои гуногун ирсол гардидаанд. Дар соли 2022 ба Суди конститутсионӣ 36 адад муроҷиатҳои хаттӣ ва 178 адад муроҷиатҳои шифоҳӣ ворид гардидаанд. Дар маҷмӯъ, мавсуф фаъолияти Суди конститутсиониро дар соли 2022 назаррас маънидод намуда, ҷиҳати боз ҳам равнақ додани фаъолияти он дар соли 2023 як қатор дарҳост ва пешниҳодҳои судмандро манзур намуд.

Минбаъд, муовини якуми роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирдавс Ҳаётзода ба сухан баромада, изҳор дошт, ки Суди конститутсионӣ дар самти таъмин намудани меъёрҳои конститутсионӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд нақши бисёр

муҳимро доро мебошад. Натиҷаи фаъолияти Суди конституционӣ дар соли 2022 мусбат буда, барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти он зарур аст, ки ҷидду ҷаҳди бештар анҷом дода шавад.

Дар интиҳо, фаъолияти Суди конституционӣ дар соли 2022 назаррас баҳогузорӣ гардида, нақша-чорабиниҳо барои соли 2023 манзур карда шуданд.

6 январи соли 2023 дар маҷлисгоҳи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида ба шарҳу тавзехи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ бо иштироки Раис, муовини Раис, судяҳо ва хизматчиёни давлатии дастгоҳи Суди конституционӣ хониши идоравӣ баргузор гардид.

Чорабинии мазкурро Раиси Суди конституционӣ Ашурзода А. ҳусни оғоз баҳшида, иброз намуд, ки 23 декабря соли 2022 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурий» дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид ва он ҳамчун ҳуҷҷати расмӣ дар рушди соҳаҳои муҳталифи ҳаёти қишвар ҷойгоҳи хоссаро касб намудааст. Ироаи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ сарчашмаи худро аз моддаи 55 Конституцияи қишвар гирифта, дар солҳои соҳибиستикӯлӣ ҳусусияти доимӣ касб намуда, тавассути он самтҳои асосии сиёсати дохилию ҳориҷии қишвар муайян карда мешавад.

Сипас, муовини Раиси Суди конституционӣ, номзади илмҳои сиёсӣ Каримзода К.М. ба сухан баромада, доир ба мазмун ва моҳияти Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ андешаронӣ намуд. Аз ҷумла, қайд гардид, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои муҳим, ба мисли фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба аҳолии қишвар, таъмини адолати иҷтимоӣ, эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, риояи қонунгузорӣ мавриди таҳлил қарор дода шуда, дар маҷмуъ барои рушди устувори қишвар дастуру супоришҳои мушаххасу зарурӣ дода шуд.

Баъдан, ёрдамчии судяи Суди конституционӣ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Сафарзода Н.Ф. доир ба паҳлуҳои алоҳидаи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ ибрози назар кард. Мавсуф қайд намуд, ки соли 2022 вазъияти чомеаи ҷаҳонӣ мураккаб гардида, барои рушди иқтисодии давлатҳо, таъмини сулҳу суботи комили онҳо ва беҳтар гардонидани вазъи зиндагии аҳолиашон мушкилоти ҷиддиро рӯйи кор овард, вале бо сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо тавонистем, ки ин мушкилиҳоро пушти сар намуда, дар тамоми самтҳо ба муваффақиятҳои назаррас мушарраф гардем. Дар баробари дуруст ба роҳ мондани сиёсати дохилӣ, мо тавонистем, ки дар самти тадбиқи сиёсати ҳориҷии худ низ ба музafferиятҳои шоён ноил гардем. Махсусан, аз ҷониби Маҷмаи Умумии

СММ чонибдорӣ намудани пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо ва эълон намудани 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряҳҳо бори дигар шаҳодат аз он медиҳад, ки имрӯз нуфуз ва манзалати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ боло рафтаву ташаббусҳои онро ҷомеаи байналмилалӣ пуштибонӣ менамоянд. Ин мояи ифтихор ва шарафмандии ҳар фарди тоҷик ба ҳисоб меравад.

Дар интиҳо, Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А. таъқид намуд, ки корманди Суди конститутсионӣ бояд Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олиро сармашқи кори ҳаррӯзai худ қарор диҳанд ва дар рушди ҳокимияти судии қишвар саҳми арзишманди худро гузоранд.

26 январи соли 2023 дар Суди конститутсионӣ воҳурии роҳбари Барномаи муосидат ба волоияти қонун дар қишварҳои Осиёи Марказӣ – ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии Олмон GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Александр Тэнасе бо Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А.А. сурат гирифт, ки дар он ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар соли 2023 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

7 феврали соли 2023 аз ҷониби ташкилоти олмонии GIZ ва Суди конститутсионӣ, семинари илмии муштарак дар мавзуи «Таносуби ҳуқуқи маъмурӣ бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ» баргузор карда шуд, ки аз ду бахш иборат буд. Дар бахши якум Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А.А. ва роҳбари Барномаи муосидат ба волоияти қонун дар қишварҳои Осиёи Марказӣ – ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии Олмон GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Александр Тэнасе бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуданд. Баъдан роҳбари Барнома Александр Тэнасе дар мавзуи «Нақши Суди конститутсионӣ дар байни шоҳаҳои ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ» ва судияи Суди конститутсионӣ Ҷамшедзода Ҷ. дар мавзуи «Асосҳои низоми ҳуқуқи маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон» маърӯзаронӣ намуданд. Дар бахши дуюм бошад, роҳбари Барнома Александр Тэнасе дар мавзуи «Алоқа ва тафовути ҳуқуқи маъмурӣ ва ҳуқуқи конститутсионӣ» ва судияи Суди конститутсионӣ Ҷамшедзода Ҷ. дар мавзуи «Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти ҳуқуқи маъмурӣ» ба иштирокчиён маърӯза намуданд. Дар умум, семинари илмии муштарак имконият фароҳам овард, ки судяҳо ва кормандони Суди конститутсионӣ аз масъалаҳои мубрами ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи маъмурӣ ва низоми назорати конститутсионӣ ошной пайдо намоянд.

17 февраля соли 2023 ёрдамчии судияи Суди конститутсионӣ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Сафарзода Н.Ф. дар ҳамоиши «Ҷавонон, Паём ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ», ки дар Дошишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, иштирок

намуда, оид ба мавзуи «Нақши Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тарбияи ватандӯстии чавонон» баромад намуд.

7 марта соли 2023 дар маҷлисгоҳи Суди конститутсионӣ бо иштироки Раис, муовини Раис, судяҳо ва хизматчиёни давлатии дастгоҳи Суди конститутсионӣ ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати таҷлили 8 март – Рӯзи модар баргузор гардид. Ҕамъомади тантанавиро Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А.А. ҳусни оғоз бахшида, бонувони Суди конститутсиониро ба муносибати таҷлили Рӯзи модар, ки ҳамасола 8 март қайд карда мешавад, сидқан шодбош намуда, саҳми онҳоро дар рушди фаъолияти Суди конститутсионӣ баланд арзёбӣ намуд. Инчунин, бо мақсади ҳавасманд гардонидани бонувон аз ҷониби роҳбарияти Суди конститутсионӣ ба онҳо тухфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.

9-11 марта соли 2023 гурӯҳи кории Суди конститутсионӣ дар ҳайати Ашурзода А.А. – Раиси Суди конститутсионӣ, Ҕамшедзода Ҕ.Н. ва Шарифзода А.Н. – судяҳои Суди конститутсионӣ, Равшанзода Ҕ., Вализода Ш. ва Сафарзода Н.Ф. – ёрдамчиёни судяҳои Суди конститутсионӣ ба шаҳри Истаравшан сафар намуда, бо аҳолӣ воҳӯриҳои судманд анҷом доданд. Мақсади гурӯҳи корӣ тарғибу ташвиқи нуктаҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий, шарҳи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон», инчунин тартиби муроҷиат намудан ба Суди конститутсионӣ иборат буд.

Бояд қайд намуд, ки ҷунин воҳӯриву сұхбатҳо аз ҷониби судяҳо ва кормандони Суди конститутсионӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монда шуданд. Аз ҷумла, моҳи январ судяи Суди конститутсионӣ Идрисзода Б.А. ва ёрдамчиёни судяҳои Суди конститутсионӣ Фирдавсӣ Г. ва Сангзода Г.Р. ба шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳринав сафари хизматӣ анҷом доданд. Инчунин, моҳи феврал судяи Суди конститутсионӣ Қувватзода Ф. ва ёрдамчиёни судяҳои Суди конститутсионӣ Равшанзода Ҕ. ва Шоназарова З. ба шаҳри Қӯлоб ва ноҳияҳои Восеъу Данғара сафари хизматӣ анҷом доданд. Ҳамзамон, дар моҳи март судяи Суди конститутсионӣ Ҕамшедзода Ҕ.Н., сардори шуъбаи корҳои умумӣ ва хизмати давлатии дастгоҳи Суди конститутсионӣ Ғоибов П. Ва сармутахассиси шуъбаи мазкур Усмонова М. ба шаҳри Боҳтар ва ноҳияҳои Кӯшониёну Абдураҳмони Ҕомӣ сафари хизматӣ карданд.

15 марта соли 2023 аз ҷониби ташкилоти олмонии GIZ ва Суди конститутсионӣ семинари илмии муштарак дар мавзуи «Асоснокии ҳуқуқӣ ва мутаносибӣ дар тафсири конститутсионӣ» баргузор карда шуд. Дар кори семинари илмӣ Раис, муовини Раис ва кормандони дастгоҳи Суди конститутсионӣ иштирок намуданд. Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода

А.А. ва роҳбари Барномаи муосидат ба волоияти қонун дар кишварҳои Осиёи Марказӣ – ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии Олмон GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Александр Тэнасе бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда, аҳаммияти баргузории чунин ҷорабиниҳои илмиро баланд арзёбӣ намуданд. Баъдан, роҳбари Барнома Александр Тэнасе, Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба мудофия ва амният Рустам Шоҳмурод ва судя-котиби Суди конститутсионӣ Ҷамшедзода Ҷ.Н. оид ба мавзуъҳои мубрами дар барнома инъикосёфта, маърӯзаронӣ намуданд.

17 марта соли 2023 дар Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки судяҳо ва кормандони дастгоҳи он бахшида ба Иди байналмилалии Наврӯз маҷлиси тантанавӣ доир гардид.

Маҷлисро Раиси Суди конститутсионӣ Ашурзода А.А. ифтитоҳ намуда, кормандон ва дар шаҳсияти онҳо наздикун пайвандонашонро бо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ самимона табриқ намуд. Мавсуф иброз намуданд, ки имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари маҳбубамон – Тоҷикистони соҳибистиқлол, ҳамагон бо шукргузорӣ аз дастовардҳои беназири даврони Истиқлоли давлатӣ Иди байналмилалии Наврӯз ва Соли нави аҷдодиамонро бо хушнудиву шодмонӣ таҷлил менамоянд. Моро зарур аст, ки бо пайгириӣ аз сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам сарчамъу муттаҳид гардида, бо ҳисси баланди миллию ватандӯстӣ дар рушди устувори ватани аҷдодиамон саҳми арзанда гузорем. Дар заминаи таъкидҳои Пешвои муazzами миллат фарзандони худро дар рӯхияи ватандӯстӣ ва ҳисси баланди худшиносӣ тарбия карда, кишвари азизамонро боз ҳам ободу зебо намоем.

Баъдан, муовин, судяҳо ва корманди Суди конститутсионӣ ба сухан баромада, доир ба ҷашни Наврӯз ва арзишҳои таърихиву фарҳангии он изҳор назар карданд.

НОВОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

5 января 2023 года в зале заседаний Конституционного суда Республики Таджикистан с участием Председателя, заместителя Председателя, судей и государственных служащих Конституционного суда было проведено подведение итогов деятельности Конституционного суда за 2022 год. Первый заместитель Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан Фирдавс Хайотзода принял участие в годовом отчете Конституционного суда и выступил с речью.

Заседание открыл Председатель Конституционного суда Ашурзода А.А. и отметил, что Конституционный суд был создан как специализированный институт конституционного контроля в период независимости, и сыграл важную роль в обеспечении конституционной законности, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, обеспечении основ конституционного строя и укреплении деятельность судебной власти. Деятельность Конституционного суда в 2022 году была значительной, и в рамках своих полномочий он полностью выполнил поставленные перед ним задачи.

Затем заместитель Председателя Конституционного суда, кандидат политических наук Каримзода К.М. выступил с докладом о деятельности Конституционного суда в 2022 году. Он сообщил, что в 2022 году судьи и сотрудники Конституционного суда осуществляли свою деятельность согласно 22 планам мероприятий, утвержденным руководством Конституционного суда на 2021-2022 годы, которые связаны с деятельностью Конституционного суда и политическими и социальными процессами страны. За отчетный период Конституционный суд Республики Таджикистан рассмотрел 2 обращения и утвердил соответствующие судебные акты. В 2022 году в Конституционном суде зарегистрировано 1915 юридических документов, материалов, писем, кроме обращений физических и юридических лиц. За этот период Конституционный суд направил 490 писем по различным вопросам в органы законодательной, исполнительной, судебной власти и физическим и юридическим лицам. В 2022 году в Конституционный суд поступило 36 письменных и 178 устных обращений. В целом спикер расценил деятельность Конституционного суда в 2022 году как значимую, и высказал ряд полезных пожеланий и предложений по дальнейшему развитию его деятельности в 2023 году.

Далее выступил первый заместитель руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан Фирдавс Хайотзода, который заявил, что Конституционному суду принадлежит очень важная роль в обеспечении конституционных норм, прав и свобод человека и гражданина. Итог деятельности Конституционного суда в 2022 году положительный, и необходимо приложить больше усилий для дальнейшего совершенствования его деятельности.

В итоге была положительно оценена деятельность Конституционного суда в 2022 году и намечены планы на 2023 год.

6 января 2023 года в зале заседаний Конституционного суда Республики Таджикистан состоялось собрание, посвященное разъяснению Послания Президента Республики Таджикистан Маджлису Оли, с участием Председателя, Заместителя Председателя, судьей и государственных служащих Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда Ашурзода А.А. открыл церемонию и сообщил, что 23 декабря 2022 года на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Послание Президента, представленное как официальный документ, в развитии различных сфер жизни страны приобрело особое место. Вручение Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли берет свое начало в статье 55 Конституции страны и приобрело за годы независимости постоянный характер, посредством которого определяется основные направления внутренней и внешней политики.

Затем заместитель Председателя Конституционного суда, кандидат политических наук Каримзода К.М. выступил и дал заключение по содержанию и сути Послания Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли. В числе прочего было отмечено, что в Послании Президента Республики Таджикистан затронуты такие важные вопросы, как обеспечение достойных условий жизни населения страны, обеспечение социальной справедливости, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка, соблюдение законодательства, и в целом были даны конкретные и необходимые поручения для устойчивого развития страны.

Затем помощник судьи Конституционного суда, кандидат юридических наук Сафарзода Н.Ф. высказал свое мнение по отдельным аспектам Послания Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли. Он отметил, что в 2022 году положение мирового сообщества осложнилось и создало серьезные проблемы для экономического развития государств, обеспечения их полного мира и стабильности, улучшения условий жизни их населения, но при мудрой и дальновидной политике Основателя мира и национального единства – Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона нам удалось преодолеть эти трудности и добиться значительных успехов во всех направлениях. Наряду с правильной реализацией внутренней политики мы смогли добиться больших успехов в реализации нашей внешней политики. В частности поддержка Генеральной Ассамблеей ООН предложения Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и объявлении 21 марта Всемирным днем ледника еще раз свидетельствует о том, что сегодня влияние и положение Таджикистана на международной арене усиливается, и его инициативы поддерживаются

международным сообществом. Это предмет гордости и чести для каждого таджики.

В итоге Председатель Конституционного суда Ашурзода А. подчеркнул, что сотрудники Конституционного суда должны сделать Послание Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли ключевой частью своей повседневной работы и внести ценный вклад в развитие судебной власти страны.

26 января 2023 года в Конституционном суде состоялась встреча руководителя Программы по примирению правового государства в странах Центральной Азии – общества международного сотрудничества Германии GIZ в Республике Таджикистан Александра Тэнасе с Председателем Конституционного суда Ашурзода А.А., где обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество в 2023 году.

7 февраля 2023 года немецкая организация GIZ и Конституционный суд провели совместный научный семинар на тему «Взаимосвязь административного права с другими отраслями права», который состоял из двух частей. В первой части Председатель Конституционного суда Ашурзода А.А. и руководитель Программы по примирению правового государства в странах Центральной Азии – общества международного сотрудничества Германии GIZ в Республике Таджикистан Александр Тэнасе выступили со вступительной речью. Затем выступили руководитель Программы Александр Тэнасе на тему «Роль Конституционного суда среди ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти» и судья Конституционного суда Джамшедзода Дж. выступил с докладом на тему «Основы административно-правовой системы Республики Таджикистан». Во второй части перед участниками семинара выступили руководитель Программы Александр Тэнасе на тему «Связь и различие между административным правом и конституционным правом» и судья Конституционного суда Джамшедзода Дж. С докладом на тему «Центральный исполнительный орган государственной власти Республики Таджикистан как субъект административного права». В целом совместный научный семинар дал возможность судьям и работникам Конституционного суда ознакомиться с актуальными вопросами конституционного права, административного права и системы конституционного контроля.

17 февраля 2023 года помощник судьи Конституционного суда, кандидат юридических наук Сафарзода Н.Ф. принял участие в конференции «Молодежь, Послание и защита национальных интересов», которая прошла в Аграрном университете Таджикистана имени Шириншоха Шотемура по инициативе Комитета по делам молодежи и спорту при Правительстве Республики Таджикистан, и выступил с докладом

на тему: «Роль Послания Президента Республики Таджикистан в воспитании патриотизма молодежи».

7 марта 2023 года в зале заседаний Конституционного суда состоялось торжественное собрание с участием Председателя, заместителя Председателя, судей и государственных служащих аппарата Конституционного суда в связи с празднованием 8 марта – Дня матери. Председатель Конституционного суда Ашурзода А.А. открыл церемонию, тепло поздравил женщин Конституционного суда с Днем матери, который ежегодно отмечается 8 марта, и высоко оценил их вклад в развитие деятельности Конституционного суда. Также в целях мотивации женщин руководство Конституционного суда преподнесло им памятные сувениры.

9-11 марта 2023 года рабочая группа Конституционного суда в составе Ашурзода А.А. – Председателя Конституционного суда, Джамшедзода Дж.Н. и Шарифзода А.Н. – судей Конституционного суда, Равшанзода Дж., Вализода Ш. и Сафарзода Н.Ф. – помощников судей Конституционного суда посетили город Истаравшан и провели полезные встречи с населением. Целью рабочей группы является продвижение основных моментов Послания Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли, толкование законов Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О патриотическом воспитании граждан», а также о порядке обращения в Конституционный суд.

Следует отметить, что подобные встречи и беседы проводились судьями и работниками Конституционного суда в других городах и районах страны. В частности в январе судья Конституционного суда Идрисзода Б.А. и помощники судей Конституционного суда Фирдавси Г. и Сангзода Г.Р. совершили командировку в город Турсунзаде и Шахринавский район. Также в феврале судья Конституционного суда Кувватзода Ф. и помощники судей Конституционного суда Равшанзода Дж. и Шоназарова З. совершили командировку в город Куляб и Восейский и Дангаринский районы. Вместе с тем в марте судья Конституционного суда Джамшедзода Дж.Н., начальник отдела по связям с общественностью и государственной службы аппарата Конституционного суда Гоибов П. и главный специалист этого отдела Усмонова М. совершили командировку в г. Бохтар и районы Кушаниён и Абдуррахмани Джами.

15 марта 2023 года немецкая организация GIZ и Конституционный суд провели совместный научный семинар на тему: «Юридическая сила и соразмерность в конституционном толковании». В работе научного семинара приняли участие Председатель, заместитель Председателя и аппарат Конституционного суда. Председатель Конституционного суда Ашурзода А.А. и руководитель Программы по примирению правового

государства в странах Центральной Азии – общества международного сотрудничества Германии GIZ в Республике Таджикистан Александр Тэнасе выступили со вступительной речью и высоко оценили важность проведения подобных научных мероприятий. Затем с докладами по важным темам выступили руководитель Программы Александр Тенасе, Председатель Комитета Маджлиси намояндагон по обороне и безопасности Рустам Шахмурад и судья-секретарь Конституционного суда Джамшедзода Дж.Н.

17 марта 2023 года в Конституционном суде Республики Таджикистан состоялось торжественное мероприятие с участием судей и сотрудников, посвященное Международному празднику Навруз.

Заседание вел Председатель Конституционного суда Ашурзода А.А., который открыл заседание и искренне поздравил сотрудников и их близких с Международным праздником Навруз. Он отметил, что сегодня во всех уголках нашей любимой страны – независимого Таджикистана все с радостью и благодарностью отмечают Международный праздник Навруз и Новый год наших предков, с гордостью за уникальные достижения эпохи государственной независимости. Нам необходимо следовать мудрой политике Основоположника мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Раҳмона, и внести ценный вклад в стабильное развитие нашей Родины с высоким чувством национализма и патриотизма на основе призыва Лидера нации воспитывать наших детей в духе патриотизма и высокого чувства самосознания, и сделать нашу родную страну еще более процветающей и красивой.

Затем выступили заместитель Председателя, судьи и государственные служащие аппарата Конституционного суда, которые прокомментировали празднование Навруза и его историко-культурные ценности.

**Талабот ба мақолаҳое, ки барои нашр дар мачаллаи
«Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешниҳод мешаванд**

Ҳаҷми камтариин маводи пешниҳодшаванда – чор саҳифа матн, дар намуди файлы MS Word.

Андозаи чоп: 14, Times New Roman, Times New Roman Tj, фосилаи байнисатрии 1,5 (якуним) ҳуруфчинӣ шуда, майдон: боло ва поён – 2,5 см, чап – 1,5 см ва рост – 3,5 см бошад.

Дар мақола ҳатман ҳамроҳ карда мешаванд:

- 1) номи мақола бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ;
- 2) насаб, ном ва номи падари муаллифи мақола бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ;
- 3) маълумот барои тамос (телефони мобилий ва суроғаи электронии муаллиф);
- 4) фишурда бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ (то 500 аломат ҳар яке, бо назардошти фосила, нуқта ва вергул);
- 5) калидвожаҳо (панҷ-ҳафт калимаҳои асосии мақола бидуни тавзехи онҳо бо ҷудосозии онҳо тавассути аломати вергул) бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ;
- 6) ракамгузории иқтибосҳо ба адабиёт бо рақамҳои арабӣ дар қисми болоии матн оварда мешаванд. Масалан, ҳамчуноне ки аз ҷониби Н.Ф. Сафарзода ишора гардидааст, «ҷунун самара ҳангоме зоҳир мегардад, ки...»¹.

Рӯйхати адабиёт бо тартиби алифбо оварда шуда, бо назардошти қоидаҳои байнидавлатӣ (ГОСТ) оро дода шуда, дар охири мақола оварда мешавад. Мақолаҳо дар шакли чопӣ ва электронӣ пешниҳод карда мешавад (бо имзои муаллиф).

Ба ҳар як мақола ба таври ҳатмӣ аз ҷониби аъзои ҳайати таҳририяи мачалла ва ё олимону мутахассиони аз ҷониби идораи мачалла аз рӯи ихтисос ҷалбгардида такриз дода мешавад. Такризи манғӣ асос барои рад намудани чопи мавод мебошад (ба муаллиф дар ин бора ба таври ҳаттӣ ё электронӣ ҳабар дода мешавад). Ҳаққи қалам барои чопи мақола пардоҳт намешавад. Муаллифон ба идораи нашрия ҳукуқи истисной барои истифодай асарро бо тарзҳои зерин медиҳанд:

- таҷдид, нашр ва бознашри мақола (ҳукуқ ба таҷдид ва нашр);
- паҳн намудани мақола бо ҳар роҳ (ҳукуқ ба паҳн намудан).

Пешниҳоди мавод ба идораи мачалла амали ҳукуқиест, ки ба пайдоиши ҳукуқу уҳдадориҳои даҳлдор равона шудааст. Розигии муаллиф ба нашри мавод бо шартҳои зикршуда ҳамчун розигии ў oid ба ҷой додани мақола дар шакли электронии мачалла фаҳмида мешавад. Идораи мачалла ҳукук дорад мавод ва мақолаҳои мачалларо дар маҳзанҳои электронии ҳукуқӣ ва дигар маҳзани маълумоти электронӣ ҷойгир созад. Муаллиф метавонад ҳангоми пешниҳоди мақола идораи мачалларо oid ба норозигии худ дар ҳусуси шартҳои истифодай мақолааш оғоҳ созад. Дар сурати вайрон кардани талаботи таҳияи мақолаҳо мавод барои коркард ба муаллиф баргардонида мешавад. Муаллиф вазифадор аст, ки дар бораи тағйиротҳои вориднамудааш идораи мачалларо оғоҳ созад (мактуб дар шакли электронӣ). Ҳангоми риояи нашудани талаботи таҳияи мақола аз ҷониби муаллиф, идораи мачалла ҳукуқ дорад бо нишон додани далел ва сабабҳо аз нашри маводи пешниҳодшуда даст қашад ва чопи онро рад созад.

**Требования, предъявляемые к статьям для публикации в журнале
«Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан»**

Минимальный объем подачи материала – четыре страницы текста, набранного в формате Word.

Параметры набора: 14-й размер кегля, Times New Roman, полуторный интервал, поля: верхнее и нижнее – по 2, 5 см, левое – по 1, 5 см и правое – по 3, 5 см.

К статье обязательно прилагаются:

- 1) название статьи на таджикском, русском и английском языках;
- 2) фамилия, имя и отчество автора статьи на таджикском, русском и английском языках;
- 3) контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты автора)
- 4) аннотации на таджикском, русском и английском языках (до 500 знаков каждая, включая пробелы, точки и запятые);
- 5) ключевые слова (пять-семь основных слов статьи без расшифровки понятий через запятую) на таджикском, русском и английском языках;
- 6) Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в верхнем уголке текста, например: как указано Н.Ф. Сафарзода, «данный эффект проявляется при ...»¹.

Список литературы указывается в алфавитном порядке. Страницы должны быть пронумерованы. Статьи принимаются в печатном и электронном экземплярах (подписываются автором).

Статьи в обязательном порядке рецензируются членами Редакционно-экспертного совета журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными и специалистами согласно порядку рецензирования рукописей. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации работы (автору сообщается об этом в письменном виде). Гонорар за публикацию статей не выплачивается. Аспиранты имеют право на бесплатную публикацию статей. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами:

- воспроизведение статьи (право на воспроизведение);
- распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение).

Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с подобным использованием его материала при представлении статьи. В случае нарушения перечисленных редакционных требований материал может быть возвращен автору на доработку. О внесенных изменениях автор обязан сообщить редакции (письмо в электронном виде). При несоблюдении автором предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный материал с мотивированным объяснением причин отказа.

Ба матбаа 27.03.2023 супорида шуд.

Ба чопаш 30.03.2023 имзо шуд.

Қоғази оғсет. Андозаи 60x84 1/16. Қузъи чопӣ 15,5.

Супориши №133. Адади нашр 100 нусха.

Матбааи ҶДММ «Аршан», Ҳувайдуллоев 9,